

МДТ «ДОНИШКАДАИ ДАВЛАТИИ ФАРҲАНГ ВА САНЪАТИ
ТОЧИКИСТОН БА НОМИ МИРЗО ТУРСУНЗОДА»

ФАРҲАНГ ВА САНЪАТ

ГОУ «ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИРЗО ТУРСУНЗАДЕ»

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

SEI «TAJIK STATE INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS
NAMED AFTER MIRZO TURSUNZODA»

CULTURE AND ART

№2

ДУШАНБЕ -2020

МДТ «ДОНИШКАДАИ ДАВЛАТИИ ФАРҲАНГ ВА САНЪАТИ ТОЧИКИСТОН БА НОМИ МИРЗО ТУРСУНЗОДА»

ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ:

Сармуҳаррир:

Низомӣ Муҳриддин Зайниддин - доктори илмҳои филологӣ, ректори МДТ «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода»

Муовини сармуҳаррир:

Амирӯв Раҷабмад - номзади илмҳои педагогӣ, профессор, ноиби ректор оид ба илм ва робитаҳои байналмилали

АҶЗОИ ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ:

6D020400 - ФАРҲАНГШИНОСӢ ВА 6D090600 - ФАҶОЛИЯТИ ИҶТИМОӢ - ФАРҲАНГӢ

Бирженюк Григорий Михайлович - доктори илмҳои педагогӣ, доктори илмҳои фарҳангшиносӣ, профессор, мудири кафедраи фаъолияти иҷтимоӣ – фарҳангии Донишкадаи давлатии фарҳангии Санкт- Петербург ба номи Н. К. Крупская

Раҳимов Саъдулло Ҳайруллоевич - доктори илмҳои фалсафа, мудири шуъбаи фалсафаи фарҳангии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

Додхудоева Лариса Назаровна - доктори илмҳои таърих, профессор, мудири шуъбаи мардумшиносии Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

Мираҳмедов Фарҳод Мақсадовиҷ - номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, ноиби ректори МДТ «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода» оид ба таълим

Латифзода Диловар Назришо - доктори илмҳои педагогӣ, профессор, мушиовири ректори Консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Т. Сатторов

Сафаралиев Бозор Сафаралиевиҷ - доктори илмҳои педагогӣ, профессор, мудири кафедраи робитаҳои байналмилалии Донишкадаи давлатии фарҳангии Челябинск

Ҳалимов Невъматулло - номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи фарҳангшиносӣ ва осорхонашиносии МДТ «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода»

6D041600 - САНЪАТИШИНОСӢ (МУСИҚӢ, ТЕАТР, КИНО, САНЪАТИ ТАСВИРИӢ, РАҶС, ХОРЕОГРАФИЯ)

Низомов Аслиддин Низомович - доктори илмҳои санъатшиносӣ, и.в. профессори кафедраи таърих ва назарияи мусиқии МДТ «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода»

Улмасов Фирӯз Абдушукурович - доктори илмҳои санъатшиносӣ, дотсенти кафедраи таърих ва назарияи мусиқии МДТ «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода»

Абдурашидов Абдувалӣ - номзади илмҳои санъатшиносӣ, дотсенти кафедраи таърих ва назарияи мусиқии МДТ «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода»

Нарзуллоев Баҳрулло Ҳайруллоевич - номзади илмҳои педагогӣ, ноиби ректори МДТ «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода» оид ба корҳои эҷодӣ

Одиназода Баҳтиёр Эмомалӣ - номзади илмҳои таърих, дотсент, ноиби ректори Донишкадаи давлатии санъати тасвирий ва дизайни Тоҷикистон оид ба илм ва корҳои эҷодӣ

Таваров Муҳамадулло Султонович - номзади илмҳои таърих, муалими қалони кафедраи маҳорати актёрии МДТ «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода»

Қлычева Назокат - сармутахассиси Пажсӯҳиигоҳи илмӣ-таҳқиқотии фарҳанг ва санъати Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон

6D091000- ИТТИЛООТИЙ - КИТОБДОРӢ ВА 6D050400 - ЖУРНАЛИСТИКА

Муҳиддинов Сайдалий Раҷабовиҷ - доктори илмҳои таърих, профессор, декани факултаи таърих ва муносибатҳои байнамилалии Донишгоҳи славянини Россия-Тоҷикистон

Холов Бозорбой Сайфуллоевич - номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, декани факултаи китобдорӣ ва иттилоотшиносии МДТ «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода»

Шосаидзода Сафар Ҳасан - номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, ёвари ректори Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С. Улугзода

Бобоҷонова Раъноҳон Маҳмудовна - доктори илмҳои филологӣ, устоди кафедраи журналистикаи телевизиони МДТ «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода»

Муъминҷонов Зулғиддин - доктори илмҳои филологӣ, дотсент, декани факултаи режиссура, кино ва телевизиони МДТ «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода»

Масъулони чоп:

Рӯзиев Додоҷон

Раҳмонов Абдусаттор

Таҳриру тақмили матнҳо:

Азизова Ширинмоҳ

Холов Мехриддин

ГОУ «ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИРЗО ТУРСУНЗАДЕ»

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор:

Низоми Мухридин Зайниддин - доктор филологических наук, ректор ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде»

Заместитель главного редактора:

Амирев Раджабмад - кандидат педагогических наук, профессор, проректор по научной работе и международных отношений.

ЧЛЕН РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

6D020400 - КУЛЬТУРОЛОГИЯ И 6D090600 - СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Бирженик Григорий Михайлович - доктор педагогических наук, доктор культурологии, профессор, заведующий кафедрой социально-культурной деятельности Санкт - Петербурского государственного института культуры имени Н. К. Крупской

Рахимов Садулло Хайруллоевич - доктор философских наук, заведующий отделом философии культуры Института философии, политологии и права имени А. Баховаддина Национальной академии наук Таджикистана

Додхудоева Лариса Назаровна - доктор исторических наук, профессор, заведующая отделом этнографии Института истории, археологии и этнографии имени Ахмада Донии Национальной академии наук Таджикистана

Мирахмедов Фарход Максудович - кандидат педагогических наук, доцент, проректор по учебной работе ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде»

Латифзаде Диловар Назришо - доктор педагогических наук, профессор, советник ректора Таджикской национальной консерватории имени Т. Саттарова

Сафаралиев Бозор Сафаралиевич - доктор педагогических наук, профессор, заведующий отделом международных отношений Челябинского государственного института культуры

Халимов Негматулло - кандидат педагогических наук, доцент кафедры культурологии и музееведения ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде»

6D041600 - ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ (МУЗЫКА, ТЕАТР, КИНО, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, ТАНЕЦ, ХОРЕОГРАФИЯ).

Низомов Аслиддин Низомович - доктор искусствоведения, и.о. профессора кафедры истории и теории музыки ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде»

Ульмасов Фируз Абдушукурович - доктор искусствоведения, доцент кафедры истории и теории музыки ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде»

Абдурашидов Абдували - кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории и теории музыки ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде»

Нарзуллоев Бахрулло Хайруллоевич - кандидат педагогических наук, проректор по творческой работе ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде»

Одиназода Бахтиёр Эмомали - кандидат исторических наук, доцент, проректор по науке и творческой работе Таджикского государственного института изобразительного искусства и дизайна

Таваров Мухамадулло Султонович - кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры актёрского мастерства ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде»

Клычева Назокат - главный специалист Научно - исследовательского института культуры и искусств Министерства культуры Республики Таджикистан

6D091000 - ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО И 6D050400 - ЖУРНАЛИСТИКА

Мухиддинов Сайдали Раджабович - доктор исторических наук, профессор, декан факультета истории и международных отношений РТСУ

Холов Бозорбой Сайфуллоевич - кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета библиотечно-информационной деятельности ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде»

Шосаидзода Сафар Хасан - кандидат педагогических наук, доцент, помощник ректора Таджикского государственного института языков имени С. Улугзаде

Бободжанова Ранохон Махмудовна - доктор филологических наук, преподаватель кафедры журналистики телевидения ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде»

Муминджонов Зулфиддин - доктор филологических наук, доцент, декан факультета режиссуры, кино и телевидения ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде»

Ответственные

за подготовку к печати:

Рузиев Додожон

Рахмонов Абдусаттор

Редакция и корректура:

Азизова Ширинмох

Холов Мехридин

SEI «TAJIK STATE INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS NAMED AFTER MIRZO TURSUNZODA»

EDITORIAL BOARD

Chief Editor:

Nizomi Muhriddin Zainiddin - Doctor of philological sciences, Rector of the SEI «Tajik State Institute of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda»

Deputy editor in chief:

Amirov Rajabmad: - candidate of pedagogical sciences, professor vice rector in science affairs and international relationship

MEMBER OF THE EDITORIAL BOARD:

6D020400 - CULTUR STUDIES AND 6D090600 - SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES

Birzhenuk Gregory Michailevich - Doctor of pedagogical sciences, Doctor of culture studies sciences, professor, head of the social and cultural activities department of the St. Petersburg State Institute of Culture named after N. K. Krupskaya

Rahimov Saadullo Khairulloevich - Doctor of philosophical sciences, head of the philosophy and culture department of the Institute of Philosophy, Political science and Law, named after A. Bahouddinov of the Academy national of Sciences of the Tajikistan

Dodkhudoeva Larisa Nazarovna - Doctor of historical sciences, professor head of the ethnography department of the Institute of History, archeology and ethnography named after Ahmadi Donish of the Academy national of Sciences of the Tajikistan

Mirakhmedov Farhod Maqsuddinovich - candidate of pedagogical sciences, docent, Vice Rector for Education of the SEI «Tajik State Institute of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda»

Latifzoda Dilovar Nazrisho - Doctor of pedagogical sciences, professor adviser Rector of the Tajik National Conservatory named after T. Sattorov

Safaraliev Bozor Safaralievich - Doctor of pedagogical sciences, head of the International relationship department of Chelyabinsk State Institute of Culture

Halimov Nematullo - candidate of pedagogical sciences, docent of the department of the culture studies and museum management of the SEI «Tajik State Institute of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda»

6D041600 - ART STUDIES (MUSICAL, THEATRICAL, GRAPHIC, DANCING, CINEMATOGRAPHY)

Nizomov Asliddin Nizomovich - Doctor of Art sciences, professor assistant of the department of History and theory of music of the SEI «Tajik State Institute of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda»

Ulmasov Firuz Abdushukurovich - Doctor of Art studies, docent of the History and theory of music department of the SEI «Tajik State Institute of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda»

Abdurashidov Abduvali - candidate of Art studies, docent of the History and theory of music department of the SEI «Tajik State Institute of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda»

Narzulloev Bahrullo Khairulloevich - candidate of pedagogical sciences vice Rector for creative affairs of the SEI «Tajik State Institute of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda»

Odinazoda Bakhtiyor Emomali - candidate of historical sciences, docent vice Rector in science and creative affairs of the Tajik State Institute of Graphic arts and design

Tavarov Muhamadullo Sultonovich - candidate of historical sciences, senior teacher of the acting art department of the SEI «Tajik State Institute of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda»

Qilicheva Nazokat - head specialist of the Institute of Scientific and Research of Culture and Arts, the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan

6D091000 - INFORMATION AND LIBRARY BUSINESS AND 6D050400 - JOURNALISM

Muhiddinov Saidali Rajabovich - Doctor of historical sciences, professor dean of the History and International relationship faculty of the RTSU

Kholov Bozorboi Saifulloevich - candidate of pedagogical sciences, docent, dean of the librarianship and booking management faculty of the SEI «Tajik State Institute of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda»

Shosaidzoda Safar Hasan - candidate of pedagogical sciences, assistant Rector of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulughzoda

Bobojonova Ranohon Mahmudovna - Doctor of philological sciences, lecturer of the television journalist departament of the SEI «Tajik State Institute of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda»

Muminjonov Zulfiddin - Doctor of philological sciences, docent, Dean of the Faculty of directing, cinema and television of the SEI «Tajik State Institute of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda»

**Responsible for
preparation for
printing:** *Ruziev Dodojon*

Rahmonov Abdusattor

Editing and corrector:

Azizova Shirinmoh

Kholov Mehriddin

МУНДАРИЧА

ФАРҲАНГШИНОСӢ ВА ФАҶОЛИЯТИ ИҼТИМОӢ - ФАРҲАНГӢ

Низомӣ М. З.	Ишқи узрӣ ва ишқи ирфонӣ дар достони “Лайлӣ ва Маҷнун” - и Абдурраҳмони Ҷомӣ.....	11
Мирахмедов Ф.	Иди миллӣ - омили баланд бардоштани фаҷолияти иҼтимоӣ - фарҳангӣ.....	24
Муҳидинов С. Р.	Академик Бобоҷон Гафуров ва баъзе масъалаҳои дигаргуниҳои фарҳангӣ дар Тоҷикистон.....	32
Зокиров С. И.	Мероси фарҳангӣ ва ташаккули маънавиёти ҷомеаи муосир дар шароити ҷаҳонишавӣ.....	33
Солиҳов М.	Ташаккули фарҳанги эстетикӣ дар шароити имрӯзai Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	40

САНЪАТШИНОСӢ (МУСИҚӢ, ТЕАТР, КИНО, САНЪАТИ ТАСВИРӢ, РАҼС, ХОРЕОГРАФИЯ)

Қурбонов С. Ҳ.	Корбасти истилоҳоти соҳаи санъат дар лаҳчаҳои тоҷикӣ.....	46
Ҳалимов Н.	Баъзе ҷанбаҳои махсуси раванди эҷодии дастаҳои ҳаваскорони санъати иҷроқунандагӣ.....	51
Файзалиева С. А.	Таҳқиқ ва нигоҳи нав ба санъати рақси тоҷикӣ.....	58
Холов П.	Муносибати комплексӣ ба тарбияи мусиқӣ - эстетикии муҳассилин - талаби замон	64

ИТТИЛООТИЙ - КИТОБДОРӢ ВА ЖУРНАЛИСТИКА

Холов Б. С., Шосайдзода С. Ҳ.	Мундариҷа ва моҳияти инноватсияҳои китобдорӣ.....	71
Маҳмудов Г.	Фаҷолияти библиографияи кишваршиносии китобхонаҳои оммавии Ҷумҳурии Тоҷикистон: вазъ ва тамоюли рушд.....	80
Шосайдзода С. Ҳ., Зафари Ш.	Фаҷолияти инноватсионӣ - методӣ - кафолати рушди соҳаи китобдорӣ.....	86
Рахимов Б.	Таъсири сиёсати давлат дар барномасозии Телевизиони Тоҷикистон.....	93

ОГЛАВЛЕНИЕ

КУЛЬТУРОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Низоми М. З.	Узритская и мистическая любовь в поэме «Лейли и Маджнун» Абдаррахмана Джами.....	18
Мирахмедов Ф.	Национальный праздник - как фактор повышения социально - культурной активности.....	20
Мухидинов С. Р.	Академик Бабаджан Гафуров и некоторые вопросы культурных преобразований в Таджикистане.....	26
Зокиров С. И.	Культурное наследие и духовное формирование современного общества в условиях глобализации.....	38
Солихов М.	Формирование эстетической культуры в современных условиях Республики Таджикистан.....	44

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ (МУЗЫКА , ТЕАТР, КИНО, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, ТАНЕЦ, ХОРЕОГРАФИЯ)

Курбонов С. Х.	Использование терминов сферы искусства в таджикских говорах.....	49
Халимов Н.	Некоторые аспекты особенностей творческого процесса коллективов самодеятельного художественного исполнительства.....	56
Файзалиева С. А.	Иследованные и новый взгляд на искусство таджикского танца.....	63
Холов П.	Комплексный подход к музыкально-эстетическому воспитанию-требование времени.....	69

ИНФОРМАЦИОННО - БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО И ЖУРНАЛИСТИКА

Холов Б. С., Шосаидзода С. Х.	Содержание и сущность инновационной деятельности библиотек.....	78
Махмудов Г.	Краеведческая библиографическая деятельности массовых библиотек Республики Таджикистан: состояние и тенденции развития.....	85
Шосаидзода С. Х., Зафари Ш.	Инновационно - методическая деятельность - залог развития библиотечного дела.....	91
Рахимов Б.	Влияние государственной политики на программирование Телевидения Таджикистан.....	98

CONTENTS

CULTUROLOGY AND CULTURAL ACTIVITIES

Nizomi M. Z.	Uzrit and mystical love in the poem of "Layli and Majnun" of Abdurrahmon Jomi.....	19
Mirakhmedov F.	National holiday-like factor in increasing the socio-cultural activity.....	25
Muhidinov S. R.	Academic Babajan Gafurov and some issues of cultural transformation in Tajikistan.....	32
Zokirov S. I.	Cultural inheritance and spiritual formations of modern society in the conditions of globalization.....	39
Solihov M.	The formation of aesthetic culture in the modern conditions of the Republic of Tajikistan.....	45

ART STUDIES (MUSIC, THEATER, CINEMA, FINE ART, DANCE, CHOREOGRAPHY)

Kurbanov S. H.	Use of terms of sphere of art in tajik dialects.....	50
Halimov N.	Some aspects of the creative process of amateur art groups.....	57
Fayzalieva S. A.	Resears and new sight to tajik dance art.....	63
Kholov P.	An integrated approach to musical and aesthetic education - a requirement of the time.....	70

INFORMATION AND LIBRARY BUSINESS AND JOURNALISM

Kholov B. S., Shosaidzoda S. H.	The content and essence of library innovation.....	79
Mahmudov G.	Bibliographic activity of regional studies in public libraries of the Republic of Tajikistan: state and development trends.....	85
Shosaidzoda S. H., Zafari Sh.	Innovative-methodical activity is a guarantee of the development of the librarianship industry.....	92
Rahimov B.	Impact of public policy on programming of Television Tajikistan.....	99

ФАРҲАНГШИНОСӢ ВА ФАҶОЛИЯТИ ИЧТИМОӢ - ФАРҲАНГӢ

УДК 82.1/9 (092)

ИШҚИ УЗРӢ ВА ИШҚИ ИРФОНӢ ДАР ДОСТОНИ “ЛАЙЛӢ ВА МАЧНУН” - И АБДУРРАҲМОНИ ҖОМӢ

Низомӣ М. З.

МДТ “Донишқадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон
ба номи Мирзо Турсунзода”

Мавлоно Абдурраҳмони Җомӣ аз нахустин шоиронест, ки ба тасрӯҳ ба ҷанбаи ирфонӣ доштани достони худ ишора менамояд. То замони ўӯ, агарчи достонҳои ҳамноми шоирони бузурге, чун Низомиу Амир Ҳусрав аз ҷошни ирфон бенасиб набуданд, вале онҳо сароҳатан ба ин нукта ишора накардаанд. Ба назари олими эронӣ Ҷалол Сатторӣ, “Җомӣ аз оғоз ошкоро достонро рамзӣ дониста ва ишқи маҷозиро қантараи ишқи ҳақиқӣ гуфта ва аз он ба ишқи илоҳӣ таъбир кардааст. Миёни маснавии Җомӣ ва манзумаҳои Низомиву Амир Ҳусрав тафовутҳое дар шарҳи вақоєъ ҳаст, аммо муҳимтарин тафовут, ба гумони ман, ҳамин сабғаи сарҳи ирфонист, ки Җомӣ аз оғоз то анҷом ба манзумаи худ додааст” [10, с. 39].

Шоир фасле маҳсус бо унвони “Дар маънни ишқи содикон ва сидқи ошиқон” ба мавзӯи ишқ бахшидааст, ки ин фасл дар достонҳои Низомиу Амир Ҳусрав нест.

Ин фасл идомаи мантиқии фасли марбутаи достони “Юсуф ва Зулайҳо”- ст, ки он ҳам ба фазилати ишқ иҳтинос ёфтааст. Җомӣ зимни баёни фазилатҳои ишқ аз Мачнун ёд карда, гуфта буд:

*Агар Мачнун на май з - ин ҷом ҳӯрдӣ,
Кӯ ўро дар дӯ олам ном бурдӣ*

[15, с. 37].

Яъне, бақои номи Мачнун ба сабаби ишқ аст, ки асрҳо боз аз ў ба ҳайси ошиқи содик ёд мекунанд.

Дар фасли номбурдаи достони “Лайлӣ ва Мачнун” низ Мавлоно Җомӣ фазилатҳои ишқро баён менамояд ва маълум аст, ки мурод ишқи ирfonist:

*Чун субҳи азal зи ишқ дам зад,
Ишқ оташ шавқ дар қалам зад.
Аз лавҳи адам қалам сар афроишт,
Сад нақши бадеъпайкар ангошт.
Ҳастанд афлок зодай ишқ,
Аркон ба замин фитодаи ишқ.
Бе ишқ нишони неку бад нест,
Чизе, ки зи ишқ нест, x(v)ад нест.
Ин сақфи баланди лоҷувардӣ,
Рӯзону шабон ба гирдгардӣ,
Нилуфари бӯstonи ишқ аст,
Гӯйи ҳами савлаҷони ишқ аст*

[15, с. 233-234].

Шоир аз ҳамин оғози китоби худ ба ҷанбаи ирфонии достон ишорат менамояд ва дар оҳири достон бори дигар ин маъниро таъкид менамояд.

Маврид ба зикр аст, ки то замони Җомӣ дар назму насри ирфонӣ ишқи Лайливу Мачнун ба маънни ишқи ҳақиқӣ таъвил шуда, шахсияти Мачнун то ба ҳадди орифи ошиқ таҳаввул дода шудааст. Сабаби асосии он, пеш аз ҳама, дар муҳаббати поку афиғ, ки ишқи узрӣ ё афлотунӣ номида шудааст, мебошад. Аз миёни достонҳои ишқии шарқӣ ҳеч достоне, чун достони “Лайлӣ ва Мачнун” бо мавозини муҳаббати афиғ ва ба ин восита ба ҳусусиёти муҳаббати ҳақиқӣ созгор наомадааст. Аз ҳамин ҷост, ки аз оғози таълифоти аҳли ирфон ба забонҳои арабиу форсӣ ишқи Лайливу Мачнун намунаи олии ишқи инсонӣ маҳсуб шуда, дар бисёр маворид барои исботи мушкилот ва дараҷоти ишқи ҳақиқӣ онро мисол меовардаанд. Маҳсусан, дар масъалаи ифрат дар муҳаббат, сидқи ошиқон, устуворӣ дар роҳи ишқ, вафо ба аҳд, покиву самимият Мачнун мисоли хубе

барои аҳли ирфон ба ҳисоб меояд ва ҳикоёте дар боби ў соҳтаву пардохтаанд. Тавре ки Абунаси Сарроҷ навиштааст: “Монанди ин гуфтор дар суханони воқидону шайдоён дар ҳангоми ғалабаи ваҷду дилдодагии бисёр аст, ки намунаро метавон аз Мачнуни бани Омир ёд кард. Чи ў ҳар гоҳ ба вухуш нигоҳ мекард, мегуфт: Лайлӣ, ба қӯҳ менигарист, мегуфт: Лайлӣ, ба мардум назар мекард, мегуфт: Лайлӣ! То ин ки ба ў гуфтанд: Номат чист ва ҳолат чӣ гуна аст? Гуфт: Лайлӣ” [9, с. 205]. Ё ин ки Мавлоно Ҷалолуддин дар “Фиҳи мо фиҳи” зимни сӯҳбат аз ишқу ёр ишқи Лайливу Мачнунро мисол меорад: “Ёр хуш чизест, зеро ки ёр аз ҳаёли ёр қувват мегираду меболад ва ҳаёт мегирад. Чӣ аҷаб меояд? Мачнунро ҳаёли Лайлӣ қувват медоду ғизо шуд. Ҷое, ки ҳаёли маъшуқи маҷозиро ин қуввату таъсир бошад, ки ёр ўро қувват бахшад, ёри ҳақиқиро чӣ аҷаб медорад, ки қувваташ бахшад?” [7, с. 195].

Вале тадриҷан аҳли ирфон ба ишқи Лайливу Мачнун ранги ирфонӣ бахшиданд ва дар назари бархе аз орифон ишқи Лайлӣ заминае барои ишқи Ҳақ буд, ба пиндори онон Лайлӣ тимсоли ҷамоли Ҳақ ва Мачнун ошиқу шайдои Ҳақ аст. Айнулқӯззоти Ҳамадонӣ дар “Тамҳидот” менависад: “Эй азиз, ҷамоли Лайлиро донае дон бар доме ниҳода, чӣ донӣ, ки дом чист? Сайёди азал ҷун хост, ки аз ниҳоди Мачнун маркабе созад аз ишқи худ, ки ўро истеъоди он набуд, ки ба доми ҷамоли ишқи азal афтад, ки он гоҳ ба тобише аз он ҳалок шудӣ, бифармуд, то ишқи Лайлиро яқчанде аз ниҳоди Мачнун маркабе соҳтанд, то пухтаи ишқи Лайлӣ шавад, он гоҳ бор қашидан ишқи Аллоҳро қабул тавонад кард” [1, с. 104-105]. Ҳамин гуна таъвили ишқи Мачнун дар рисолаҳо ва ман-зумаю ашъори гиноии ирфонӣ зиёд аст.

Худи Ҷомӣ низ дар осори худ, пеш аз назми достон, ба ишқи Лайливу Мачнун сабғаи ирфонӣ бахшида буд ва дар маснавиҳои дигари худ низ ҳикоёти ҷолиб дар боби Лайливу Мачнун овардааст.

Шоир бъяди фасли марғи Мачнун ба шарҳи сӯфиёнаи мағҳуми ишқ ва умуман ишқи Мачнун мепардозад ва таъкид менамояд, ки ишқи Мачнун бар ҳусни маҷозӣ набуд, балки ў ошиқи маъшуқи ҳақиқӣ буд:

Ҳон, то набарӣ гумон, ки Мачнун

*Бар ҳусни маҷоз буд мағтун.
Дар аввал агарчи дошт майле
Бо ҷуръакашӣ зи ҷоми Лайлӣ.
Андар оҳир, ки гашт аз он маст,
Афқанд зи даст ҷому бииқаст.
Мастиши зи бода буд, н-аз ҷом,
Аз ҷом рамида шуд саранҷом.
Лайлиталябии ў дар ин ҷӯши
Бар шоҳиди ишқ буд рӯпӯши.
З-ин ном даҳон-ши пуршакар буд,
Лекин мақсад аз ў дигар буд.
Ошиқ, ки зи меҳри дӯст қоҳад,
Маҳ ғӯяду рӯйи дӯст ҳоҳад* [15, с. 390-391].

Ин гуна тавзехи ишқи Мачнун дар “Ламаот”-и Ироқӣ ва шарҳи он, яъне “Ашиъат-ул-ламаот”- и Мавлоно Ҷомӣ ба такрор омадааст. Таъкиди Ҷомӣ бар ин нукта аст, ки дар ибтидо Мачнун дилбохтаи ҳусни Лайлӣ буд ва ишқи ў ба авчи худ расид ва ҷун аз ҷоми ишқ сармасӣ шуд, дигар барояш ҷамоли Лайлӣ қимате надошт. Лайлӣ баҳона ё рӯпӯши маҳбуби ҳақиқӣ буд. Ва бино ба ақидаи урафо, “назари Мачнун дар ҳусни Лайлӣ бар ҷамолест, яъне ҷамоли мутлақ, ки ҳар чӣ ҷуз он ҷамоли мутлақ намояд, дар мазоҳиру маҷолӣ ҳама қабеҳ аст, зеро зоҳир дар мазоҳир ҳамон ҷамоли мутлақ аст” [13, с. 43].

Мавлоно Ҷалолуддини Балҳӣ низ дар “Фиҳи мо фиҳи” ба ин мазмун мегӯяд: “Дар замони Мачнун ҳубон буданд аз Лайлӣ ҳубтар, аммо маҳбуби Мачнун набуданд. Мачнунро мегуфтанд, ки аз Лайлӣ ҳубтаронанд, бар ту биёрем? Ў мегуфт, ки оҳир ман Лайлиро ба сурат дӯст намедорам ва Лайлӣ сурат нест. Лайлӣ ба дasti ман ҳамчун ҷомест, ман аз он ҷом шароб менӯшам. Пас ман ошиқи шаробам, ки аз ў менӯшам ва шуморо назар бар қадаҳ аст, аз шароб огоҳ нестед” [7, с. 125].

Дар фасле, ки “Мулоқот кардани Мачнун бо Лайлӣ дар яке аз роҳҳо ва дар интизори муроҷиати ў дар мақоми ҳайрат истодан ва ошён кардани мурғ бар сари вай” ном дорад, шоир ба мақоми ҳайрат ишора карда, саҳнаи мулоқоти ошиқонро ҷанбаи ирфонӣ бахшидааст. Тавре шоир менависад, Мачнун қавмеро дид, ки дар мавзеъе фуруд омаданд ва он ҷо баҳри осоиш ҳайма заданд. Мачнун фикр кард, ки онҳо Лайлӣ ва авлоди ўянд:

*К-онон Лайлуву оли ўянд,
Маҳмилкаши ҷоҳу моли ўянд* [15, с. 380].

Лайлӣ бо ҷамъе аз ҳамроҳон Мачнунро дид, ба хотири донистани ҳувияти мусофири танҳо ба сӯйи ў омаданд. Чун Мачнун ва Лайлӣ яқдигарро шинохтанд, Мачнун аз ҳуш рафт ва Лайлӣ сари ўро ба зонуи худ монда, ба ҳоли ў зор-зор гирист. Чун Мачнун ба ҳуш омад, ошиқон ба ҳам арзи ҳолу иштиёқ намуданд, розҳои куҳанро иброз намуданд. Дар вакти ҳайрухуш Мачнун аз Лайлӣ пурсид, ки баъд аз ин дар кучо ўро бубинад. Лайлӣ дар ҷавоб гуфт, ки дар бозгашт аз ин роҳ мегузарам ва меҳоҳам, ки дар ин ҷой бошӣ, то маро бубинӣ:

*Мачнун гуфто, ки эй дилафрӯз,
К-имрӯз миёни сад ғаму сӯз,
Бигзоштӣ андар ин заминам,
Минбаъд каю қучот бинам?
Гуфто, ки ба вакти бозгаштан
Хоҳам ҳам аз ин замин гузаштан,
Гар з-он ки дар ин мақом бошӣ,
Аз дидани ман ба ком бошӣ.
Бо талъати ман шавӣ зи ғам шод,
Ман низ зи банди меҳнат озод* [15, с. 381].

Мачнун бо умеди бозгашти Лайлӣ дар ҷойи худ дар мақоми ҳайрат ҷандон истод, ки дигар Лайлуву аҳди ў фаромӯш гашт ва ҳатто мурғ бар сараш ошён кард:

*Бар мӯчиби ваъдае, ки биишид,
Аз манзили ҳештанд наҷунбид.
Дар ҳайрати ишиқи он дилорой
Биниаст дарахтвон аз поӣ.
Мебуд ситода чун дарахте,
Мурғон ба сараши нишаста лаҳте.
Як ҷо чу дарахт поши маҳкам,
Мӯ рафта чу шоҳаҳоши дарҳам.
Аҳде чу гузашт дар миёна,
Мурғе ба сараши гирифт ҳона* [15, с. 381].

Мақоми ҳайрат дар истилоҳи сӯфия “бадеҳаест, ки ба дили ориф дарояд аз роҳи тафаккур ва он гоҳ ўро мутаҳайир гардонад, дар тӯғони фикрат ва маърифат афтад, то ҳеч бознадонад” [11, с. 332].

Шайх Аттори Нишопурӣ дар “Мантиқ-ут-тайр” водии шашумро ҳайрат номгузорӣ кардааст ва дар шарҳи он мегӯяд:

*Баъд аз ин водии ҳайрат оядат,
Кор доим дарду ҳасрат оядат...
Марди ҳайрон чун расад ин ҷойгоҳ,
Дар таҳайюр мондаву гум карда роҳ.
Гар бад-ӯ гӯянд: Мастӣ ё наӣ?
Нестӣ гӯйӣ, ки ҳастӣ ё наӣ?
Гӯяд: Асло менадонам чиз ман
В-он “надонам” ҳам надонам низ ман.
Ошиқам, аммо надонам бар киям,
На мусалмонам, на кофир, пас чиям?
Лекин аз ишиқам надорам оғаҳӣ,
Ҳам диле туришиқ дорам ҳам тиҳӯ [2, с. 241].*

Аз ҳамин ҷост, ки вакте Лайлӣ баъди бозгашт аз нока фурӯд омада, ба пеши Мачнун меояд, аз ҷониби ошиқ ҳеч эътионе намебинад. Лайлӣ ҷанд маротиба овоз медиҳад, vale Мачнун ҳеч ба худ намеояд ва ба ў таваҷҷӯҳ намекунад. Ниҳоят бо овози баланд ўро садо карда, аз омадани худ ҳабар менамояд. Мачнун ҳувияти ўро пурсида, баъди шунидани ҷавоб Лайлиро аз пеши худ меронад:

*Гуфто: Ту қииву аз қуҷоӣ,
Беҳӯда ба сӯйи ман чӣ оӣ?
Гуфто, ки манам муроди ҷонат,
Коми дилу равнақи равонат.
Яъне, Лайлӣ, ки масти ўйӣ,
Ин ҷо шуда пойбасти ўйӣ.
Гуфто: Рав, рав, ки ишиқат имрӯз
Дар ман зада оташе ҷаҳонсӯз.
Ишиқам қишиғӣ ба мавҷи ҳун ронд,
Маъшуқиву ошиқӣ бурун монд* [15, с. 382].

Фаҳриддини Ироқӣ дар “Ламаот” айни ҳамин мазмунро овардааст: “Ишқ оташест, ки чун дар дил афтад, ҳар чӣ дар дил ёбад, ҳамаро бисӯзонад, то ба ҳадде ки сурати маъшуқ низ аз дил маҳв кунад. Мачнун магар дар ин сӯзиш буд, ки гуфтанд: Лайлӣ омад. Гуфт: Ман худ Лайлиам ва сар дар гиребони фароғат фурӯ бурд. Лайлӣ гуфт: Сар бардор, ки манам маҳбуби ту. Мачнун гуфт: Илайка анни файнна ҳуббака қад шағаланӣ анка (Муҳаббати ту маро аз худи ту бениёз кардааст)” [5, с. 420].

Пас, ба назари Ҷомӣ, ишиқи Мачнун ба ниҳоят расидааст ва аз маҷоз ба ҳақиқат табдил ёфтааст. Барои тасдиқи ин нукта шоир бидояту ниҳояти ишиқро ба таври

мухтасар баён менамояд, ки ошиқ зина ба зина мушкилоти ишқро паси сар намуда, ба марҳалаи камол мерасад:

*Бошад зи нахуст рўйи ошиқ
Дар ҳар чӣ ба табъи ўст лоиқ.
Чун ҷазбаи ишқ зўр гираф,
Аз майлу муроди худ бимирад.
Орад ба муроди ёри худ рўй,
Зўро шавад аз ҷаҳон ризоҷӯй.
Чун ҷазбаи он зиёда гардад,
Зон дагдага низ сода гардад.
Афтода ба мавчи қулзуми ишқ,
Бехуд шуда аз талотуми ишқ,
Маъшуқиву ошиқӣ кашад раҳт,
Гардад назари ду лаҳт як лаҳт.
Аз кашмакаши дуй саломат
Ўманаду ишқ то қиёмат* [15, с. 382].

Ҳамин мазмунро Ҷомӣ дар “Ашиъатул-Ламаот” чунин баён менамояд: “Шархи ин румуз он аст, ки нахуст ишқ ба сурати талабу иродати маъшуқ сар аз гиребони ошиқ барзанад, он гоҳ дар либоси иродати тачаллӣ ба иқтизи талаб ва эроди муҳиб ба домани маъшуқ оvezад ва чун ҳар дуро ба самти дуй ва касрат, яъне касрати ошиқӣ ва маъшуқӣ мавсум ёбад, нахуст рўйи ҳар як аз дигаре бигардонад, рўйи ошиқро аз маъшуқ бигардонад, ба он ки нисбати маъшуқиро аз назари шуҳуди вай маҳв кунад ва ваҷҳаи талаби вай аҳадияти Зотро гардонад ва рўйи маъшуқро аз ошиқ бигардонад, он гоҳ либоси касрат, яъне муҳибӣ ва маҳбубӣ аз ҳар ду баркашад ва ҳар дуро ба ранги худ, ки ягонагии сирф аст, барорад” [13, с. 90].

Дар “Мантиқ-ут-тайр” водии шашум ҳайрат ва водии ҳафтум факру фаност ва Ҷомӣ дар ин қисмати достони худ бехуда аз мақоми ҳайрат ёд накардааст. Ин лаҳзai достони Ҷомиро нуқтаи авчи достон ба ҳисоб овардан мумкин аст, зеро баъди дар ин мақом қарор гирифтани Мачнуну сухбаташ бо Лайлӣ дигар сухбату робитае миёни онҳо сурат намегирад ва пас аз муддате қаҳрамонони достон паси ҳам вафот менамоянд. Мусташриқи маъруф Е. Э. Бертелс низ ба ин назар аст, ки “ба ин (лаҳза-М.Н.), бешубҳа, ҳамчун нуқтаи авҷ (кулминатсионӣ) - и достон бояд назар кард” [3, с. 284].

Ҷомӣ аз ишқи маҷозӣ ба ишқи ҳақиқӣ расидани Мачнунро дар муколамаи вай бо

сўғӣ, ки ўро ба хоб дида буд, чунин баён менамояд:

*Оранд, ки сўғие сафокеши
Бардошт ба хоб парда аз пеш.
Мачнун бари вай шуд ошкоро,
Бо ўна ба сурати мадоро.
Гуфт: Эй шуда аз ҳаробии ҳол
Бар нақши маҷоз фитна сӣ сол,
Чун кард аҷал набард бо ту,
Маъшуқи азал чӣ кард бо ту?
Гуфто: Ба сарои қурбатам хонд,
Бар садри сарипи қурб бинишонд.
Гуфт: Эй ба бисоти ишқ густоҳ,
Шармат н-омад, ки чун дар ин коҳ.
Хўрдӣ майи мо зи ҷоми Лайлӣ,
Хондӣ моро ба номи Лайлӣ?
Бар ман чу дари хитоб бикшууд,
Бо ман ҷуз аз ин итоб нанмуд* [15, с. 391].

Шоир гуфтаҳои Мачнунро чунин тавзех медиҳад:

*Ҷомӣ, бинигар, к-аз оғаринии
Ҳар зарра ба ҷаими аҳли бинии
Аз хуми азал ҳуҷаста ҷомест,
Гирдогирдаи навишта ҷомест.
Он ҷом чӣ ҷом, ҷоми боқӣ
В-он ном чӣ ном, номи Соқӣ.
Аз ҷом ба бода гир ором
В-аз ном нигар ба соҳиби ном.
Дар соҳиби ном кун нишон гум,
Дар ҳастии вай шав аз ҷаҳон гум* [15, с. 391].

Ин гуна тавзехи ишқи маҷозӣ чун пул ё нардбоне барои ишқи ҳақиқӣ, ки Мавлоно Ҷомӣ дар поёни достон анҷом додааст, тамоили Ҷомиро ба шарҳи ирфонии қиссаи “Лайлӣ ва Мачнун” нишон медиҳад. Яке аз мумайизоти достони Ҷомӣ ҳам бар достонҳои дигари ҳамном ҳамин аст.

Сайри суудии ишқи ҳақиқӣ дар достони “Лайлӣ ва Мачнун” марбут ба ишқи узрӣ ё худ ишқи афиғ (пок) аст, ки дар замони зуҳури қиссаи Қайси Омирӣ ва Лайлӣ дар миёни қабоили гарбии араб, маҳсусан қабилаи Бани Узра, маъмул буд. Албатта, ин ишқ маҳдуд ба қабилаи Бани Узра намонд, балки дар миёни қабоили дигари араб, аз ҷумла Бани Омир интишор ёфт. Девони Қайс ибни Мулавваҳ намунаи боризи ғазали узрӣ мебошад [6, с. 594 - 608].

Дар достони “Лайлӣ ва Мачнун”- и Ҷомӣ нишонаҳои ишқи узрӣ зиёд мушоҳида мешаванд. Тавре ки пештар зикр кардем, Мавлоно Ҷомӣ дар сурудани достонҳои худ кӯшидааст, то суханаш бо сарчашмаи аслий мутобиқати том дошта бошад. Аз ин рӯ, гайр аз манобеи арабии қиссаи Лайлуву Мачнун аз девони Мачнун (Қайс ибни Мулавваҳ) низ истифода кардааст. Донишманди шаҳири эронӣ Абдулҳусайн Зарринкӯб бар ин назар аст, ки дар достони “Лайлӣ ва Мачнун” Ҷомӣ “ба ривоёти арабӣ бештар такя дорад ва таъсири девони мансуб ба Қайси бани Омир дар он бештар аст” [4, с. 293].

Ашъори мансуб ба Мачнун намунаҳои барҷастаи шеъри узриянд ва аз сӯзу гудозу маҳрумиятҳои ў ҳикоят мекунанд. Нишонаҳои муҳаббати узрӣ иборатанд аз рафъати дараҷаи ишқ (қидосати ишқ), иффат ва дурӣ аз ҳавову ҳаваси шаҳвонӣ, нокомӣ дар васли маҳбуба, ё худ маҳрумият аз шарафи издивоҷ бо маҳбуба, шаҳодат аз дарди ишқ [8, с. 36; 10, с. 435].

Ин ишқи узрӣ ба назари баъзе муҳаққикин ҳамон ишқи афлотунист, ки дар аҳди Аббосиён тавассути мутакаллимон вориди мабоҳиси қаломию ирфонӣ шудааст [10, с. 271].

Дар назари Мачнун ишқ дараҷаи баланд дорад ва барои ў мазҳаби ишқ муқаддас аст. Ҷун падараш аз ошиқ шудани Мачнун ба Лайлӣ оғоҳ мешавад ва ўро насиҳат мекунад, ки аз ў даст бардорад, дар ҷавоб мегӯяд:

*Ore, назанам нафас зи инкор,
Ишқ аст маро дар ин ҷаҳон кор.
Ҳоши, ки аз ин раҳ истам ман,
Ҷуз зинда ба ишқ нестам ман.
Ҳар кас, ки на роҳи ишқ варзад,
Дар мазҳаби ман ҷаве наярзад* [15, с. 266].

Вақте ки падари Лайлӣ ба назди халифа аз ў ҳикоят мебарад ва маншури халифа дар бораи манъи рафтани Мачнун ба қабилаи Лайлуву қатъи алоқа бо ў ба дasti падари Мачнун мерасад ва ў аз мазмуни он оғоҳ мешавад, пояи ишқро аз мақому ҷоҳи халифа болотар дониста, худро бениёз аз маншури ў медонад:

*Мо гармравони роҳи ишқем,
Горатзадагони шоҳи ишқем.
Ҷуз ишқ вазифа нест моро,
Парвои халифа нест моро.*

*Зон поя, ки ишқ пои мо баст,
Кӯтоҳ бувад халифаро даст.
Он ҷо, ки ҳумоми мо ғурезад,
Шаҳбози халифа пар бирезад* [15, с. 290].

Нишонаи дигари ишқи узрӣ иффат ва дурӣ аз ҳавову ҳавас аст, ки дар ин боб Мачнун намунаи олии ошиқон ба ҳисоб меояд. Тавре дар достони Низомӣ мушоҳида менамоем, дар достони Ҷомӣ низ Мачнун ошиқи покбоҳтаест, ки ҳаргиз сухан аз ҳавасҳои нафсонӣ намезанд ва бо вучуди фароҳам омадани имкониятҳои зиёд кӯшише барои наздикӣ ҷустан бо Лайлӣ намекунад. Мачнун борҳо икрор кардааст, ки максуди ў ҳавои нафс нест ва ишқи ў олуда ба ҳавасу шаҳват нест. Замоне, ки падарашро ба хостгорӣ мефиристад, ба ў мегӯяд:

*Қасдам на аз ин ҳавои нафс аст,
Он ҷо, ки манам, чи ҷои нафс аст.
Кони адаб аст ҷони покам,
З - олоши табъи пок покам.
Лайлӣ, ки ба ғам фурӯҳт ҷонам,
Онест дар ў, ки сӯҳт ҷонам.
Бас бошадам ин қадар, ки ғоҳе
Аз дур қунам дар ў нигоҳе* [15, с. 293].

Шавҳари Лайлӣ (ҷавони Сақифӣ - М.Н.) низ, ки аз васли Лайлӣ маҳрум монда буд ва Лайлӣ ўро аз наздикӣ бо худ манъ намуда, таҳдид ба марг намуда буд, ноҷор ба амри вай сар фароварда, бо ҳамзистиву аз дур дидани вай мувоғиқат намуд. Ин низ нишоне аз ҳубби узрист, ки бо маҳрумият аз васли маҳбуба ба нигоҳе қаноат карда, саранҷом бо ин ғусса ба марг мерасиданд. Ба назари донишманди араб Муҳаммадсаъиди Ҷамолуддин, “Низомӣ Лайлиро то замони марг бокира ба тасвир қашидааст ва ин мавзӯъ дар асли арабии мавзӯъ нест. Шояд Низомӣ ва дигар шоирони эронӣ ин андешаро матлуб ёфтаанд ва ба ҳамин далел ин улгуи ифратиро дунбол кардаанд ва барои баёни ҳадафе, ки ишқи узрӣ дар пайи расидан ба он аст, корхояшонро бо ин шева нишон додаанд” [12, с. 271]. Ҷомӣ низ Лайлиро то дами марг бокира тасвир намудааст. Шавҳари Лайлӣ низ бо ин ҳасрат бемор шуда, ба зудӣ вафот мекунад:

*Донист, ки пои саъӣ қунд аст
Вон ноғаи безимом тунд аст.*

Чун буд ба доми ў гирифтор
 В-аз бими муфориқат дилафгор,
 Ночор ба дарду доги ў соҳт,
 Бо бўйи гуле зи боги ў соҳт.
 Ҳар лаҳза зи васли фурқатомез
 В-аз роҳатҳои меҳнатангез,
 Бехи амалеши канда мешуд,
 Сад раҳ мемурду зинда мешуд.
 То буд, ҳамеша кораш ин буд,
 Сармояи рӯзгораши ин буд.
 В-он рӯз, ки мурд, ҳам бар ин рафт,
 Зоди раҳи он ҷаҳон ҳамин буд [15, с. 338].

Ба назари мо, сабаби интишори қиссаи “Лайлӣ ва Мачнун” дар адабиёти форсии тоҷикӣ, маҳсусан миёни аҳли ирфон, ҳамин ишқи поки узрист, ки бо мабонии ишқи ирфонӣ мутобиқати зиёд дорад. Шевай зиндагӣ ва аъмоли шоирони узрӣ ба равиши аҳли тасаввuf ва ирфон хеле наздик буд. “Оини шоирони узриро, - навиштааст Муҳаммад Фунаймии Ҳилол,- бояд бо шеваи сӯфиёни парҳезгор санҷид, чӣ онон шевае ёфтанд, ки аз тариқи он миёни зуҳду хостаҳои отиғии хеш пайванд заданд ва дар ишқи поки худ аз дилу динашон фармон бурданд” [18, с. 42].

Дар миёни сӯфия ишқи маҷозӣ ё инсонӣ восита ё пулест, ки соликро ба ишқи ҳақиқӣ мерасонад ва аз ҳамин чост, ки миёни ишқи узрӣ ва ишқи ирфонӣ умумияте ҳис карда мешавад. Ҳолати ваҷду ҷунун дар миёни ошиқони узрӣ гоҳо бо ваҷду бехудии аҳли ирфон наздикӣ дорад ва эҳсоси ошиқона онҳоро то ба сарҳади ҷунун бурдааст. “Гоҳе ин эҳсос дар бархе шоирони узрӣ ба дараҷаи ваҷд, дар маънои сӯфиёнаи он, мерасад. Ҷунонки дар бархе ҳолот ишқи Мачнуни Бани Омир ҷунин аст. Ин ҷизест, ки ишқи узриро ба ишқи сӯфиёна наздик мекунад. Бинобар ин, ишқи сӯфиёна, ҷуз ишқе узрӣ, ки бар асари авомили динию фалсафӣ таҳаввул ёфтааст, нест ва ҳар ду таҳти нуфузу таъсири дину мутуни он пас аз таъвили ҳастанд ва аз ақида сарчашма мегиранд ва дар ҳар ду буъди ҷисмонӣ нодида гирифта намешавад, зеро ишқи сӯфиёна роҳе ба Ҳудованд аз тариқи тааммул дар зебоии ҷисмонист” [17, с. 22].

Дар достони “Лайлӣ ва Мачнун” - и Ҷомӣ як навъ таҳаввули ишқи узриро ба ишқи ирфонӣ мушоҳида менамоем ва ин аз ибтикороти дигари Ҷомӣ дар достон аст.

Тавре ки мебинем, достони “Лайлӣ ва Мачнун” - и Мавлоно Ҷомӣ марҳилаи тозае дар сурудани достонҳои ишқии ҳамном аст. Он бо тозагиҳо дар сужа ва мазмун, тасвири лаҳзаҳои бадеӣ, қаҳрамонон, тарҳ ва робитаи воқеаҳо, ғоя достоне мустақил ва асил аст. Дар ин маврид шарқшиноси маъруфи рус Е. Э. Бертельс навиштааст: “Умуман, гуфтан мумкин аст, ки ин достон (“Лайлӣ ва Мачнун”- и Ҷомӣ- М.Н.) агарчи бо умқ ва андеша аз достони Низомӣ каме поин истад ҳам, дар баробари ин ба ҳадде асил аст, ки агар дар ин ҷо номи умумӣ намебуд, алоқаи он бо достони Низомӣ аз назари аввал маълум намешуд” [3, с. 285].

Таъсири достони Ҷомӣ ба достонҳои ҳамноми баъди ў бисёр қавист. Ҳанӯз дар асри XV шоирони ҳамасри ў - Навой, Ҳотифӣ, Мактабӣ, Мир Ҳочӣ Гунободӣ ва дигарон аз достони Ҷомӣ бешу кам таъсири бардоштаанд. Дар асрҳои баъдӣ низ шоироне, ки ба назми ин достон ҳиммат гумоштаанд, дар радифи Низомию Амир Ҳусрав аз Ҷомӣ ёд намудаанд.

Достони “Лайлӣ ва Мачнун”- и Ҷомӣ на танҳо дар Шарқ, балки дар Ғарб низ маҳбубияти зиёд пайдо карда, бо таъсири он адибони аврупоӣ қиссаҳои ошиқонаи ҳудро навиштаанд. Аз ҷумла, нависанда ва шоири машҳури сурреалисти фаронсавӣ Луи Арагон (Louis Aragon) (1897-1972) достони “Девона Лиза” (Le Fou d'Elsa, 1963) - ро бо таъсири “Лайлӣ ва Мачнун”-и Ҷомӣ навиштааст, ки “Лайлӣ ва Мачнун”- и асри бист лақаб гирифтааст. Тавре ки маълум аст, баъзе муҳаққиқони мусири Шарқу Ғарб решоҳои тасовири сурреалистиро дар осори ирфонии адибони форсизабон дарёфтаанд. Ба назари Лидо Фахрӣ, “китоби “Девона Лизо”, ки мутаассир аз “Лайлӣ ва Мачнун”-и Ҷомист, қудрати таъсиру нуфузи шоири орифе ҷун Ҷомиро дар шоири сурреалисте ҷун Орогун нишон медиҳад. Ҷомӣ бо “Лайлӣ ва Мачнун”-и ҳуд базреро дар шеъру адаби порсӣ кошт, ки понсад сол баъд шоири ошиқе ҷун Орогун мӯчаддадан ин достони ошиқона ва орифонаро манбаи илҳоми ҳуд қарор медиҳад ва бо истифода аз ин ишқи шарқӣ табъу завқи ҳунарии ҳудро меозмояд ва боис мешавад, то ин базр дубора дар

яке аз санъатитарин кишварҳои ҷаҳон ба василаи забони оҳанину зебои Фаронса ба гул биншинад” [16, с. 5].

Луи Арагон дар асарааш худро Мачнун ва ҳамсараваш Лизаро Лайлӣ ҳонда, достони худро бо ин мисраи Ҷомӣ шурӯъ кардааст:

Ишқбозӣ мекунам бо номи ў [16, с. 5].

Ин мисраъ, тавре ки аз вазнаш маълум аст, аз достони “Саломон ва Абсол” аст ва он аз ҳикоятест, ки мутазаммини дар бодия бар рӯйи рег номи Лайлиро навиштани Мачнун ва тавзех додани ин амал аз ҷониби ў мебошад:

*Дид Мачнунро яке сахронавард,
Дар миёни бодия биниаста фард.
Сохта бар рег з-ангуштон қалам,
Мезанаð ҳарфе ба дасти худ ракам.
Гуфт: Эй мафтуни шайдо, чист ин,
Менависӣ нома сӯйи кист ин?...
Гуфт: Шарҳи ҳусни Лайлӣ медиҳам,
Хотири худро тасаллӣ медиҳам.
Менависам номаи аввал в-аз қафо
Менигорам номаи ишқу вафо.
Нест ҷуз номе аз ў дар дасти ман,
З-он баландӣ ёфт қадри пасти ман.*

Ночашида ҷуръае аз ҷоми ў

Ишқбозӣ мекунам бо номи ў

[14, с. 400 - 401].

Ин мисраъ нишондиҳандай на танҳо шуҳрати достони “Лайлӣ ва Мачнун”, балки дигар достонҳои Ҷомӣ, аз ҷумла “Саломон ва Абсол”, ки достони рамзии ирфонист, дар Фаронса аст.

Ҳамин тариқ, достони “Лайлӣ ва Мачнун”-и Ҷомӣ яке аз достонҳои беҳтарин дар мавзӯи мавриди назар аст. Ҷомӣ дар оғаридани достон, сарфи назар аз татаббуъ ба достонҳои Низомию Амир Ҳусрави Дехлавӣ, ба сарчашмаҳои аслии достон, манобеи арабии он такя карда, қисмати зиёди воқеаҳои достонро мувоғиқи онҳо дарҷ намудааст. Шоир аз ибтидои достон сареҳан ба ҷанбаи ирфонии он ишора намуда, бисёр лаҳзахои достони худро сабғаи ирфонӣ додааст. Инчунин, дар достони Ҷомӣ нишонаҳои ишқи узрӣ зиёд мушоҳида мешаванд ва он заминае барои таҳаввули ишқи маҷозӣ ба ишқи ирфонӣ гаштааст. Достони “Лайлӣ ва Мачнун” - Ҷомӣ ҳам ба адабиёти Шарқ ва ҳам ба адабиёти Ғарб таъсири зиёд расондааст.

АДАБИЁТ:

1. Айнулқузоти Ҳамадонӣ, Абдуллоҳ ибни Муҳаммад. Тамҳидот. Бо муқаддима ва тасҳеху таҳшия ва таълиқи Афиғи Усайрон / Айнулқузоти Ҳамадонӣ. - Техрон: Манучехрӣ, 1377.- 523 с.
2. Аттори Нишопурӣ, Фаридуддин. Мантиқ-ут-тайр. Бо муқаддима, тасҳех ва таълиқоти Муҳаммадризо Шафеъии Кадканӣ.- Техрон: Сухан, 1383.- 440 с.
3. Бертельс, Е.Э. Навои и Джами. Избранные труды. – Москва: Наука, 1965.- 498с.
4. Зарринкӯб, Абдулҳусайн. Бо корвони ҳулла.- Техрон: Интишороти илмӣ, 1386.- 475 с.
5. Ироқӣ, Фахруддин. Қуллиёт. Шомили қасоид, ғазалиёт, муқаттаот, таркибот, тарчеот, рубоиёт, “Ушшоқнома”, “Ламаот”, “Истилоҳоти сӯфия”. Ба қӯшиши Саъид Нафисӣ.- Техрон: Саной, 1384.- 448 с.
6. Крачковский, И. Ю. Ранняя история повести о Меджнуне и Лейли в арабской литературе / Избранные сочинения. Т.2.- М.-Л: Издательство Академии наук СССР, 1956.- С. 588- 632.
7. Мавлавӣ, Ҷалолуддин Муҳаммад ибни Муҳаммад. Фиҳи мо фиҳи. Тасҳехи Митро Мехрободӣ.- Техрон: Дунёи китоб, 1386.- 383 с.
8. Сабзорӣ, Ризо Мустафавӣ. Рустоирод, Илҳом. Ҷилваи “ҳубби узрӣ” дар манзумаи “Лайлӣ ва Мачнун”-и Низомӣ // Фаслномаи илмӣ-пажӯҳшии “Ирфониёт дар адаби форсӣ”, шумораи 16, поизи 1392.- С.31-48.
9. Сарроҷи Тӯсӣ, Абунаср Абдуллоҳ ибни Алӣ. Ал-ламаъ фи-т- тасаввuf. Тасҳех ва таҳшияи Ринулд Алан Никелсун. Тарҷумаи Маҳдии Муҷтабо.- Техрон: Асотир, 1382.- 509 с.
10. Сатторӣ, Ҷалол. Ҳолоти ишқи Мачнун.- Техрон: Тӯс, 1385.- 533 с.
11. Саҷҷодӣ, Сайидҷаъфар. Фарҳанги истилоҳот ва таъбироти ирфонӣ.- Техрон: Тахурӣ, 1389.- 814 с.

12. Ҷамолуддин, Муҳаммадсаъид. Адабиёти татбиқӣ. Пажӯҳиши татбиқӣ дар адабиёти арабӣ ва форсӣ. Баргардон ва таҳқиқи Саъиди Ҳисомпур ва Ҳусайнӣ Каёнӣ. – Техрон: Интишороти Донишгоҳи Шероз, 1389.- 321 с.

13. Ҷомӣ, Мавлоно Нуруддин Абдурраҳмон. Ашиъат-ул-ламаот. Бо муқаддимаи Ҳодии Раstagори Муқаддами Гавҳарӣ.- Қум: Бӯstonи kitob, 1383.- 147c.

14. Ҷомӣ, Нуруддин Абдурраҳмон ибни Аҳмад. Маснавии «Ҳафт авранг». Ҷилди аввал. Муқаддима аз Аълоҳон Афсаҳзод. Зери назари «Дафтари нашри «Мероси мактуб»».- Техрон: Маркази мутолеоти эронӣ, 1378.- 912 с.

15. Ҷомӣ, Нуруддин Абдурраҳмон ибни Аҳмад. Маснавии «Ҳафт авранг». Ҷилди дувум. Таҳқиқ ва тасҳҳи Аълоҳон Афсаҳзод ва Ҳусайн Аҳмади Тарбият. Зери назари «Дафтари нашри «Мероси мактуб»».- Техрон: Маркази мутолеоти эронӣ, 1378.-710c.

16. Фахрӣ, Лидо. “Девона Лизо”- “Лайлӣ ва Мачнун”-и асри XX // Фарҳанг ва андеша, ҷумъа, 22 шаҳривари 1381.- С. 5.

17. Ҳилол, Муҳаммад Ғунаймӣ. Ишқи узрӣ ва ишқи сӯфиёна. Тарҷумаи Амир Муъминии Ҳазова // Китоби моҳи адабиёт, шумораи 78 (паёпайӣ 192), меҳроҳи 1392.- С. 18-26.

18. Ҳилол, Муҳаммад Ғунаймӣ. “Лайлӣ ва Мачнун” дар адабиёти арабӣ ва форсӣ. Пажӯҳише нақдӣ ва татбиқӣ дар дар ишқи узрӣ ва ишқи сӯфиёна. Тарҷума ва шарҳи Ҳодӣ Назарии Муназзам ва Райхона Мансурӣ - Техрон: Нашри Най, 1393. - 344 с.

ИШҚИ УЗРӢ ВА ИШҚИ ИРФОНӢ ДАР ДОСТОНИ “ЛАЙЛӢ ВА МАЧНУН” - И АБДУРРАҲМОНИ ҶОМӢ

Достони “Лайлӣ ва Мачнун”-и Мавлоно Ҷомӣ марҳилаи тозае дар сурудани достонҳои ишқӣ - романтикийи ҳамном аст. Он бо тозагиҳо дар сужа ва мазмун, тасвири лаҳзаҳои бадей, қаҳрамонон, тарҳ ва робитаи воқеаҳо, гоя достоне мустақил ва асил аст. Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ аз нахустин шоиронест, ки ба тасрӯҳ ба ҷанбаи ирфонӣ доштани достони худ ишора менамояд. Шоир аз ибтидои достон сарҳан ба ҷанбаи ирфонии он ишора намуда, бисёр лаҳзаҳои достони худро сабғаи ирfonӣ dodaast. Инчунин, дар достони Ҷомӣ нишонаҳои ишқи узрӣ зиёд мушоҳида мешавад ва он заминае барои таҳаввули ишқи маҷозӣ ба ишқи ирfonӣ gаштааст. Яке аз сабабҳои интишори қиссаи “Лайлӣ ва Мачнун” дар адабиёти форсии тоҷикӣ, маҳсусан миёни аҳли ирфон, ҳамин ишқи поки узрист, ки бо мабонии ишқи ирfonӣ мутобиқати зиёд дорад. Дар достони “Лайлӣ ва Мачнун” - и Ҷомӣ як навъ таҳаввули ишқи узриро ба ишқи ирfonӣ мушоҳида менамоем ва ин аз навовариҳои дигари шоир дар достон аст.

Калидвожаҳо: Ҷомӣ, достон, Лайлӣ, Мачнун, ишқи маҷозӣ, ишқи узрӣ, ишқи ирfonӣ, скуннат, навоварӣ.

УЗРИТСКАЯ И МИСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ В ПОЭМЕ «ЛЕЙЛИ И МАДЖНУН» АБДАРРАХМАНА ДЖАМИ

Поэма «Лейли и Маджнун» является новым этапом в создании любовно - романтических одноимённых поэм. Она представляет собой самостоятельную, настоящую и оригинальную поэму с новизной в сюжете и идеином содержании, изображении художественных эпизодов, героев, структурой и связью событий. Мавляна Абдаррахман Джами – один из первых поэтов, указывающий на мистический аспект своей поэмы. Поэт еще в начале поэмы чётко и ясно, указывая на мистическое направление своего произведения, многим эпизодам поэмы придаёт мистический оттенок. В поэме Джами также много признаков узритской любви, и она стала основой для эволюции неземной, мистической любви. Одной из причин распространения поэмы «Лейли и Маджнун» в персидско - таджикской литературе, и, особенно среди литераторов-мистиков является чистая узритская любовь, которая во многом соответствует

мистической любви. В поэме «Лейли и Маджнун» Джами наблюдалась своего рода эволюция узритской любви к мистической, которая является другой новизной поэта в поэме.

Ключевые слова: Джами, поэма, Лейли, Маджнун, земная любовь, узритская любовь, мистическая любовь, традиция, новизна.

UZRIT AND MYSTICAL LOVE IN THE POEM OF "LAYLI AND MAJNUN" OF ABDURRAHMON JOMI

The poem "Layli and Majnun" is a new stage in the creation of love-romantic poems of the same name. It is an independent, real and original poem with novelty in the plot and ideological content, portrayal of artistic episodes, heroes, structure and connection of events. Mavlono Abdurrahmon Jomi is one of the first poets to point out the mystical aspect of his poem. The poet at the beginning of the poem clearly pointing to the mystical direction of his work, many episodes of the poem give a mystical connotation. Jomi's poem also has many signs of narrow-minded love and it has become the basis for the evolution of unearthly, mystical love. One of the reasons for the spread of the poem "Layli and Majnun" in Persian-Tajik literature and especially among mystic writers is pure Uzrit love, which in many respects corresponds to mystical love. In the poem "Layli and Majnun" by Jomi, a kind of evolution of the Uzrit love for the mystical is observed and it is another poet's novelty in the poem.

Keywords: Jomi, poem, Layli, Majnun, earthly love, Uzrit love, mystical love, tradition, novelty.

Сведения об авторе: Низоми Мухридин Зайниддин - ректор ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде», доктор филологических наук. Адрес: г. Душанбе, Борбад 73а, Тел.: 231- 45- 45, nizomi73@mail.ru

Information about the author: Nizomi Muhriddin Zainiddin - Rector of the SEI «Tajik state Institute of culture and arts named after Mirzo Tursunzoda», doctor of philological sciences. Address: 73a, Borbad street, Dushanbe, Tajikistan. Tel.: 231- 45- 45, nizomi73@mail.ru

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК - ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ АКТИВНОСТИ

Мирахмедов Ф.

ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени
Мирзо Турсунзаде»

С древнейших времен праздник являлся яркой формой культуры, с помощью которой общество выражало свое трепетное отношение к идеалам, свою гордость за великие победы, свою надежду на лучшее будущее и проявляла активность. Потребность к праздникам возникло из стремления человека или общества выражать свое почтение неким ценностям, а также из осознания необходимости зафиксировать обретенный идеал и умножать его, передавая будущим поколениям алгоритм решения жизненно важных проблем.

С момента провозглашения независимости республики, национальные праздники получили новое возрождение, которое выражает дух народа и проявляется в его активности. За это время сформировалась новая национальная идеология страны, составляющей частью которой выступает национальный фактор. Политические процессы в республике и провозглашение независимости, изменения в мировоззрении таджиков, их самосознании и самоопределении значительно затрудняют возможность всестороннего изучения таджикского общества на современном этапе его развития, что делает особенно актуальным привлечение для этой цели всех доступных источников.

Однако, каждого исследователя национальный праздник интересовал в определённом аспекте. Поэтому предмет анализа, сущность характеристики, классификации и дефиниции национального праздника нередко оказывались различными, да и в обыденном словоупотреблении праздник фигурирует то как обряд, то как памятная дата, состояние души, традиция,

развлечения, атрибут современной национальной культуры.

Изучение значений понятия «праздник», сформулированных исследователями разных направлений, позволило установить, что В. И. Даль определяет праздник, как нерабочий день, празднуемый по уставу церкви, по случаю и в память гражданского, местного или государственного обычая.

Нельзя не указать пять определений, данных в словаре С. И. Ожегова. Так «Праздник - это день торжества, установленный в честь или в память кого-нибудь, чего-нибудь, день или ряд дней, отмечаемых церковью в память религиозного события или святого, выходной, нерабочий день, день радости и торжества, день игр и развлечений»[1 с. 309].

К. Жигулевский настаивает на том, что «Праздник - зеркало своей эпохи. По создаваемым народом праздников можно судить о политической, исторической и духовной жизни общественно-экономической формации, определить идеи, интересы и стремления самых различных ее социальных слоев»[2 с. 14].

А. Конович определяет праздники, как «особый вид социально-культурной деятельности масс, протекающей в свободное время» [3 с. 4]. Также он утверждает, что праздник является тем многосторонним явлением в жизни общества, которое способно отразить жизнь как одного человека, так и общества в целом, а так же выступает в роли транслятора традиций и побудителя к действиям. А.А. Конович дает новую трактовку праздника и определяет его как вид деятельности. С этой концепцией можно согласиться, учитывая радикальное

разделение рабочего и праздничного времени, а также учитывая регулярность воспроизведения праздничных действий. В современных реалиях, когда сфера праздника для некоторых превратилась в работу, эта трактовка как никогда актуальна.

О. Л. Орлов считает что «праздник - это проявление всех форм и видов культуры коллектива, начиная от принятых норм поведения, заканчивая демонстрацией нарядов и исполнением традиционных песен. Праздник есть время особенно интенсивной культурной инициации и социализации личности». [4 с. 18].

На сегодняшний день проблематика национального праздника преодолевает рамки этнографических, историко-культурных, культурно-антропологических исследований и требует своей актуализации в области повышения его роли в формировании социально-культурной активности.

Сложности в теории и практике комплексного осуществления педагогического значения праздников в контексте социальных изменений таджикского общества сопровождаются наличием объективно существующих противоречий:

- между ожидаемыми результатами вложений государства в проведение праздников и их педагогическим значением в контексте социальных изменений таджикского общества;

- между потребностью в праздничной культуре и недостаточной теоретической разработанностью этого процесса;

- между необходимостью изменения характеристик образовательного процесса в соответствии с изменяющейся парадигмой образования и существующими традициями воспитания и обучения;

- между потребностью в новых подходах к оцениванию результатов организации праздников в контексте повышения социально-культурной активности масс в таджикском обществе.

Необходимость преодоления комплекса выявленных противоречий актуализировала

научную проблему, состоящую в теоретическом обосновании, разработке и внедрении педагогического значения праздников в контексте социальных изменений таджикского общества.

Праздник является специфичной формой повышения активности, где выражается общее настроение и сопереживание участников. Он обусловлен динамикой социального бытия, в котором отдельные периоды жизни осознаются и переживаются людьми особым эмоциональным образом, диктует им иной, нежели в будничное время, способ поведения и деятельности, предполагая непосредственное активное участие в праздновании.

В условиях нарастающих кризисных явлений в духовной жизни всего общества, в том числе детей и подростков, особую социально-педагогическую значимость приобретает обоснование содержания и методы организации праздничных форм досуговой деятельности, которая способствует активному вовлечению СКД.

Национальные праздники являются одной из постоянных сторон общественной жизни. Они складывались на самых ранних этапах формирования человека и становления человеческого общества и в процессе развития всей человеческой истории. Праздники существуют как продукт и форма активного преобразования действительности. Праздник возникает в силу деятельности многих факторов, но в целом обусловлен динамикой социального бытия, в котором отдельные периоды жизни осознаются и переживаются людьми особым эмоциональным образом, диктует им иной, нежели в будничное время способ поведения и деятельность, требует непосредственного участия в праздновании. С давних пор и до наших дней с понятием праздника связывается не просто свободное от работы время, не просто отдых, а свободное время в значении повышения социально-культурной активности и творчески созидающие общечеловеческие ценности.

Одним из высших проявлений человеческого досуга на уровне общекультурных потребностей является праздничный досуг, означающий такую организацию масс, которая в отличие от зрелища основывается не только на восприятии, но и на активном действии, связанным с самыми различными формами самовыражения. Включает позитивное отношение масс людей к тем или иным датам, событиям, традициям, причем, отношение выражено активностью, а не созерцательностью. Быть на празднике значит активно участвовать в нем, в том массовом действии, которое основывается на сопереживании и совместных действиях большой общности людей. Тот, кто не сопереживает и не содействует, оказывается не празднующим зрителем.

Таким образом, праздники рассчитаны не только на активное участие разных групп населения, но и одновременно на эстетическое воспитание, национально-патриотическое просвещение. Достижение зрелищности праздников, происходит их красотой, эффектом. С точки зрения организации, праздник - это всегда определенный комплекс, сочетающий активное действие с восприятием зрелища, представляющий собой сумму разнообразных акций, заключенных в единовременные рамки.

Важную роль праздники и театрализованные представления играют в формировании национального самосознания. С помощью средств художественного воздействия пробуждают и формируют чувства национальной гордости масс. Эффективность формирования национального самосознания посредством различных форм массовых праздников, прежде всего, зависит от того, насколько правильно использованы различные виды искусства и методы активизации масс.

Практика проведения таких национальных праздников, как День государственной независимости Республики Таджикистан, Навруз, Сада, Мехрбан, Рамазан, Курбан, театрализованные концерты посвященные

важнейшим датам показывают, что праздник являются не только средствами досуга - и времяпровождения, но и могут играть решающую роль в решении задач по воспитанию национального самосознания, патриотизма и национальной гордости.

В решении этих задач огромное значение имеет праздник Навруз. Корни Навруза уходят во времена зороастризма и появление земледелия.

Известные средневековые авторы Абурайхан Бируни, Умар Хайям, Фирдавси и др. связывают зарождение праздника Навруз с именем мифического царя древних иранцев из династии Пешдодов -Джамшедом [5 с. 772]. А. Беруни в «Ал-Осор ул бокия» («Память минувших поколений») отмечал, что, «когда воцарился Джамшид, он восстановил религию (магов). Это дело, которое случилось в Науруз, было названо «новым днем», и его объявили праздником» [6 с. 187]. Он также упоминает о том, что Навруз отмечался и до Джамшида.

Великий мыслитель и энциклопедист Умар Хайям в своем трактате «Наврузнаме» пишет: «Что касается причины установления Навруза, то она состоит в том, что, как известно, у «Солнца» имеется два оборота, один из которых гласит, что каждые триста шестьдесят пять дней и четверть суток оно возвращается в первые минуты созвездия Овна в то же самое время дня, когда оно вышло, и каждый год этот период уменьшается. Когда Джамшид постиг этот день, он назвал его Наврузом и ввел в обычай праздник» [7 с. 224]. Хайям связывает с праздником Навруз установление летоисчисления у иранских народов.

Фирдавси также утверждает, что основателем праздника Навруз является мифический царь Джамшид. Он констатировал, что Джамшид в честь дня своей коронации объявил народу праздновать этот день в качестве праздника начала нового года [8 с. 675].

С особой пышностью праздновали Навруз в эпоху Сасанидов (220-651 гг.). Навруз был

проводился официальным новогодним праздником и отмечался весьма торжественно. В дни праздника с особой пышностью устраивались большие приемы. Празднование продолжалось шесть дней. Первый день месяца фарвардина считался началом Нового года. Первые пять дней являлись общенародным праздником и назывались «Наврузи омма» или «Наврузи кучак», т.е. общенародным, или малым, Наврузом. Шестой день был официальным праздником только для царя, когда он уединялся и праздновал со своими приближенными. Эта часть праздника называлась «Наврузи бузург» или «Наврузи хосса», т.е. большой, или официальный, Навruz [9 с. 128].

Приведенные цитаты свидетельствуют о древнем происхождении Навруза. В феврале 2010 году решением ООН праздник «Навруз» объявлен международным праздником. Навруз - подлинно народная традиционная форма культурной самодеятельности, которая получила в наши дни новую жизнь, наполнилась современным содержанием. Навруз - праздник начала весны, когда оживает вся природа, появляются первые цветы.

На празднике происходит комплекс массовых мероприятий, в которых человек стремится не просто к общению, а к культурному состязанию, носящему характер самодеятельности. В Навруз активная самодеятельность проявляется на состязаниях певцов, в выступлениях коллективов художественной самодеятельности, на конкурсах чтецов («мушоира»), на спортивных состязаниях (национальная борьба - гуштингири), козлодрания, в принятии приветствий, обязательств, писем и т.д. Итак, основная масса людей в день Навруз являются не только - зрителем, но и становятся участниками праздника.

Организация и проведение праздника Навруз позволяет утверждать, что речь идет о своеобразной педагогически целесообразной форме социально-культурной активности масс, которая:

- является национальной формой пробуждения социально-культурной активности масс в свободное время;
- тесно синтезирует нравственное и эстетическое воспитание в культурной самодеятельности самих масс;
- удовлетворяет потребность людей в неформальном, нерегламентированном культурном общении, общественной оценке и самоутверждении.

Взаимный обмен опытом проведения праздника «Навруза» обогащает ритуал национального праздника, делает его более красочным, ярким и эмоционально-насыщенным. Сохраняя свой национальный колорит, праздник Навруз все более обогащается, впитывает в себя лучшие традиции других народов Востока и тем самым повышает социально-культурную активность.

Путем использования национальной символики и образов исторических героев, персонажей литературных произведений различных видов искусства этот праздник воздействует на национальные чувства и сознание, тем самым помогает формированию национального самосознания и национального единства общества и развитию социально-культурной активности. Проблема праздника, безусловно, требует своего дальнейшего исследования. Мы полагаем, что перспективным в этом отношении может быть рассмотрение этого феномена в контексте ментальности той или иной национальной культуры.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка М.: Олма-пресс. 2 т., 2002. С. 309.
2. Жигульский К. Праздник и культура: Праздники старые и новые. Размышления социолога. М.: Прогресс, 1985. С. 14.

3. Конович А. А. Театрализованные праздники и обряды в СССР. М.: Высшая школа, 1990. С. 4.
4. Орлов О. Л. Российский праздник как историко-культурный феномен: Автореф. дис. СПб., 2004. С.18.
5. Бируни, А. Памятники минувших поколений. /Избранные произведения. -Ташкент: Издательство Академии наук УзССР, 1957. - 772 с.
6. Бируни, А. Слово о празднествах и знаменательных днях в месяцах персов [электронный ресурс]: (по книге «Магия Навруза» -Алматы, 2007.)
7. Хайям, О. Наврузнаме /Трактаты / О. Хайям. -М., 1961. -С. 187-224.
8. Фирдоуси, А. Шахнаме. -Т. I. (От начала поэмы до сказания о Сохрабе). /Пер. с фарси Ц. Б. Бану, comment. А. А. Старикова. -М.: Изд. АН СССР, 1957. -675 с.
9. Негмати, А. Земледельческие календарные праздники древних таджиков и их предков / А. Негмати. - Душанбе: Дониш, 1989. -128 с.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК - ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ АКТИВНОСТИ

В данной статье рассматривается проблема «национальный праздник - как фактор повышения социально-культурной активности». Автор отмечает, что с момента провозглашения независимости республика получила новое возрождение национальных праздников, которые являются духом народа, проявлением его активности. А также дано определение праздника и его роль в формировании социально - культурной активности. Автор утверждает важную роль праздника и театрализованных представлений в формировании национального самосознания. Конкретными праздниками, такими как Навruz, Сада, Мехргон, День государственной независимости Республики Таджикистан, определяет их как решающий фактор в воспитании национального самосознания, патриотизма и национальной гордости.

Ключевые слова: Навruz, Сада, Мехргон, национальное самосознание, национальное единство, социально - культурная активность.

ИДИ МИЛЛӢ - ОМИЛИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ ФАҶОЛИЯТИ ИЧТИМОЙ - ФАРҲАНГӢ

Дар мақола масъалаи иди миллӣ ҳамчун омили асосии баланд бардоштани фаҷолияти иҷтимоӣ- фарҳангӣ мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор гирифтааст. Муаллиф зикр мекунад, ки пас аз Истиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон идҳои миллӣ эҳё гардида, ташаккул ёфтанд ва чун арзиши фарҳангӣ барои фаҷолнокии чомеа заминаҳои мусоид гузоштанд.

Инчунин, дар мақола мағҳуми «ид» аз нигоҳи таҳқиқотчиёни гуногун шаҳр дода шуда, мавқеи он дар ташаккули фаҷолияти иҷтимоӣ - фарҳангӣ муайян гардидааст. Ҳамзамон, муаллиф аҳамияти муҳимми ид ва намоишҳои театронидашударо дар ташаккули худшиносии миллӣ таъкид намуда, идҳои Наврӯз, Сада, Мехргон, Истиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар тарбияи худшиносию худогоҳии миллӣ, ватандӯстии меҳанпарастӣ ва ғурури миллӣ аввалиндарача мешуморад.

Калидвожаҳо: Наврӯз, Сада, Мехргон, худшиносии миллӣ, ваҳдати миллӣ, фаҷолияти иҷтимоӣ - фарҳангӣ.

NATIONAL HOLIDAY - FACTOR IN INCREASING THE SOCIO-CULTURAL ACTIVITY

This article addresses the problem of a national holiday-like factor in increasing the socio-cultural activity. The author notes that since the independence of the Republic received a new revival of national holidays, which were the spirit of the people a manifestation of his activity.

Also given the definition of the holiday and its role in shaping the socio-cultural activity. The author claims an important role holiday and theatrical performances in the formation of national identity. Specific holidays such as Nowruz, Sada, Mehrgon, Independence Day, defines them as a decisive role in the education of national identity, patriotism and national pride.

Keywords: Nowruz, Sada, Mehrgon, national holiday, identity, national pride, activity, socio-cultural activities.

Сведения об авторе: Мирахмедов Фарход - кандидат педагогических наук, доцент, проректор по учебной части ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде». Адрес: г. Душанбе, ул. Н. Хувайдуллоева, дом 3, кв 16. E - mail. mirakhmedov66 @ mail ru

Information about the author: Mirakhmedov Farhod - Candidate of pedagogical sciences, associate professor, vice – rector on education of the SEI «Tajik state Institute of culture and arts named after Mirzo Tursunzoda». Address: Dushanbe, st. N. Huvaydulloev, house 3, square 16. E - mail. mirakhmedov66 @ mail ru

АКАДЕМИК БАБАДЖАН ГАФУРОВ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КУЛЬТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ТАДЖИКИСТАНЕ

Мухидинов С. Р.

Российско - Таджикский (Славянский) университет

Славный сын таджикского народа, выдающийся историк и востоковед, академик, Герой Таджикистана Б. Гафуров вложил огромный труд в обобщение истории и культуры таджикского народа. По сути, книга «Таджики» по выражению Лидера нации, Президента Таджикистана, уважаемого Эмомали Рахмона являлась факелом, осветившим тёмные страницы истории таджикской нации, давшим мощный импульс процессу самосознания таджиков и укрепившим дух патриотически настроенных людей. В те времена, когда поместно насаждались надуманные идеи интернационализма и жестко пересекались любые устремления к национальному самосознанию, глубокое исследование исторического прошлого своего народа и раздумья над его историческими судьбами со стороны первого руководящего лица республики каковым являлся Бабаджан Гафуров, следует расценить как истинный подвиг [7, с. 125].

Кроме всего этого, Б. Гафуров являлся крупнейшим партийным и государственным деятелем Таджикистана. Ещё в первой половине 40-х годов, являясь секретарём ЦК КП (б) Таджикистана по пропаганде и агитации, он не только обратил внимание на изучение истории своего народа, но и на образование, здравоохранение, культуру и искусства. В Национальной библиотеке Таджикистана под № 267274» хранится незаметный сборник под названием «В помощь партработнику» [1]. В сборнике 3 статьи. Первая статья «Парторганизации и вопросы культуры» [1, с. 3-47] принадлежит секретарю ЦК КП (б) Таджикистана Б.Гафурову. Вторая статья

«Борьба против пережитков бескультурья, суеверий и предрассудков», [1, с.48-36] лектора отдела пропаганды и агитации ЦК КП (б) Н. Прохорова, третья статья «О задачах районных и областных газет» [1,67-78] зав. сектора отдела пропаганды и агитации Е. Латыпова. Среди этих статей статья Б. Гафурова имеет по сути большое историческое, политическое и главное воспитательное значение. С этой целью, мы считали долгом, подробно останавливаться на содержание и значение статьи Б. Гафурова «Парторганизации и вопросы культуры». Дело в том, что вопросы истории таджикского народа, многократно рассматривались Б. Гафуровым, и в результате появились его книги – «История таджикского народа в кратком изложении» [3] и «Таджики» [5]. О последнем бесценном шедевре писали и пишут многократно. Известный писатель Т. Путатов отмечал: «В своем основном труде «Таджики» Гафуров систематизировал древнейшую, древнюю и средневековую историю своего народа. С эпическим размахом Фирдоуси учёный сумел переплести все жанры бытия в тесном взаимоотношении как материальных, так и духовных форм жизни... академик Гафуров прослеживал историю таджиков и других народов Центральной Азии в контексте общеевропейской истории и заявил о себе как историк нового евразийства» [6]. На наш взгляд, ценные советы, которые Б. Гафуров в данной работе дал своему народу, ещё в 40-х годах, особенно по культуре в целом, до сих пор не теряли свои значения, более того некоторые из них сейчас стали востребованными. Об этих высказываниях до сих пор многие

специалисты вышеназванных областей не знают. Этот сын своего народа, ещё тогда знал, что история каждого народа - это её зеркало. Потом, время было такое, шла Великая Отечественная война. Его книга в соавторстве с Прохоровым «Таджикский народ в борьбе за свободу и независимость своей родины «Очерки из истории таджиков и Таджикистана» [2] рассказали о героическом прошлом своего народа, во благо победы над врагом были важными. Поэтому, он в преамбуле во многих своих работах, даже косвенно касающиеся истории, напоминал об истории своего отечества. Здесь также в статье «Парторганизации и вопросы культуры», преамбула начинается с кратким изложением истории таджикского народа с древнейших времён. По словам автора Б. Гафурова, «...по древней истории Средней Азии, в частности по истории таджиков и Таджикистана имеется очень мало сведений. Нет ни одного источника, который бы подробно обрисовал, что из себя представляла Средняя Азия в древнейший период, какими были тогда ее хозяйство и культура» [1, с. 3]. Этим учёный хотел сказать, что пора основательно заниматься этой историей. Через некоторое время, он сам, проявляя смелость, взялся писать эту историю. Поэтому, в статье автором приводятся сведения по древней книги арийцев «Авеста», о земледельческих районах Средней Азии, о древнем согдийском (арамейском) алфавите, о посреднической миссии согдийцев в перенесении в Китай буддизма, из Индии и манихейства из Ирана, о первенстве согдийцев - предков таджиков в торговле между Западом и Востоком, об Ахеменидской империи, Греко-македонских завоеваниях территории Средней Азии, о греко-бактрийском царстве, о великой заслуге согдийцев в деле приобщения к своей культуре тюрksких кочевых народов, о нахождении Средней Азии в составе тюркского Каганата, о завоевании Средней

Азией арабами, о первом таджикском централизованном государстве Саманидов, о деятелях литературы и культуры этой эпохи, завоевании монголов Средней Азии, о династиях Тимуридов, Шейбанидов, Аштарханидов и Мангытов – вплоть до завоевания Средней Азии царской Россией. Наши предки были свободолюбивые. Вышеназванные завоеватели, получили отпор и сопротивление. Наши герои до последней капли крови защищали свою Родину.

После краткого обзора автор останавливается именно на огромных успехах, достигнутых Таджикистаном в годы Советской власти в области культуры. Здесь Б. Гафуров выступает уже в качестве знатока не только культуры общества, но и культуры человека. Он, отмечая огромные успехи, достигнутых Советским Таджикистаном, одновременно переходит на существующие недостатки. На наш взгляд, именно в данной статье впервые вводится некоторые понятия как «подготовка национальной интеллигенции», «внедрение культуры в широкие слои народных масс, в быт народа», «гостеприимство», «мягкое и вежливое обращение с окружающими», «почитание старших в семье, в коллективе», «интерес к знаниям и уважение к учёным», «проявление большой заботы о благоустройстве своего жилища, двора, сада» и т.д. для объяснения самых простых вопросов, которые на самом деле тогда ещё имели исключительно большое значение.

Вот как объясняет эти вопросы Б. Гафуров. Говоря об отставании в области культуры отмечает: «Главное в нашем отставании в области культуры – неудовлетворительные темпы подготовки национальной интеллигенции. Обстановка сейчас такова, что, если ежегодно республика не будет готовить по несколько тысяч специалистов с законченным высшим и средним образованием – она не сумеет успешно разрешить тех задач, которые будут выдвинуты перед

нею в период после военного мирного строительства. Без систематического увеличения числа национальной интеллигенции немыслимо дальнейшее развитие культуры в Таджикистане» [1, с. 18]. Так, как тогда в 30-х годах в понятие «Культура», входили многие отрасли, такие как народное образование, наука, культурно-просветительные, музыкальные, театрально-зрелищные, художественных учреждения, медицинские и т.д. Б. Гафуров, учитывая эти вопросы, рассматривает каждого по отдельности. Особенно он затрагивает отставание в системе народного образования. В частности, он отмечает: «Главный наш недочёт в руководстве школами заключается в том, что мы не закрепляем учащихся, не доучиваем их до конца. Мы недостаточно прививаем подросткам коренной национальности вкус с получением, среднего образования, не воспитываем у них стремления иметь законченное высшее образование...» [1, с. 19]. Далее он продолжает: «Уделяя максимум внимания работе школ, разрешая проблему подготовки контингентов для вузов и техникумов, мы обязаны серьёзно заняться высшими и средними учебными заведениями – теми заведениями, которые непосредственно готовят кадры высшей и средней интеллигенции для промышленности и сельского хозяйства республики. Для ее науки, литературы и искусства, для ее партийного, советского и административного аппарата...» [1, с. 23]. Сейчас уже пришла пора поставить перед партийными организациями, как одну из важнейших задач, задачу внедрения культуры в широкие слои народных масс, в быт народа. Таджики имеют много прекрасных бытовых традиций, таких, как гостеприимство, исключительно мягкое и вежливое обращение с окружающими, почитание старших в семье, в коллективе, интерес к знаниям и уважение к учёным, сведущим людям, проявление большой заботы о благоустройстве своего жилища,

двора, сада... До сих пор группа таджиков, собравшись в общественном месте, скажем в красной чайхане, пьёт чай из одной пиалы, курит чилим из одной трубки, даже зная, что среди них есть серьёзно больной человек. Проявление закономерной осторожности в том случае, воспринимается как неуважение к человеку. С этим обычаем надо бороться, надо разъяснить населению, что таким путем переносятся болезни, приучить колхозников пользоваться отдельной посудой [1, с. 29]. Советы Б. Гафурова в то время имели большое воспитательное значение. Вопросы как личной гигиены каждого отдельного человека, даже посещение бань, на первый взгляд являются простыми и сугубо бытовыми. Но до какой степени они имели большое значение для воспитания каждого человека, объясняется Б. Гафуровым. Он призывает организации и учреждения, занимающиеся этими вопросами, заботиться о здоровье населения. По его сведениям, в некоторых районах не имеются бани, население месяцами не моется. Особенно это относится к кочевым племенам, недавно перешедшим на оседлый образ жизни. Опыт последнего времени показал, что строительство колхозной бани легкого типа не требует больших капитальных затрат и вполне возможно в каждом кишлаке. Надо их строить всюду, вводить еженедельное купание населения, особенно молодежи [1, с. 30].

Именно успех пропаганды здорового образа жизни, общекультурного уровня, санитарное просвещение граждан, зависит от правильной деятельности культпросвет учреждений. Вот как этот вопрос отражается в данной статье. Продолжая вопросы подготовки национальных кадров, автор затрагивает успехи и недостатки в деятельности научно-исследовательских учреждений, степень грамотности населения, общекультурного уровня, санитарное просвещение граждан, внедрение культуры среди женщин. По словам автора, огромное место в работе по подъёму культурного

уровня населения отводится политпросвет учреждениям – красным чайханам, клубам, библиотекам. Надо сказать, что многие политпросвет учреждения плохо используются партийными организациями, они оборудованы, часто их помещения используются не по назначению, в них слабо проводится политико-массовая и культурно-просветительная работа. Красная чайхана в условиях нашей республики – наиболее посещаемое место. Туда после трудного дня приходят колхозники, чтобы за пиалой чая поговорить о своих текущих делах, узнать политические новости. Красная чайхана должна быть образцом культуры, чтобы здесь массы учились чистоте и уюту. Помещения красных чайхан должны быть соответствующим образом оборудованы, оформлены портретами вождей, плакатами, лозунгами, призывающими колхозников на разрешение актуальных хозяйственных и политических задач. В чайхане постоянно должны дежурить и проводить беседы и читки агитаторы, сюда время от времени обязаны приходить лектора, докладчики, консультанты партийного комитета, здесь с колхозниками могут встречаться и беседовать на политические, научные и культурные темы агрономы, врачи, учителя. При каждой чайхане должна быть маленькая библиотека, необходимо иметь в чайхане свежие газеты и журналы, радиорепродуктор, шахматы, шашки, музыкальные инструменты [1, с. 32]. Обратите внимание, он по сути, предложил способы работы сотрудников этих учреждений, в том числе, выясняются основные функции красных чайхан. Он также считает важным проведение разъяснительных работ среди женщин, приобщить их к решению общих задач.

Б. Гафуров также затрагивает деятельность одной из важнейших очагов и движущих культурных преобразований - клубных учреждений. Он знал их политическое значение. Поэтому, он, выясняя основные их функции, остановился

на важных задачах этих учреждений в проведение культурно-массовой работы. По его словам, «Наши клубы, чаще всего используются для проведения всякого рода собраний, совещаний, слетов и т.д. а в остальное время пустуют. Между тем, в них можно развернуть большую культурно-массовую работу, [1, с. 33] объединить вокруг них, кишлачный актив, сделать их местом досуга и просвещения молодёжи. Кроме мероприятий, рекомендованных для красных чайхан, работникам клубов можно посоветовать организовывать всевозможные, военные, агротехнические, художественной самодеятельности проводить вечера вопросов и ответов, вечера отдыха, встречи с фронтовиками – отпускниками, встреча с писателями и актёрами, приглашёнными из города. Чтобы клубы охотно посещались населением, особенно в зимнее время, их надо отремонтировать, утеплить, обеспечить светом, намести в них чистоту и порядок» [1, с. 34]. Он считает, что клубная деятельность это дело не одного руководителя клуба, а обязанность партийных, комсомольских, общественных организаций и каждого человека.

Вот как это объяснял руководитель идеологической работы ЦК Компартии (б) Таджикистана: «Ответственность за работу клубов, красных чайхан нельзя возложить только на их заведующих. Планами просветительной работы в клубах и красных чайханах обязаны интересоваться райкомы партии, райкомы комсомола, к работе клубов и чайхан надо широко привлекать партийно-комсомольский актив и сельскую интеллигенцию. Красные чайханы, находящиеся в ведении потребкооперации и во многих местах превращённые в коммерческие предприятия, целесообразно передать в ведение органов народного образования» [1, с. 35]. Из вышесказанного надо сделать выводы, что Б. Гафуров прекрасно разбирался в работе культурно-просветительных учреждений, знал их специфику и особенности работы.

Особенный акцент он делает на активистов, работников клубов и красных чайхан. Ничего положительно невозможno решить без участия населения.

Он также прекрасно знал библиотечную работу не только как идеологический работник, но и как учёный. Вникая в суть работы библиотек, как идеологический очаг пропаганды, он обратил внимание работников данной отрасли в нерешенные проблемы, которые, если с одной стороны выглядят как повседневная работа, с другой стороны являются важнейшими способами привлечения населения к книге и обретения знаний.

По словам Б. с. Гафурова «невозможно переоценить роль и значение библиотек в деле поднятия культурного уровня народа и просвещения масс, без книги нет знания - говорил В. И. Ленин». В чём заключаются основные недостатки в работе наших библиотек, задает вопрос Б. Гафуров. Потом сам начинает отвечать на свой вопрос. Круг читателей по сравнению с количеством населения очень узок (он имел ввиду - читаемость С.М.), особенно мало читателей сами придут в библиотеку, а заботиться о продвижении книг в массу, прививать населению вкус к чтению. Популяризовать книги можно путём объявлений в газетах и по радио о поступающих новинках, через книжные витрины, рекомендательные списки, аннотации, кратко передающие содержание книг, через комплектование, читки отрывков из наиболее выдающихся произведений, через организацию библиотек, МТС и на предприятиях через книгоношество [1, с. 33].

Здесь он, прежде всего, обращает внимание на читаемость (выделено мною С.М.) населения. Читаемость в библиотечном языке - т.е., это среднее число книг, выданных одному читателю в год. Исчисляется путем деления количества книг, выданных за год, на число читателей зарегистрированных, за год. Так как эта работа библиотекарей не удовлетворительна, рекомендуется

использовать различные библиотечные мероприятия по привлечению большего количества читателей к чтению.

По его словам, «распространение книг должно быть делом не только библиотечных работников, к этому следует привлекать актив. Надо разъяснить коммунистам, комсомольцам, сельским интеллигентам, что, продвигая книгу в массу, они выполняют важную политическую работу. Руководящие работники обязаны показать в этом пример и быть активными читателями библиотеки, добиваться, чтобы ее посещали трудящиеся. Для этого надо хорошо оборудовать библиотеки так, чтобы в них было приятно зайти, а также перенести работу библиотек на часы наиболее удобные для населения» [1, с. 34]. Следует отметить, что Б. Гафуров призывает коммунистов, комсомольцев, особенно сельскую интеллигенцию активно участвовать в этом деле. Их личный пример в активном чтении, влияет на другие категории населения. Это тогда был важным способом приобщения трудящихся к библиотечным книгам. Эти поучительные моменты можно использовать и в нынешнее время, когда Лидер нации, Президент Республики Таджикистан,уважаемый Эмомали Рахмон призывает всех к чтению, приобретению книги и формированию библиотек в каждом доме.

«Многие библиотечные работники, отмечает Б. Гафуров, жалуются на недостаток книг, но почему-то не думают об обмене книжного фонда. Например, в Кокташе библиотеки имеют много литературы, которая уже прочитана жителями райцентра и лежит без движения, в то же время в Шахринау нет таких книг. Следует подумать так же о пополнении книжного фонда путём скупки литературы у населения [1, с. 34].

Здесь он обращает внимание на комплектование фондов, книгообеспеченность библиотек, исходя из специфики региона и местность, о межбиблиотечном абонементе и других

способах работы библиотек, которые всегда были и сейчас являются актуальными. Сравнительные показатели количества фондов в том или ином районе, говорят о том, что руководителю идеологической сферы республики известно состояние библиотечной работы в республике. Его рекомендации были своевременными и исключительно важными.

С первых же дней советской власти культура была поставлена на службу интересов родины. Исключительные достижения народов СССР в области культуры оказали огромное влияние на наши успехи на фронтах Отечественной войны [1, с. 46-47].

Таким образом, статья Б. Гафурова «Парторганизации и вопросы культуры» на наш взгляд, эта не статья а целое наставление по преобразованию важнейших очагов культуры. Она не только была направлена партийному работнику, но и являлась как-бы программным документом для дальнейшей работы этих учреждений, во благо республики и народа в трудное время, когда ещё шла война. Можно заключить, что поучительные высказывания Б. Гафурова, полезны и в настоящее время для культурно-просветительных (сейчас социокультурных) учреждений, особенно библиотек, которые должны менять свой облик.

ЛИТЕРАТУРА:

1. В помощь партработнику: Сборник материалов. - Сталинабад: Госиздат, 1944. - Вып. 2-й.-78 с.
2. Гафуров Б.Г., Прохоров Н.Н. Таджикский народ в борьбе за свободу и независимость своей родины. Очерки из истории таджиков и Таджикистана. - Сталинабад: Таджикгосиздат, 1944. - 212 с.
3. Гафуров Б. Таърихи мухтасари халқи тоҷик. - Сталинобод: Напшрдавтоҷик, 1947. - 384 с.
4. Гафуров Б. Г. История таджикского народа в кратком изложении. /Под ред. И. Брагинского. - М.: Госполитиздат, 1949. - 475 с.
5. Гафуров Б. Г. Таджики древнейшая, древняя и средневековая история. - М.: Наука, 1972. - 662 с.
6. Пулатов Т. Памяти учёного //Ҳамдампур Ш. Тоҷикон дар сӯҳбати Фафуров бо Сталин. - Душанбе: Ирфон, 2018. - 159 с.
7. Рахмонов Э. Таджики в зеркале истории. Книга первая. От Арийцев до Саманидов. - Лондон, 1998. - 240 с.

АКАДЕМИК БАБАДЖАН ГАФУРОВ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КУЛЬТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ТАДЖИКИСТАНЕ

В данной статье автор анализирует деятельность Б. Гафурова в области культурных преобразований в республике в военные годы. Автор взял за основу статью Б. Гафурова «Парторганизации и вопросы культуры», опубликованную ещё в 1944 году. Эта работа по сути являлся программным документом по дальнейшему развитию отраслей культуры. В нём уделяется максимум внимания работе школ, подготовке кадров, пропаганде здорового образа жизни, общекультурному уровню и санитарному просвещению граждан, деятельности красных чайхан, клубов, библиотек, определяются способы работы работников этих учреждений. Автор констатирует, что высказывания Б. Гафурова поучительны и их можно использовать в нынешних социокультурных учреждениях.

Ключевые слова: Б. Гафуров, вопросы истории таджикского народа, культура, культурные преобразования, пропаганда здорового образа жизни, школа, клуб, красные чайханы, библиотека, подготовка кадров, способы работы.

АКАДЕМИК БОБОЧОН ҒАФУРОВ ВА БАЪЗЕ МАСъАЛАХОИ ДИГАРГУНИХОИ ФАРҲАНГӢ ДАР ТОЦИКИСТОН

Дар мақолаи мазкур муаллиф фаъолияти Б. Ғафуровро дар риштаи дигаргунсозихои фарҳангии ҷумхурӣ дар давраи ҷанг таҳлилу баррасӣ намудааст. Муаллиф зимни пажӯшиш мақолаи Б. Ғафуров «Ташкилотҳои ҳизбӣ ва масъалаҳои фарҳанг» -ро, ки ҳанӯз соли 1944 интишор шуда буд, ба асос мегирад. Дар он таваҷҷӯҳи асосӣ ба фаъолияти муассисаҳои таълимӣ, омодасозии кадрҳо, таблиғи тарзи ҳаёти солим, дараҷаи умумифарҳангӣ ва маълумоти аввалиндараваи санитарӣ, фаъолияти чойхонаҳои сурх, клубҳо, китобхонаҳо, усулҳои кори ин муассисаҳо зоҳир мешавад. Аз назари муаллиф, гуфтаҳои Б. Ғафуров то имрӯз дорои аҳамияти вижга буда, метавонанд дар фаъолияти муассисаҳои фарҳангӣ - фароғатӣ мавриди истифода қарор гиранд.

Калидвозжаҳо: Б. Ғафуров, масъалаҳои таърихи ҳалқи тоҷик, дигаргуниҳои фарҳангӣ, таблиғи тарзи ҳаёти солим, мактаб, клуб, китобхона, чойхонаи сурх, омодасозии кадрҳо, усулҳои кор.

ACADEMIC BABAJAN GAFUROV AND SOME ISSUES OF CULTURAL TRANSFORMATION IN TAJIKISTAN

In this article, the author analyzes the activities of B. Gafurov in the field of cultural transformations in the Republic during the war years. The author took as a basis an article by B. Gafurov "Party organizations and cultural issues", published in 1944.

This work was essentially a program document for further development of cultural industries. It pays maximum attention to the work of schools, staff training, promotion of a healthy lifestyle, general cultural level and health education of citizens, activities of red tea houses, clubs, libraries, defines the ways of working of employees of these institutions. The author states that the statements of B. Gafurov are instructive, and they can be used in the current socio-cultural institutions.

Keywords: questions of history of the Tajik people, culture, cultural transformations, promotion of a healthy lifestyle, school, club, red teahouses, libraries, staff training, ways of working.

Сведения об авторе: - Мухидинов Сайдали Раджабович - Российско-Таджикский (Славянский) университет, профессор кафедры отечественной истории, доктор исторических наук. Телефон: + (992 93) 521-92-74. E-mail: raja1956@mail.ru

Information about the author: - Muhidinov Saidali Rajabovich - Russian-Tajik (Slavic) University, Professor of native history department, Doctor of historical sciences. Phone: + (992 93) 521-92-74. E-mail: raja1956@mail.ru

МЕРОСИ ФАРҲАНГӢ ВА ТАШАККУЛИ МАҶНАВИЁТИ ЧОМЕАИ МУОСИР ДАР ШАРОИТИ ҶАҲОНИШАВӢ

Зокиров С. И.

МДТ «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо
Турсунзода»

Дар ташаккули маҷнавиёти чомеаи муосир, хусусан дар шароити ҷаҳонишавӣ, бо назардошти истифодাঈ васеи фанновариҳои иттилоотио коммуникатсионӣ, ки суръати ин равандҳои иҷтимоию фарҳангиро хеле ҳам тезутунд мегардонанд, нақши мероси фаҳангӣ миллиро дар ҳифзу нигоҳдошти ҳувияти миллии ҳар як ҳалқу миллат арзишманд мегардонад. Ҷун ҳувияти миллий болотарин сатҳи ҳувияти ҷамъии одамон ба шумор рафта, иттиҳоди иҷтимоии одамонро тақвият мебахшад, бинобар ин, мудирияти чомеа бо такя ба мероси фарҳангӣ пайваста бо назардошти талаботи инкишофи худ маъниу муҳтавои тоза қасб меқунад. Аз ин рӯ, тағйирёбии заминаҳои соҳтории чомеа, фароянди ҷаҳонишавии фарҳангҳо, таҳаввулоти имрӯзаи сиёсии ҷаҳон ва гайра амалияи ҳувиятсозии давлати миллиро бо такя ба мероси фарҳангӣ фаъолтар месозад. Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар радиифи соири давлатҳои миллий ба хотири пешгирии эҳтимолияти нуғузпазир гаштани ҳувияти миллии сокинони мамлакат аз таъсири омилҳои манғии дохирию берунӣ ҳамеша дар ин самт саъю талош меварзад.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамаи маърӯаҳо ва мақолаю рисолаҳои илмиашон ба соҳаи фарҳанг таваҷҷӯҳи хосса зоҳир менамоянд. Дар Паёми навбатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии мамлакат, аз 26 декабри соли 2019, дар ин робита маҳсус зикр гардида буд, ки: “Баҳусус, дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рушди технологияҳои иттилоотӣ, ки воридшавии унсурҳои бегонаро ба фарҳангӣ миллий осон гардонидааст, рӯ овардан ба

таъриҳи ҳамаи оғоҳ будан аз аслу насаби хеш барои ҳар як фарди миллат, хусусан, насли наврасу ҷавон зарур ва ҳатмӣ мебошад. Мо кӣ будани аҷдоду гузаштагони худро бояд донем, ба онҳо арҷ гузорем ва бо насли ориёй, яъне ориёитабор будани худ бояд ифтихор кунем” [1, с. 27].

Тарбияи маҷнавӣ ҳам яке аз асосҳои рушду нумӯи чомеаи муосир маҳсуб мейбад ва бо завқи зебоипарастии миллий пурра кордони муҳтавои унсурҳои ташкилдихандай намоишу ҷашнвораҳо гувоҳи чунин қазоват аст. Ҳамасола дар гузаронидани намоишу ҷашнвораҳои миллий бо сароҳат метавон мушоҳида кард, ки композитсияи онҳо хеле гуногунрангу пурмазмун бо намунаҳои устуравиу таъриҳӣ ва воқеии ҳаёти фарҳангии тоҷикон таҳия мешавад. Ин имконият медиҳад, ки тамошобин оғоҳонаю ноҳудогоҳона ба умқи намунаҳои барҷастаи ҳаёти фарҳангии чомеа фурӯ равад ва завқи зебоипарастию хотираи таърихири муқаммал созад [2]. Падидай мазкурро метавон дар шакли хеле барҷаста дар ташкили композитсияи ҷашнҳои миллиамон, ба монанди Наврӯз, Мехргон, Сада мушоҳида намуд. Тавассути истифодাঈ фанновариҳои имрӯза саҳнаории манзараҳои ҷолиби устуравиу таъриҳӣ ва фарҳангӣ дар мониторинг ҷой дода шуда, гузариши намоишҳои театронидашуда низ аз нигоҳи зарфияти ифодакунандай ин муҳтаво ташкил мегардад. Ҷунки саҳнаорӣ аз муаллифону сенариянависон донишҳои васеи фарҳангии таърихири тақозо намуда, табиист, ки ба зехну завқи зебоипарастии тамошобин таъсири мусбати тарбиявӣ мерасонад.

Барои ҳадафмандона мураттаб соҳтани чунин шаклу усулҳои навини тарбияи ҳисси

ватандусӣ ва фарҳангсолории аъзои чомеа минбаъд ҳам такомул бахшидани таҳқиқи намунаҳои мероси фарҳангии миллатамон мубрамияти бештар касб менамояд. Яке аз ҷунин намунаҳои нотакрори мероси фарҳангии мо ҷашни Мехргон ба шумор мерарад, ки зуҳуру домунгустарии он бо устураву падидаҳои воқеии ҳаёти ҷамъиятии миллатамон робитаи ногусастаний дорад. Бо назардошти ҷунин ҳолат, дар мавриди саҳнагардонии ин падидаи фарҳангӣ дар намоишҳои театронидашуда бо истифода аз ғанноварииҳои навини саҳнаорӣ зарурияти дар паҳлуи якдигар мутаносибан ва мантиқӣ ҷой додани ҷанбаи устуравию таърихии зуҳури ҷашни Мехргон ба миён меояд.

Дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз соли 2000-ум оид ба тавассути фарҳанг нигоҳ доштани симои миллати тоҷик ҷунин зикр гардида буд: «Таъриҳ гувоҳ аст, ки ҳалқи тоҷик аз қарни асрҳо то имрӯз симои миллати худро, пеш аз ҳама, тавассути фарҳанг нигоҳ доштааст... ва байни ҳалқу миллатҳои дигар соҳиби нуғузу эътибор гаштааст» [3, с. 269].

Ин суханон, пеш аз ҳама, сиёсати фарҳангии Сарвари давлати тоҷиконро инъикос намуда, ҷомеаи моро ба фарҳангсолорӣ, ҳувияти миллӣ, ватандӯстию ватанпарастӣ ва инсондӯстӣ ҳидоят менамояд ва моро ҳушдор медиҳад, ки миллат аз ҳастии фарҳангӣ миллӣ маншаъ мегирад.

Дар монографияи доктори илмҳои педагогӣ, профессори кафедраи фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангии Донишкадаи давлатии фарҳангӣ Челябински Федератсияи Россия Бозоралӣ Сафаралиев зери үнвони “Аз таърихи фарҳангӣ маънавии ҳалқи тоҷик”, ки бо забони русӣ дар шаҳри Челябински Федератсияи Россия таълиф шудааст, ҷиҳати омӯзиши фаъолияти иҷтимоию фарҳангии ҳалқиятҳо, бахусус ҳалқи тоҷик ҷунин омадааст: «Масъалаи омӯзиши таърихи фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангии ҳалқиятҳои

гуногун дар охири асри XX ва имрӯзҳо, дар оғози асри XXI зарурияти боз ҳам бештарро касб менамояд» [4, с. 9].

Дар ҳақиқат, тавассути ҷашнвораҳои миллӣ, аз ҷумла Наврӯз, Меҳргон, Сада ва дигар ҷашну маросиме, ки ҳазорсолаҳо инҷониб дар Осиёи Марказӣ арзи вучуд доранду дар тӯли таъриҳ, дар натиҷаи ҷашн гирифтанашон, наслҳои зиёде тарбия дида, аз насл ба насл ҳамчун мероси гаронбаҳо онҳоро то замони мо расонидаанд, муаррифӣ намудани ҷеҳраи миллии тоҷикон ва дар ин замина ташаккул додани маънавиёти насли наврас ва ҷавонон зарурияти хеле зиёде дошта метавонад. Зоро тавассути эҳё намудани ҷашнвораҳои миллӣ мо метавонем “фарҳангӣ будани миллати худро ба ҷаҳониён бештар муаррифӣ намоем” [1, с. 29].

Пайдоиши истилоҳи “Меҳр” ва ҷашнвораи “Меҳргон” таърихи хеле қадим дошта, аз замони ба вучуд омадани кеши Авестои қавмҳои ориёй сарҷашма мегирад. Меҳр дар Авесто (Митра) - эзади фурӯғу рӯшнӣ ва паймоншиносиву садоқат аст. Дар замонҳои қадим, ки қавмҳои ориёй дини митроизм ё меҳрпаратстӣ доштанд, Митра ҳамчун худои осмони пурнур парастиш мешуд ва яздони бузургу муқтадир ба шумор мерафт. Пас аз зуҳури Зартушт ва пайдоиши кеши маздоянӣ ё худ зартуштӣ, мавқеи ў ба тадриҷ таназзул мебинад. Яъне, аз мақоми худованди оғаридгору пурқудрат ба эзади иҷрогар табдил мейбад. Бисёр сифатҳову афрузашои Меҳр ба худои ягонаи оғаридгори зартуштӣ - Аҳура Маздо нисбат дода мешавад. Аммо тасвири ў дар Авесто аз тавсифу ситоиши эзадони дигар бештар ба назар мерасад. Ў дар бисёр мавриҷҳо дар паҳлуи Аҳура Маздо зикр ва ситоиши мегардад, ки нишоне аз эзади қавӣ будани ўст. Ҳатто дар «Меҳр-яшт» ба ин маънӣ омадааст: «Бад-он ҳангом, ки ман Меҳри фароҳҷарогоҳро ҳастӣ бахшидам, ўро дар ситоиш ва барзандагии ниёиш, баробар бо худ, ки Аҳура Маздоям - биофаридаам» [5, с. 250].

Тибки Авесто ва адабиёти паҳлавӣ, хешкорӣ ва ё вазифаи Мехр, ҳамчун эзади иҷроқунанд, назорат кардани паймоншиносӣ ва садоқат ба қавлу аҳд мебошад. Ҳар касе аз мардумон, агар ба аҳдашон вафо накунанд ва паймон шикананд, онҳоро меҳрдуруҷ ва ё меҳрфириб меномиданд ва онон дар ҳолати меҳрдуруҷӣ ба ҳашми эзад Мехр гирифтор мегаштанд. Мувофиқи яштҳои авестоӣ агар хонахудо ё деххудо, ё шаҳрбон, ё шаҳриёр Меҳрдуруҷ бошад, Меҳри ҳашмгини озурда, хонаву деху шаҳру қишвару бузургони хонавода ва сарони рустову сарварони шаҳру шаҳриёрони қишварро табоҳ менамуд.

Мехр ба бадгӯён, дурӯғгӯён ва аҳдшиканҳо ҷазои бад дода, ба мардумони росткору парҳезгор подоши нек ва пирӯзӣ мебахшид. Бинобар маълумоти «Меҳр-яшт», Меҳр ҳар киро, ки дурӯғгӯй кунад, мебинад. Зоро Меҳр дорои неруи ҳазор гӯш ва даҳ ҳазор ҷашм аст.

Дар Авесто эзад Меҳр дорои сифоти зайл: «меҳрубон, жарғбин, подошибахш, далер, паҳлавон, неруманди диловар, зӯрманд ва бузургвori газанднозазир» мебошад. Дар бисёр мавриҷҳо ба Меҳр сифати хубчарогоҳ мансуб дониста мешавад, зоро ӯ нигаҳбон ва атолунаандай ҷарогоҳҳои хубу фароҳ аст. Меҳр, инчунин, дорои фарри эзадӣ ҳам ҳаст. Аз шоҳон Ҷамшеди пешдодӣ дорои се фарр будааст.

Тавре ки аз «Меҳр-яшт» бармеояд, Меҳр на танҳо вазоифе дар заминаи баракатбахшӣ бар уҳда дорад, балки эзаде ҷанговар ва низ ҳомии паймонҳову довар аст.

Чунончи, дар идомаи «Меҳр-яшт» омадааст: «Дар гардунаи Меҳри фароҳчарогоҳ ҳазор камони хушсоҳт ҳаст, басе аз онҳо ба зеҳи Гавасна оростааст. Тир аз ин камонҳо ба шитоби неруи хаёл партоб шавад ва ба шитоби неруи хаёл ба сӯи сари девон парвоз гирад.

Дар гардунаи Меҳри фароҳчарогоҳ ҳазор тири ба пари каргас нишондаи зарринновак бо суфорҳое аз устухони хушсоҳт ҳаст, ки

басе аз чӯбаҳои онҳо оҳанин аст...» [4, с. 271].

Ҳамин тарик, дар гардунаи Меҳр ҳазор найзаи хушсоҳт, ҳазор ҷаккуши дутегаи пӯлодин, ҳазор дашнаи дусар, ҳазор гурзи зебои оҳанин ва инчунин, як гурзи зебои сабукпартоби садгиреҳи садтеғае ҳаст, ки аз филизи зард ва аз зари саҳт соҳта шудааст, ки он пирӯзибахштарин размафзор аст.

Баъзе донишмандон бар он ақидаанд, ки Меҳр ё Митра Хуршед нест. Воқеан, дар Авесто низ Меҳр ва Ҳвара эзадҳои гуногунанд. Эроншиносӣ маъруф Бенвенист таъқид кардааст, ки: «эзад Меҳр - худои нурҳои менуист, ки пас аз Хуршед бармехезад ва дар гардунаи ҷаҳораспааш осмонро мепаймояд».

Оид ба хешкориву тавоноии эзад Меҳр дар сарҷашмаҳои гуногун маълумоти ҷолибе оварда шудаанд. Баъзе расму оинҳое, ки имрӯзҳо низ побарҷоянд, дар оини меҳрпаратӣ мустаъмал будаанд ва онҳоро ба фаъолияти Меҳр нисбат медиҳанд. Чунончи, қурбонӣ кардани ғов ва гӯсфанд барои эзад Меҳр аз даврони ориёҳҳо анъана шудааст. Доктор Баҳроми Фараҳвашӣ зикр менамояд, ки ҷашни Меҳргон имрӯзҳо низ ба унвони як ҷашни хонаводагии зартуштиёни Язд ва Кирмон мебошад. Дар байни онҳо ҳоло ҳам қурбонӣ кардани гӯсфанд барои эзад Меҳр дар айёми ин ҷашн боқӣ мондааст.

Митраизм ё меҳрпаратӣ ҳамчун оини комили аҳлоқӣ аз ҳудуди Эрону Осиёи Миёна фаротар рафта, дар Шарқи Наздик ва Аврупо низ паҳн шуда буд. Чунончи, император Константин қабл аз қабули масеҳият пайрави оини Меҳр буд. Азбаски Меҳр худои аҳду паймон ва садоқат маҳсуб мейфт, аз ҷиҳати аҳлоқӣ ба табиити сипоҳиён мувофиқ буд. Аз ин рӯ, сарбозони римиро ба номи Меҳр савғанди паймону вафодорӣ медоданд, то ки ба давлату ватани ҳуд содиқ монанд [7, с. 32].

Дар қишварҳое, ки дини масеҳият ҷорист, рӯзи 25-уми декабр иде бо номи «Ҷашни Мелод» («Рождество») баргузор мекунанд ва

онро зодрӯзи Исои Масеҳ мешуморанд, vale дар асл он рӯзи мавлуди Исои Масеҳ набуда, балки рӯзи таваллуди эзди ориёйҳо - Мехр аст.

Дар таърихи пеш аз ислом, дар замоне, ки кеши зартуштия роич буд, Мехр ҳамчунон қудрат ва нуфузи хешро ҳифз мекунад ва ҳатто бар тафаккур ва одоби Эрони даврони исломӣ низ таъсири назаррас гузошта, илова бар баракатбахшандагии хеш мазҳари меҳру дӯстӣ, диловарӣ ва мардонагӣ мегардад.

Дар кишварҳои мардумонаш эронитабор ба хотири эзад Мехр аз замонҳои қадим ҷашни бузурге бо номи «Мехргон» баргузор мегашт, ки то ба рӯзгори мо дар шаклҳои гуногун омада расидааст. Сабаби дар тирамоҳ ҷашн гирифтани Мехргон ҳарчанд, ки мувоғиқ омадани номи рӯзу моҳи Мехр дар тақвими ҳуршедӣ мебошад, аммо пеш аз ин тақвим ва қабл аз дини зартуштӣ низ Мехргон таҷлил мегашт. Ба андешаи мо, чун Мехр эзди баракатбахш буд, маҳз дар айёми пухтузаз ва ҷамъоварии меваҳову ҳосилоти полизӣ ниёғони мо аз ин ҷашн пазироӣ мекарданد ва баракати маҳсулоти дастронҷашонро таманно доштанд. Чи тавре ки шоири ширинкалом Манучехрӣ дар як байт ёдовар шудааст:

*Омад ҳуҷаста Мехргон, ҷашни
бузурги ҳусравон,
Норанҷу нору аргавон овард аз
ҳар ноҳия.*

Сабаби дигари баргузории Мехргон дар тирамоҳ ин аст, ки дар ин фасл ҳамаи дараҳтону гиёҳҳо ҷомаи заррин ба бар мекунанд, ки гӯиё аз фурӯғи Мехр ҳама ҷо тиллоӣ мегардад. Меваҳои себу ноку анҷиру лимӯ ва гайра, ки ранги зард доранд, дар ин фасл пухта мерасанд ва зинатбахши дастарҳони меҳргонӣ мешаванд. Аз тарафи дигар, дар ин фасл дехқонону боғдорон ва ҷорҷарварон аз корҳои қишоварзиву саҳроӣ фориғтар гардида, аз неъмати ҳосили ба даст овардаашон шукrona мекунанд ва ба зимиston омода мешаванд.

Бузургшоирони адабу фарҳанги миллӣ - Дақиқӣ, Фирдавсӣ, Асадии Тӯсӣ ва дигарон

дар бораи ҷашни Мехргон ва ҳусусиятҳои он ёдовар шудаанд. Ашъори ба ин ҷашн баҳшидаи Асадии Тӯсӣ хеле мароқангез аст, ки мефармояд:

*Фаридуни фаррӯҳ ба ғурди набард,
Зи Захҳоқи тозӣ баровард гард.
Чу дар бурҷи шоҳин шуд аз ҳӯша меҳр,
Нишиаст ў ба шоҳӣ сари моҳи меҳр.
Бар орошии Мехргон ҷаин соҳт,
Ба шоҳӣ сар аз ҷарҳи маҳ барфароҳт.*

Ҳамин тариқ, Мехр ҳамчун ҳудои фурӯғу рӯшнӣ ва паймону дӯстӣ дар рӯзгори ориёйҳо мақоми бузург дошта, они Мехр ва симову фаъолияти ў дар ташаккули бисёр расму анъанаҳо ва дигар падидаҳои фарҳангиву иҷтимоӣ саҳм гузоштааст. Таъсири кеши меҳрпастиро на танҳо дар рӯзгори баъдии мардуми ориёйтабор мебинем, балки нуфузу асари он дар фарҳангҳои Шарқи Наздику Аврупо низ ба назар мерасад, ки аз қудрату шаҳомати тамаддуни ниёғони мо шаҳодат медиҳад.

Чунин муҳтавои пурбори устуравию таърихӣ зимни саҳнасозиҳо метавонад натанҳо хотираи таърихии тамошобинро мукаммал созад, ифтиҳори миллии ўро боло барад, балки робитаи ногусастани доштани таърихи тамаддунофаринии башариятро ҷилвагар созад. Чунин тамоюолу ҳадафи эҷодкорӣ барои таҳқими заминаҳои фарҳангии муносибатҳои гуногунҷанбаи қишвари мо бо давлатҳои дигар хидмат мекунад. Ҳусусан, дар марҳилаи қунунии инкишофи ҷомеаи башарӣ, ки бар асари бемории ҳамагири коронавирус мубталои суст шудани робитаҳои инсонӣ шудааст, барои тақвияти тамоюлу аломатҳои ба пешвози ҳамдигар ҳаракат намудани башарият бо диdi нав саҳнаградонии чунин меросҳои фарҳангӣ нақши нотакрор мебозад.

Ин ҳама меҳру муҳаббат, дӯстиву садоқат, рӯшноиҳову баракатбахшандагии ҳуршедии хеле зиёдро мо имрӯзҳо низ дар тамоми қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола ҳангоми доир гардидани

чашинараи миллии «Мехргон» мебинем ва дарку эҳсос мекунем. Устоди кафедраи филологияи Муассисаи давлатии таълимии “Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода” Нозим Нуров дар яке аз мақолаҳои худ дар бораи покиву ҳолисии ин ҷашинараи миллӣ ва вежагии он чунин ибрози ақида намудааст: “Вежагии фарогирии ҷашинари миллӣ, аз ҷумла Мехргон раванди баҳамоӣ ва ҳамшарикии мардумиро дар умури иҷтимоию сиёсӣ ва иқтисодию фарҳангӣ таҳқиму тақвият мебаҳшад” [5, с. 6].

Ҷашинаи Мехргон, ба амсоли ҷашинари миллии Наврӯз, Тиргон ва Сада ҷанбаҳои амиқи фалсафӣ, иҷтимоӣ, фарҳангии қишоварзӣ дорад ва дар ҷараёни ҳаёт ба маънавиёти одамон таъсири нек расонда, ҷаҳони маънавии онҳоро ташаккулу тавссеи бештар бахшида метавонад. Собиқаи устурӣ ва таърихии ҷашинаи Мехргон ифодагари он аст, ки ҳалқи тоҷик дар тӯли таърихи мавҷудияти хеш, новобаста ба шароити сиёсии иҷтимоӣ, тааллуқоти нажодию миллӣ ва эътиқодоти динию мазҳабӣ ба зиндагӣ ва инсон арзиши баланд қоим будаанд. Ҳамзамон, тавассути таҷлили ҷашина маросими миллӣ иттиҳоду ҳамbastagии инсонҳо ва дӯстию рафоқату ҳамгироӣ байни онҳо бештар таҳқиму тақвият меёбад. Ҳамин аст, ки ҷашинаи Мехргон аз замони пайдоиш, яъне аз рӯзи аз сари қудрат барканор кардани қувваҳои аҳrimanӣ, дар симои Заҳҳок ва ба таҳти шоҳӣ нишастани Фаридун, то ба имрӯзҳо дар байни мардуми форсу тоҷик махбубияти зиёдро қасб намуда, то ба замони мо чун ҷашина хосса, ки тимсоли некӣ буда, инсондӯстию меҳру муҳabbati зиёди инсониро талқин менамояд, пойбарҷо мондааст.

Ин ҷашина чун ҳикмати ҳаётӣ саропо аз ҳайр иборат буда, хирадварзӣ, баҳардӯстӣ, эътиқод, сулҳу дӯстӣ, ободию осудагӣ ва фаровонии неъматҳои зиндагиро барои инсонҳо талқин менамояд. Ҳамчунин, ин ҷашина шиносномаи миллии мост, ки тавассути он ҷеҳраи аслии анъанаю суннатҳои миллӣ

ва бузургии ҷашинари бостонии моро ба ҷаҳониён муаррифӣ менамояд.

Дар замони ҷаҳонишавӣ ҳифз намудану аз ҷиҳати мазмун ганӣ гардондани ҷашинари арзишманди миллии тоҷикон, ки баёнгари тафаккури таърихӣ, симои маънавӣ, орзу ормон, расму оин, ҷаҳонбинию ҷаҳоншиносии онҳо мебошад, хеле зарур арзёбӣ мегардад, зеро дар ташаккулу рушди пайвастаи маънавиёти ҷомеаи муосир нақши басо созгор дорад.

Тоҷикон аз зумраи он миллатҳои куханбунёду тамаддунофарапанд, ки ҷашинари муқаддаси миллии хеш - Наврӯз, Мехргон, Тиргон ва Садаро алорагми фишорҳои пайвастаи ҳокимони давр, мағкураи танги баязе аз сарварони воқеии замонҳои гузашта ва низомҳои гуногуни сиёсӣ беосеб то ба имрӯз расонда тавонистаанд.

Бахусус, дар даврони Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон ҳалқи тоҷик ин ҷашинароҳои миллии худро мазмуну мундариҷа ва ҳаёти нав бахшид. Ҳалқи тоҷик бо қалбҳои саршор аз меҳру муҳabbat ва ифтиҳори ватандорӣ, бо шукӯҳмандии тоҷикона ва шаҳомати ориёна ҳар сол ин ҷашинароҳо бо ташкили намоишҳои бузурги фарҳангӣ-фароғатӣ ҷашина мегирад. Зеро ин ҷашинари миллӣ инъикоскунандаи ҳаёти пурхтилофи гузаштаву ҳушиҳои зиндагии осудаи имрӯзаи мо ба шумор рафта, ҳар як фарди ин сарзамино ба сулҳу осоиш, некӯй кардан, дӯст доштани диёри зебоманзар ва ҳаёти пурсурӯр даъват менамоянд ва боиси баланд шудани ҳисси ватанпарастӣ ва ҳувияти миллии ҳалқи фарҳангпарasti тоҷик мегарданд. Дар замони муосир омилҳои пурмазмуну таъсири баҳши фарҳангӣ пурғановати миллӣ, ки тавассути ҷашинароҳои Мехргон, Наврӯз, Тиргон, Сада ва дигар иду маросими миллӣ тарғиб мешаванд, фарҳангу маънавиёти ҷомеаро таҳқими бештар бахшида, густариш медиҳанд ва бо арзишҳои баланди маънавӣ метавонанд ба фарҳангу адаби ҷомеаи ҷаҳонӣ низ таъсири нек гузашта бошанд.

АДАБИЁТ:

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии чумхурӣ, аз 26 декабри соли 2019. - Душанбе: Шарқи озод, 2019. - с. 27.

2. Идиев Х.У. Практика использования – Красноярск 2019.

3. Суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо зиёёни кишвар, аз 20 марта соли 2001// Ҷумҳурият, аз 20 марта соли 2001.

4. Сафаралиев Б. С. Из истории духовной культуры таджикского народа. - Челябинск, 2011. - 328С.

5. Ҳазратқулов М., Ориёҳо ва тамаддуни ориёй, Душанбе, 2006. С 205

6. Нуров. Меҳргон ҷаҳни миллӣ ва фаромиллӣ. // Олами ҳунар, №4-5, аз 26 октябри соли 2019. - с. 6.

7. Ҳазратқулов М. Эътиқоду анъанаҳои бостонии Аҷам. Душанбе: Ирфон, 1986.

8. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷ.1. - Москва, 1969. - 952С.

9. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷ.2. - Москва, 1969. - 952С.

МЕРОСИ ФАРҲАНГӢ ВА ТАШАККУЛИ МАҶНАВИЁТИ ҶОМЕАИ МУОСИР ДАР ШАРОИТИ ҶАҲОНИШАВӢ

Ҷашнвораҳои миллии тоҷикӣ, амсоли Навruz, Меҳргон, Тиргон, Сада ва гайра таърихи қадими пайдоиши худро дошта, дар тӯли ҳазорсолаҳо аз насл ба насл то замони мо расидаанд. Ин ҷашнвораҳо бо мазмуну мундариҷаи пурарзиши худ дар ташаккули маҷнавиёти ҷомеаи муосир нақши муассиру самарабахш гузошта метавонанд. Пажӯҳиши ҷонбаҳои таъсиррасони яке аз ҷашнвораҳои қадимаи ориёй - Меҳргон ҳадафи асосии мақолаи мазкурро ташкил медиҳад, ки низ таърихи қадима дошта, меҳру садоқат, дӯстиву рафоқат, рӯшноиву оромиш ва сулҳу осоиштагиро таҷассум менамояд. Дар мақолаи мавриди назар ба таври муҳтасар таърихи пайдоиш ва омилҳои таъсиррасони ин ҷашнвора ба ҷомеа мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.

Калидвозжаҳо: ҷаҳни миллӣ, мероси фарҳангӣ, Меҳргон, меҳр, ориёй, маҷнавиёт, ҷаҳонишавӣ.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И ДУХОВНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Таджикские национальные праздники, как Навруз, Меҳргон, Тиргон, Сада и другие имеют свою историю возникновения, и совершенствуясь в течении тысячелетий передавались от поколения к поколению, дошли до наших дней. Эти праздники со своим бесценным богатым содержанием могут сыграть огромную роль в формировании нравственности современного общества. Исследование влияющих направлений, факторов одного из древнейших арийских праздников – Меҳргон составляет основную цель настоящей статьи, который имеет свою историю и отражает любовь и преданность, дружбу и товарищество, свет, покой и мир. В настоящей статье автором конкретно исследуется история возникновения и факторы, воздействующие на этот праздник.

Ключевые слова: национальные праздники, культурное наследие, Меҳргон, любовь, арийский, нравственность, глобализация.

CULTURAL INHERITANCE AND SPIRITUAL FORMATIONS OF MODERN SOCIETY IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

The role of national holidays in the formation of morality of modern society in the context of globalization Tajik national holidays like Navruz, Mehrgon, Tirgon, Sada and others have their history of emergence improving over thousands of years which are transmitted from generation to generation and have survived to this day. These contenders, with their priceless rich content, play a great role in the spiritual formations of modern society.

Study of influential factor guides from one of the oldest Aryan - Mehrgon is the main goal of the article, which has its history and reflects of love and devotion, friendship and partnership, light, quietness and peace. In this article, the author specifically studies the history of emergence and influencing factors on this holiday.

Keywords: national holidays, cultural, Mehrgon, love, Aryan, globalization, spiritual

Сведения об авторе: Зокиров Сухроб Ибодович - старший преподаватель ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде». E.mail: Sukhrob.Zokirov@bk.ru тел: 938606677

Information about the author: Zokirov Suhrob Ibodovich - Senior lecturer of the SEI «Tajik state Institute of culture and arts named after Mirzo Tursunzoda». E. mail: Sukhrob.Zokirov@bk.ru Tel: 938606677

ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ ЭСТЕТИКӢ ДАР ШАРОИТИ ИМРӮЗАИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

Солиҳов М.

МДТ “Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода”

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дараҷаи зебоифаҳмии шаҳрвандон махсусиятҳои худро дошта, он то рафт баланд мегардад. Пешрафти иқтисодиву иҷтимоӣ бошад, ба беҳтар гардидани тарбияи нафосат мусоидат менамояд. Тарбияи нафосат, тарбияест, ки дуруст фаҳмидани зебоиро дар санъат ва воқеият ташаккул медиҳад. Бо мақсади ноил шудан ба зебой, тадбирхое бояд андешид, ки насли наврас онро, яъне зебоиро дуруст дарк намояд. Дар ин самт бояд ақидаву эътиқоди насли наврасро омӯзгорон ташаккул диҳанд, то ки онҳо қонуниятҳои эстетикиро хуб сарфаҳм рафта тавонанд.

Истиқлонияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон имкон фароҳам овард, ки ҷанбаҳои педагогии ташаккули фарҳанги зебоипарастии ҳонандагон аз ҷониби мутахассисон таҳлил ва таҳқиқ карда шаванд. Ҳамчунин, ҷанбаҳои милливу умунибашарии он низ ба сифати масъалаҳои мубрам дар педагогика ва фарҳангшиносии муосир мавриди омӯзиш ва таҳлили амиқ қарор гирад.

Дар суханрониҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста зикр мегардад, ки ба шарофати соҳибистиклол гардидани кишвари тоҷикон ва ба миён омадани ниёзи ҷиддӣ барои дарёftи роҳу мароми мустақили ҷумҳуриамон ба сӯи ояндаи мутамаддин моро зарур аст, ки низоми таълиму тарбия ва мактабу маорифамонро дар заминаи ҳамон сарвати бебаҳои маънавӣ, ахлоқӣ, фарҳангӣ ва равонии ҳалқамон ва педагогикаи миллӣ бо назардошти имконоту тақозои замони муосир ва арзишҳои умунибашарӣ ба роҳ монем [5].

Қабул гардидани қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», «Дар бораи фарҳанг», таҳияи Консепсияи миллии таҳсилот, Консепсияи тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, консепсияҳои инкишофи фарҳанги миллӣ, барномаҳои давлатии соҳаи иҷтимоӣ- фарҳангӣ ва дигар санадҳои муҳимми меъёрии ҳуқуқӣ тақозо менамояд, ки дар ташкили фаъолияти таҳсилотӣ ва иҷтимоӣ - педагогӣ, аз ҷумла дар тарбияи эстетикӣ муносибати нав зоҳир карда шавад. Аз ин ҷиҳат, омӯзиш ва таҳқиқи воситаҳои гуногуни тарбияи фарҳанги зебоипарастии муҳассилин дар низоми таҳсилоту фарҳанг ва ҷиҳатҳои милливу умунибашарӣ дар ташаккули он дорои аҳамияти вижа аст.

Дар ҷумҳурӣ доир ба тарбияи эстетикии (зебоипарастии) насли наврас системаи муайяни корҳои тарбиявӣ роҳандозӣ шуда, ин низом муассисаҳо ва ташкилотҳои гуногунро фаро гирифтааст. Аз кӯдакистонҳо сар карда, то зинаи таҳсилоти олӣ ва баъд аз мактабҳои олии кишвар бо истифода аз восита ва шаклу намудҳои кори тарбияи эстетикӣ ҷиҳати ба арзишҳои эстетикӣ ҷалб намудани ҷавонон ва кӯдакону наврасон корҳои зиёде анҷом дода шуда истодаанд [3, с. 9].

Омӯзиши таҷрибаи пешқадами муассисаҳои системаи маориф ва фарҳанг нишон медиҳад, ки хизматрасонии фарҳангӣ-эстетикӣ дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ то андозае дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст. Аз нав эҳҷа намудани муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ дар ноҳияҳо ва шаҳрҳои кишвар, дастаҷамъона ба намоишу спектаклҳо ҷалб намудани кӯдакони ясливу боғчаҳо, ҳонандагони муассисаҳои таълимӣ, ташкили

сафарҳои хунарии колективҳои эҷодӣ ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олии қасбӣ, намоишҳои сайёри китоб, асарҳои санъати тасвирий, фаъол гардондани кори клубу китобхонаҳо дар байни аҳолии шаҳру ноҳия ва ҷавонон, таъсиси садҳо хонаҳо ва қасрҳои фарҳанг дар ноҳияҳо аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки доир ба ташаккули фарҳангӣ эстетикии насли нарас ҷораҳои зарурӣ роҳандозӣ гардидаанд [6, с. 20].

Бе ҳалли дурусти ин масъалаҳо ғанӣ гардондани ҳаёти маънавию фарҳангӣ ва эстетикии ҷавонон, қонеъ намудани ниёзҳои зебоипарастии насли наврасро ғаҳмидан душвор аст. Ҳосатан, дар шароити қунунии Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаҳои омӯзиши воситаҳои фаъолияти иҷтимоӣ-педагогӣ доир ба ташаккули зебоипарастии муҳассилин, аз ҷумла дар марказҳои фарҳангии эстетикии қӯдакон ва наврасон, ҳамкориҳои мактаб, оила, муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ ва фарҳанг ҳеле судманд мебошад.

Вазифаҳои муҳимтарини муассисаҳои таҳсилотии чомеаро дар шароити нави таъриҳӣ муайян намуда, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон зикр менамоянд, ки шогирдонро дар рӯҳияи ҳештанишиносӣ, ифтиҳори миллӣ ва дарки равшани арзишҳои миллӣ ва умушибашарӣ тарбия намоем. Ин арзишҳо бояд тамоми таълим ва тарбияро фаро гиранд ва самаранок истифода бурда шаванд. Ин дастурҳои Сарвари давлат ба масъалаҳои тарбияи эстетикӣ низ пурра даҳл доранд, зеро шахси ватандӯсту ҳудшинос мероси фарҳангиро пос медорад, аз он эҷодкорона истифода мебарад, тавассути дарки зебоӣ ба олам бо назари дигар менигарад [6, с. 7].

Зери мағҳуми фарҳангӣ эстетикӣ қисме аз олимон сифатҳои интегративии шахсиятро мефаҳманд, ки аз ҷузъиётҳои зерин - қисми когнетивӣ, эмотсионалӣ ва аҳлоқӣ иборат мебошад. Он имконият медиҳад, ки одамон дар асоси қонуниятҳои зебоӣ ва идеалҳои олии маънавӣ-аҳлоқӣ неруи ҳудтатбиқгардонии эҷодии ҳешро амалӣ созанд [2, с. 35].

Дар тарбияи эстетикӣ истифодаи самараноки шакл ва методҳои он ҳеле муҳим аст. Муносибати маҷмӯӣ (комплексӣ) дар ташаккули фарҳангӣ зебоипарастии насли наврас имконияти аз ҷиҳати методологӣ дуруст омӯхтани онро ба вучуд меорад. Ин ва дигар назариёти илмӣ дар омӯзиши ва таҳқиқи масъалаҳои тарбияи эстетикӣ, муайян соҳтани асосҳои методологии он аҳамияти ҳеле қалон дорад.

Сол ба сол эстетика ба таври васеъ ба ҳаёти одамон ворид шуда истодааст. Ҳам кормандони соҳаи фарҳанг ва ҳам ҳуди мардум мефаҳманд, ки зебоӣ дар кори таълиму тарбия ёвари ҳақиқӣ мебошад. Вай ба одамон, ҳусусан, насли наврас ҳиссиёти ҳушнудонаю некбинона меорад. Фарҳангӣ эстетикӣ ба насли наврас таъсири мусбат расонда, дар онҳо ҳоҳиши эҷодкориро бедор месозад. Ҳамзамон, онҳо аз таъсири ҳуши эстетикаҳои шахсиятҳои алоҳида ва ҳам коллективҳои бутун баҳра мебаранд.

Педагогика ва фарҳангшиносӣ ҳамеша тарбияи эстетикиро муҳимтарин қисми таркибии раванди ҳаматарафаи мураттаб инкишоф додани шахсияти насли ҷавон мешуморанд. Дар айни замон ба зебоӣ қарин будан аз дигар соҳаҳои ташаккули муҳассилин ҷудо набуда, баръакс ба тарбияи аҳлоқӣ, фикрӣ, ҷисмонӣ робитаи қавӣ дорад. Маҷмӯи арзишҳои эстетикӣ, равиҷҳои эҷод ва истифодаи ин арзишҳоро таъмин мекунад. Ҳамин тарик, айни замон дар зери мағҳуми тарбияи эстетикӣ густариш ва ташаккули эстетикӣ ва арзишҳои шахсият марбут ба фаъолияти ӯ дониста мешавад. Ҳангоми ҳудфаъолиятӣ ва ҳудташкилкунӣ татбиқ ва дорои арзишҳо мегардад [1, с. 14].

Дар тарбияи эстетикӣ чунин самтҳо ба назар гирифта мешаванд: мавзӯъ, восита, шаклҳои тарбия ва методҳои корӣ. Тарбияи эстетикӣ қисми ҷудонашаванди мураттаб инкишоф ёфтани шахсият мебошад. Вазифаи он аз инкишоф додани танҳо ҳолатҳои бадей-эҳсосии насли наврас иборат набуда, балки такмил додани қувваҳои аҳлоқӣ, фикрӣ ва ҷисмонии онҳоро дарбар мегирад.

Вазифаи якум ба кӯдак ёрӣ расондан лозим аст, ки зебоиҳои санъат, табиат ва муносибатҳои ҷамъиятиро фаҳмида, азҳуд намояд. Ҳонандагонро аз ҷиҳатҳои эстетикий ҳавасманд гардондан лозим аст, онҳо бояд зебоиро дар қадом шакле, ки зуҳур наёбад, ҳис кардаву фаҳмида тавонанд.

Вазифаи дуюм нисбатан мураккаб буда, аз он иборат аст, ки дар симои маънавию ҷисмонии ҳонанда нишонаҳои зебоӣ такмил дода шавад.

Ҳалли ин ду вазифа имкон медиҳад, ки вазифаи сеюм - дар кӯдакон қобилиятҳои бадеиву эҷодӣ, кӯшиши ба ҳаёти гирду атроф зебоӣ даровардан, ҳониши хубу аъло, меҳнат ва ҳулқу одоби намунавӣ доштан инкишоф дода шавад.

Азбаски дар воқеяти зиндагӣ ба ғайр аз ҷиҳатҳои хуб ба ҷиҳатӣ бад низ дучор мешавем, бинобар ин, вазифаи хеле муҳимми дигар - тарбияи эстетикий ба миён меояд. Аз ин рӯ, насли наврасро дар рӯҳияи зебоипарастӣ тарбия кардан лозим аст, то онҳо хубро аз бад фарқ кунанд ва нисбат ба зуҳуроти номатлуб бетараф набошанд. Ҷиҳатҳои ҷудогонаи мағҳуми томи фарҳанги эстетикий, асоси аввалини ин фарҳанг аз ҳисси эстетикий, яъне ба зебоӣ ҳассосияти маҳсусе доштан иборат мебошад. Вале ин ҳанӯз кам аст. Барои он ки зебоӣ ба қадри пуррааш дарк шавад ё қас ҳудро дар эҷоди бадеӣ нишон дидад, ба андозае зоҳирان донишҳои назариявию амалий доштан лозим аст, ки дар асоси онҳо доир ба боигарихои эстетикий тасаввуроту мағҳуми муайяне инкишоф ёбад. Ин заҳираи донишҳо аз доираи назари эстетикий иборат мебошад.

Идеали эстетикий ҳамчун мақсад дар бошуурона ба вучуд овардани зебоии комил барои ташаккул ёфтани муносибати эстетикий ба воқеяят ҷои маҳсусро ишғол мекунад. Инъикоси бевоситаи мавқеи эстетикии инсон, ақидаву идеалҳои ў ба воситаи завқи эстетикий, яъне воситаи фарқ карда тавонистани хубию зиштӣ ва ҳусни ботинию зоҳирӣ ифода мегардад [4, с. 16]. Ҳавасу талаботи эстетикий бошанд, барои

равшан кардани муносибати эстетикии инсон ба олам хизмат мекунанд. Бо ёрии онҳо дар инсон қобилияти аз байни ҷиҳатҳои хуб чудо карда тавонистани хубтаринаш инкишоф меёбад. Бо ёрии завқи эстетикиву санъат инсонҳо воқеяятро фаҳмидаву ба онҳо баҳо дода метавонанд. Тавассути қобилияти бадеии худ инсон дар раванди фаъолияти эҷодӣ зебоиро ба вучуд меорад. Мо ҷиҳатҳои ҷудогонаи мағҳуми томи фарҳанги эстетикии шахсрӯ номбар кардем.

Манбаи асосии тарбияи эстетикии ҳонандагон мусиқӣ, кино ва адабиёт ба шумор мераванд. Махсусан, онҳо ба санъати эстрада таваҷҷӯҳи бештар доранд. Қобилиятҳои бадеӣ дар аксарияти бачагони синну соли наврасӣ ба мусиқиву рақс нисбатан зиёд аст. Мураккабшавии мундариҷаи фаъолияти эстетикий маҳоратҳои нав ба навро тақозо дорад, ки баъзан набудани онҳо раванди ҳаматарафа инкишоф ёфтани қобилияти бадеии ҳонандагони синфҳои болоиро боз медорад.

Ба ҳамин тарик, дар ташаккули эстетикии ҳонандагон фарқиятҳои синнусолии бачаҳою духтарон ҳусусиятҳои ба худ ҳос мавҷуданд. Тамоили умумии пешраванди инкишофи эстетикии онҳо бо душвориву зиддиятҳои бисёре алокаманданд. Масалан, дар байни кӯшиши ба зебоӣ доштаи онҳову тарбияи эстетикиашон нуқсоне ҳаст. Ғайр аз ин, баъзе компонентҳои фарҳанги эстетикий мумкин аст, ки инкишоф наёбанд. Ба гунаи мисол, нағз расм қашад ҳам, вале ба мусиқӣ суст сарфаҳм меравад, маълумоти назариявӣ дошта бошад ҳам, дуруст истифода бурда наметавонад.

Алоки бевосита ба зебоӣ ба ҳонанда таъсири зиёди эмотсионалий мерасонад. Аз ин рӯ, аз тарафи муаллим, тарбиятгар нишон дода шудани асарҳои санъат, манзараҳои табиат барои инкишофи идроки эстетикии ҳонанда аҳамияти маҳсус доранд. Имкониятҳои инкишофёбанди намудҳои ғуногуни санъатро низ дар хотир доштан лозим аст. Ба воситаи санъатҳои рассомӣ, ҳайкалтарошӣ ва меъморӣ дар ҳонандагон ҳиссияти фарқ карда тавонистани

муносибати баробарӣ, мазмунӣ, рангу бор ташаккул дода мешавад. Ин санъат тасаввуроти васеъро ба вучуд меорад.

Санъати мусиқӣ ҳис карда тавонистани ритм ва таровати овозҳоро меомӯзонад. Мусиқифаҳмӣ назари кӯдаконро ба ҳаёт дигар месозад, олами маънавии онҳоро гани мегардонад. Онҳоро хушахлоқ менамояд. Маҳз дар ин раванд ягонагии равандҳои тарбияи эстетикӣ ва ахлоқӣ аён мегарданد.

Ташаккули қобилияти эҷодӣ - бадей, дар навбати худ, усулҳои маҳсусро тақозо мекунад. Пеш аз ҳама бо роҳи мушоҳида, санчиши сомеа ва идроқи бинои нишонаҳои қобилияти табиӣ ва рағбати хонандагонро муайян намуда, баъдан фаъолияти эҷодии бачагонро ба тартиб овардан лозим аст.

Ба воситай машқҳои доимӣ дар дастаҳои ҳаваскорони санъати муассисаҳои таълимӣ комёбихои пештараи талабагон мустаҳкам карда шуда, вобаста ба ин, барои маҳорату малакаҳои нав ба навро соҳиб гардидан намудҳои фаъолият низ ба тадриҷ мураккаб карда мешаванд. Бинобар ин, ҳамеша дар хотир доштан лозим аст, ки машғулиятҳои мусиқӣ, хореографӣ ва расмкашӣ танҳо дар сурати ҳушнудӣ овардан ҷаҳони ботинии хонандаро аз ҷиҳати эстетикиву ахлоқӣ бой месозанд.

Ба бовари мутахассисони соҳаи мусиқӣ, фаъолият ҳамон вақт мазмуни эстетикӣ мегирад, ки агар он ҳарактери эҷодӣ пайдо кунад. Маҳсусан, ба ҷавонон бояд муҳити

таъсиргузори дастаҷамъона ҳукмрон бошад. Шаклҳои пассив, догматикӣ, бепроблемавӣ ва якранги усулҳои таълим ва фароғтгузаронӣ шавқи маърифатӣ ва эстетикии ҷавонону наврасонро паст намуда, ба фаъолияти эстетикӣ ҷалбшавии онҳоро суст мегардонад [4, с. 18].

Хулоса, ба андешаи мо, аҳли фарҳангро зарур аст, ки ба масъалаҳои тарбияи насли наврас ва ҷавонон тавассути фаъолияти педагогӣ ва иҷтимоӣ - фарҳангӣ, ба ҷавонон бегазанд интиқол додани арзишҳои эстетикӣ, ҳифзи ёдгориҳои таъриҳӣ, кори муассисаҳои маорифу фарҳанг, маҳсусан дар дехот, таваҷҷуҳи хос зоҳир намоянд.

Бесабаб нест, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомали Рахмон ба рушди фарҳанг зебоипарастӣ таваҷҷуҳи доимӣ зоҳир менамоянд. Аз раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо талаб мекунанд, ки барои рушди ҳамаҷонибаи фарҳанг ва беҳтар шудани шароити кору зиндагии кормандони соҳа маблағҳо дарёфт намуда, ҳунармандонро ҳавасманд гардонанд, ба ғасби муассисаҳои фарҳангӣ ва таҳсилоти иловагӣ аз ҷониби дигар ташкилоту идораҳо роҳ надиҳанд. Зеро фарҳанг яке аз руқнҳои асосии ҷомеа ва ҳастии миллат буда, дар ташаккули шаҳсияти комил, тарбияи эстетикии аҳли ҷомеа нақши муҳим мебозад.

АДАБИЁТ:

1. Арабов И. Дар остонаи ҳаёти оилавӣ. Монография. - Душанбе, 2009.
2. Бобоев Ю. Эстетика ва қадамҳои насрӯ назми тоҷик. - Душанбе, 1988.
3. Ҳамкории роҳбари синф бо падару модарон //Масъалаҳои маориф. - 2009. - №4.
4. Макаренко А. С. О воспитании. - М., Т.5, 1951.
5. Эмомали Рахмон. Раванди омода кардани мутахассисон аз мактаб оғоз мегардад // Садои мардум. - 2013.
6. Эмомали Рахмон. Зиёйён равшангарони роҳи фардои миллатанд. - Душанбе, 2004

ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ ЭСТЕТИКӢ ДАР ШАРОИТИ ИМРӮЗАИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Муаллиф дар мақолаи мазкур фарҳангӣ эстетикии насли наврасро дар шароити имрӯзai Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасии ҳамаҷониба қарор додааст. Аз нигоҳи муаллифи мақола, танҳо ҳамкории мақсадноки мактабу оила метавонад фарҳангӣ эстетикии

хонандагонро ташаккул дихад. Ҳамчунин, ў бар он бовар аст, ки тарбияи эстетикии хонандагон вазифаи умумичамъиятию давлатӣ буда, дар ин самт давлат, аҳли ҷомеа, оила ва муассиаҳои фарҳангиву маърифатӣ бояд якҷо саъю талош намоянд. Муассисаҳои таълимӣ, махсусан мактабҳои мусикӣ, ҳамчун муассисаи давлатӣ дар тарбияи ҳаматарафаи насли наврас нақши асосӣ ва марказиро мебозанд. Муассисаҳои таълимӣ ҳамчун макони маърифат дар асоси қонунҳои амаклкунандаи кишвар, урғу одати гузаштагон, осори ниёғон шогирдонро тарбия менамоянд. Онҳоро бо донишҳои илмӣ, ки қонунҳои табиату ҷамъиятро инъикос менамоянд, мусаллаҳ гардонда, ҷиҳати ташаккули тарбияи эстетикӣ, ҷаҳонбинӣ, эътиқод ва ақидаҳояшон саҳми арзанда мегузоранд.

Педагогика ва фарҳангшиносӣ ҳамеша тарбияи эстетикро муҳимтарин қисми таркиби раванди ҳаматарафаи мураттаб инкишоф додани шаҳсияти насли ҷавон мешуморанд. Дар айни замон ба зебой қарин будан аз дигар соҳаҳои ташаккули муҳассилин чудо набуда, баръакс ба тарбияи ахлоқӣ, фикрӣ, ҷисмонӣ робитаи қавӣ дорад. Мачмӯи арзишҳои эстетикӣ, равишҳои эҷод ва истифодаи ин арзишҳоро таъмин меқунад. Ҳамин тарикӣ, дар шароити қунунӣ зери мағҳуми концепсияи тарбияи эстетикӣ густариш ва ташаккули эстетикӣ ва арзишҳои шаҳсият марбут ба фаъолияти ў дониста мешавад. Ҳамзамон, он ҳангоми худфаъолиятӣ ва худташкилкунӣ васеъ истифода мегардад.

Калидвожаҳо: тарбия, эстетика, шароит, оила, мактаб, хонанда, ҳамкорӣ, фарҳанг, ташаккул, вазифа, маърифат.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

В данной статье автор подробно рассматривает эстетическую культуру молодого поколения в современных условиях Республики Таджикистан. По мнению автора статьи, только целенаправленное сотрудничество школы и семьи может сформировать эстетическую культуру учащихся. Он также считает, что эстетическое воспитание студентов является общественной и государственной задачей, и для этого необходимо работать совместно с государством, обществом, семьей и культурно-образовательными учреждениями. Школа, как место просвещения, воспитывает своих учеников в соответствии с законами государства, традициями прошлого и наследием предков. Ознакомление студентов научными знаниями, отражающими законы природы и общества, вносит ценный вклад в формирование эстетического воспитания, мировоззрения, убеждений и идей учащихся.

Педагогика и культурология всегда рассматривали эстетическое воспитание как важнейшую составляющую комплексного и систематического процесса развития личности молодого поколения. В настоящее время красота не отделена от других областей студенческого развития, напротив, она тесно связана с нравственным, интеллектуальным и физическим воспитанием и представляет комплекс эстетических ценностей, подходов к созданию и использованию этих ценностей. Таким образом, в настоящее время под концепцией эстетического воспитания понимается расширение и формирование эстетики и личностных ценностей, связанных с его деятельностью. А также она широко применяется и имеет ценности в процессе самообразования и активизации.

Ключевые слова: воспитание, эстетика, условия, семья, школа, учащиеся, сотрудничество, культура, образование, задача, просвещение.

THE FORMATION OF AESTHETIC CULTURE IN THE MODERN CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

In this article, the author examines in detail the aesthetic culture of the young generation in modern conditions of the Republic of Tajikistan. According to the author of the article, only targeted cooperation between the school and the family can form the aesthetic culture of students. He also believes that the aesthetic education of students is a public and state task, and for this it is necessary to work together with the state, society, family and cultural and educational institutions. School as a place of enlightenment, educate their students in accordance with the laws of the state, the traditions of the past and the heritage of their ancestors. Introducing students to scientific knowledge that reflects the laws of nature and society, makes a valuable contribution to the formation of aesthetic education, worldview, beliefs and ideas of students.

Pedagogy and cultural studies have always considered aesthetic education as the most important component of a complex and systematic process of personality development of the young generation. At present, beauty is not separated from other areas of student development; on the contrary, it is closely connected with moral, intellectual and physical education and provides a complex of aesthetic values, approaches to the creation and use of these values. Thus, at present, the concept of aesthetic education is considered to be the expansion and formation of aesthetics and personal values associated with its activities. And also it is widely used and has values in the process of self-education and activism.

Keywords: upbringing, aesthetics, conditions, family, school, students, cooperation, culture, education, task, enlightenment.

Сведения об авторе: Солихов Муслихиддин – докторант (PhD), 3-го курса ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде». E-mail: solehov-shukrona@mail.ru. Телефон: 900-24-26-28

Information about the author: Solihov Muslihiddin - the 3 nd year PhD of the SEI «Tajik state Institute of culture and art named after Mirzo Tursunzoda». E-mail: solehov-shukrona @mail.ru. Phone: 900-24-26-28

САНЬАТШИНОСӢ (МУСИҚӢ, ТЕАТР, КИНО, САНЬАТИ ТАСВИРӢ, РАҶС, ХОРЕОГРАФИЯ)

УДК 491. 550 - 3

КОРБАСТИ ИСТИЛОҲОТИ СОҲАИ САНЬАТ ДАР ЛАҲҶАҲОИ ТОЧИКӢ

Курбонов С. Ҳ.
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Забони зиндаи ҳалқро омӯхтан дар баррасии масоили таъриху забон ва фарҳанги миллат аҳамияти илмиву амалӣ дорад. Таснифоти таркиби лугати лаҳҷа дар забоншиносии тоҷик ҳамоно ниёз ба таҳқиқ дошта, дар асоси тадвини луғатҳои фарогири калимоти хоси лаҳҷаҳои тоҷикӣ метавон оид ба низоми шаклгериҳои воҳидҳои забонӣ дар ин бахш ба таври мӯттамад сухан ронд. Санъат бахши чудонопазири рӯзгори инсоният буда, мағҳумҳои ин соҳа дар забон ва гӯишҳои он ба таври маъмулӣ арзи ҳастӣ менамоянд. Соли 1954 муҳаққики рус Широкова З. А. ба ифодай мағҳумҳои соҳаи санъат - асбобҳои мусикӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуда буд [12, с. 34]. Дар даҳсолаи охир таснифи гурӯҳҳои мавзӯии таркиби лугати лаҳҷа ҷараёни тоза пайдо намуда, рисолаҳои илмии мукаммал дар ин самт ба миён омаданд [6, с. 234]. Дар мақола муҳтасаран оид ба корбасти калимаҳои санъат дар гӯиши ҷанубии забони тоҷикӣ маълумот оварда шуда, ҳусусиятҳои забонии ин гурӯҳи луғавӣ бозгӯй мешавад.

Лугати лаҳҷаро ба ду гурӯҳ метавон чудо кард: калимаҳои умумихалқӣ ва хоси шева (диалектизмҳои лексикӣ). Дар низоми савтиёт, шакл ва ифодай маъноии калимаҳои умумихалқӣ ва забони меъёри фарқияти кулӣ ба назар нарасида, ин қисмати лугати лаҳҷаҳо ба таври умумӣ омӯхта мешаванд. Дар забоншиносии мусоир дикқати муҳаққиқонро диалектизмҳои лексикӣ бештар ҷалб намудааст ва таълифи луғатномаҳои хоссаи шева барои дар сатҳи бунёдӣ таҳқиқ намудани ин бахши муҳим замина фароҳам меорад [10, с. 5]. Таснифот ва баррасии калимаҳои ифодагари мағҳумҳои

соҳаи санъатро низ дар ҳамин асос баррасӣ намудан мувоғики матлаб мебошад.

Калимаҳои адабӣ бо гузашти вақт ба табииати лаҳҷаҳо мутобиқ гардида, дар ин замина маъноҳои навро касб менамоянд. Ин нуктаро профессор F. Ҷӯраев саҳех арзёбӣ намудааст: “ҳар як лаҳҷа метавонад калимаро дар доираи қонун ва меъёरҳои худ истифода барад” [11, с. 38]. Дар забони адабӣ калимаи мураккаби **баландмаком** ба мартабаи баланд далолат менамояд. Вобаста ба маънои луғавии калимаи таркиби он – **мақом**, ки истилоҳи соҳаи санъат низ мебошад, дар лаҳҷаҳо ба маънои навр далолат менамояд: **баландмаком** (Форон) асбоби мусиқии хафттора. Дар гуфтори тоҷикони Ишкошим ва Вахон калимаи **баландзиком** ҳамчун асбоби мусикӣ барои хондани қасоид истифода шуда, корбурди калимаи **зикомро** дар алоҳидагӣ мушоҳида нанамудем. Фарҳанг ва санъат ҷузъи чудонопазири рӯзгори инсоният буда, дар забони ҳалқ мағҳумҳои соҳа аз ҷиҳати шакл ва мазмун ташаккул мейбанд, доираи корбасти онҳо маҳдуд ва ё васеъ мегардад. Дар гӯиши ҷанубии забони тоҷикӣ истилоҳоти серистеъмоли соҳаи мазкур, ҷун **рубоб**, **дутор**, **ҷанг**, **танбӯр**, **доира**, **таблак**, **най** бо вуҷуди умумияти шакливу маъноӣ бо забони адабӣ ва лаҳҷаҳои дигари тоҷикӣ як қатор ҳусусиятҳои забониро касб намудаанд, ки бозгӯи онҳо муҳим аст.

Барои ифодай ҷузъҳои асбоби мусиқии рубоб дар лаҳҷаҳои мавриди назар истилоҳоти зиёд ба кор мераванд. Калимаи хоси шеваи **гълбам** (Андароб) барои ифодай тори маҳsusи рубоб (тори панҷум) истифода мешавад.

Калимаи зил (Форон) дар маҷмӯъ торҳои рубобро ифода менамояд. Дар аксари лаҳҷаҳои гӯиши ҷанубӣ калимаи **сарпанҷа** барои ифодаи куббай рубоб мустаъмал аст. Бояд зикр намуд, ки ин калимаи мураккаби омехта ба маъни ранчиш низ корбаст дорад. Калимаи умумистеъмолии **гӯшак** дар шакли гӯшаки дутор барои аксари лаҳҷаҳои тоҷикӣ маъмул аст. Калимаи **рубоб** (Коррез) дар лаҳҷаҳои ҷануб ба маъни хурд, майдо низ мустаъмал буда, дар ин маъно серистеъмол нест.

Калимаи арабии мизроб ба маъни асбоб барои навохтани танబӯр, рубоб ва ғ. дар осори классикон фаровон ба назар мерасад:

Заданд он мутрибони нагманайранг,

Зи аввал гармтар мизроб бар ҷанг

[9, с. 688].

Ин калима дар забони меъёри камистеъмол буда, дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ дар шакли сохтаи **мизробак** (ваҳёй-қаротегинӣ) ба ин маъно корбаст шудааст. Бо пасванди -ак, ки дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ серистеъмол ба ҳисоб меравад [7, с.61] дар шакли **захмък // зъхмък** (Вахон) ба ҳамин маъно меояд. Калимаи захма дар осори Рӯдаки ба назар мерасад:

Фохта бар сарв шоҳруд баровард,

Захма фурӯҳ ҳишт зандаоф ба танబӯр

[9, с. 444].

Дар осори Шоҳин калимаи мазкур дар шакли мураккаби **тарзахма** ба маъни мизроби нав меояд:

Саром гардам, эй мутриби хуши суруд,

Бияфишор тарзахма бар хушкруд [9, с. 329].

Барои сохтани мизроб дар минтаҳаҳои ҷанубӣ аз дарахти саҳтчӯби ғуш истифода менамуданд, ки дар шеърҳои ҳалқӣ ба он далолат менамояд:

Дар боғ-ӯт даро-м аз барои навдайи гуши,

Дъхтар дидъм, сурхӣ задай дар бари руши

(Наврӯҳо).

Барои ифодаи навъҳои асбоби мусиқӣ калимаҳои **чилтор** (Де.) як навъи асбоби тордори мусиқӣ; **шаштор** (Форон) асбоби

мусиқии шаштора ва ғ. истифода мешаванд. Калимаи сохтаи **ангъртак** (Феш) ба маъни садафҳои ороиши дастаи дутор меояд.

Дар гӯиши ҷанубии забони тоҷикӣ суруд ва рафти иҷрои он бо мағҳумҳои хос ифода мегардад; **бъор - бъорорак** (Қаҳдара) суруд ҳангоми аз хонаи волидайн баровардани арӯс; **вънгак** (қисмати ҷанубии Кӯлоб) бо овози паст ҳондани суруд; **майдо//майда** суруди барзгарон; **мандогигу//мандоғу** (Ховалинг) нақароти таронаро иҷроқунанда; **ҳъымба** (Ховалинг) бо даҳони баста замзама кардани оҳанг ё суруде; **шарқӣ** (Даҳана) суруд, фалак; **лақибайт** (Ховалинг) суруди гайриодоб.

Калимаи мураккаби **мағулбозӣ//мағълбозӣ** (Форон) ба тӯйи арӯсии бошукуҳ далолат мекунад.

Калимаҳо дар лаҳҷаҳо ҳусусиятҳои зиёди омонимиро доро гашта [1, с. 96; 2, с. 29], баррасии маъни онҳо муҳим мебошад. Калима тула ба маъноҳои ҷарима (Ярҳаб); таҳхона (Мискинобод); ғарами ҳезуму санг (Вахон) ва ғ. омада, дар минтаҳаи Кӯлоб муродиф бо асбоби мусиқии най мебошад. Барои ифодаи калимаи най, инчунин, калимаи **тутак** дар аксари лаҳҷаҳои мавриди назар корбаст шуда, ин калима ба маъноҳои банди даст; номи беморӣ низ меояд. Барои ифодаи найи хурд шакли **дудӯ** (Ишкошим) низ ба кор бурда мешавад.

Калимаи хоси лаҳҷаи **зулибом** барои бо ҷандин асбоби мусиқӣ навохтани як оҳанг корбаст мешавад. Дар аксари лаҳҷаҳои ҷанубӣ асбоби мусиқии **chanqovuz** - лабчанг ба кор бурда мешавад.

Як ҳусусияти муҳим ва барои илми забоншиносӣ арзишманди лаҳҷаҳо нигаҳдошти асолати забон дар онҳо мебошад. Ҳусусиятҳои таърихии забон ҳазорсолаҳо дар ин ё он маҳалли тоҷикнишин маҳфуз монда, бо сабабҳои гуногун ин қабил калимаҳо дар забони меъёри корбаст намешаванд ва ё доираи истеъмолашон маҳдуд мегардад [5, с. 86].

Калимаи тоҷикиасли **даф** дар адабиёти классикӣ ба маъни **доира** серистеъмол буд:

Эй басо нуқсон, ки дар зимнаш бувад
як навъ суд,
Чун дафи лўлӣ дарида, аз баҳри маймун
чанбар аст
[9, с. 352].



Бонги ною **даф** аз даҳлезҳо ба зӯр
берун меомад
[9, с. 352].

Ин калима дар гӯиши чанубӣ ба ин маъно корбаст дошта, шакли даф бар замми маънои доира дар ифодаи мансабу вазифа, рондан, маротиба ва ғ. меояд. Калимаи сохтаи **дафъак** маъноҳои пардаи дил (Ёхсу, Сарихосор), қисми болоии рубоб (Бадахшон) ва сӯроҳии сӯзан (Вахон) - ро низ дорад.

Дар осори Шамси Табрезӣ дар шакли мураккаби **дафзан** маънои дойразанро ифода мекунад:

Зӯҳраву маҳ **дафзану** шодони мост,
Булбули ҷон масти гулистани мост
[9, с. 352].

Дар лаҳчаҳои чанубӣ барои ифодаи як тарзи доиранӣ калимаи **қъмбок** (Денамакпой) истифода шуда, калимаи **чинчилак** (Қаротегин) ҳалқаҳои атрофи дойраро гӯянд.

Барои ифодаи мафҳуму амалҳои мансуб ба соҳаи санъат дар лаҳчаҳои чануб лексикаи хос ба назар мерасад [3, с. 156; 4, с. 333]. Умуман дар лаҳчаҳои тоҷикӣ ифодаи амал роҳу воситаҳои хоссаро дошта, феъл ҳамчун ҳиссаи мустақили нутқ дар бунёди воҳидҳои забонӣ, аз ҷумла ибора ва ҷумла нақши муассир дорад. Лексикаи феълии лаҳчаҳои тоҷикӣ ба таври мукаммал мавриди омӯзиш қарор нагирифтааст.

Дар лаҳчаҳои чанубӣ барои ифоди навохтан, нохун задан ба асбоби мусиқӣ бо мизроб феъли таркибии **черт қардан** (Шул, Хумдон) корбаст мешавад.

Аз маънои аслӣ дур рафтани феълҳо дар лаҳчаҳо ҳодисаи назаррас буда, «дар фонди лугати лаҳчаҳои чанубӣ як гурӯҳи калони калимаҳои умумихалқӣ мавҷуданд, ки маънои нав гирифтаанд. Азбаски ҷунин маъноҳои калимаҳои умумихалқӣ дар доираи маҳдути шевагӣ ба кор бурда мешаванд, бинобар онҳоро ба таври худ диалектизми нопурра (маънӣ) низ номидан мумкин аст» [11, с. 50]. Калимаи **навохтан**, ки маъноҳои сурудан, навозиш карданро дорад, дар лаҳчаҳои тоҷикони Бадахшон ба маънои ҳақорат додан низ корбаст мешавад.

Феъли умумиистеъмолии **чидан** дар лаҳчаҳои мавриди омӯзиш ба маънои навохтани асбоби мусиқӣ (Оқсой) низ меояд.

Феъли ҳоссаи **тараҳта** дар шакли **тараҳта қардан** (Бадахшон) ба маънои қашидани дойра ва таранг шудани пӯсти дойра меояд. Калимаи **чийидан** дар лаҳчаҳо бар замми маъноҳои ҷаҳидан, гурехтан (Ховалинг); ҳоридан (Лаҳш) боз дар ифодаи суст шудани пӯсти доира (Майдонтерак) ба кор бурда мешавад.

Ҳулоса, дар лаҳчаҳои тоҷикӣ барои ифодаи мафҳумҳои соҳаи санъат дар баробари лексикаи умумихалқӣ, калимаҳои хосси шева мавқеи назаррас дошта, таҳқиқи доираи корбаст, шаклгириҳои сарғиву наҳвӣ, ифодаи маъноии онҳо, муқоисаи ин гурӯҳи лугавӣ дар доираи тамоми гӯишҳои забони тоҷикӣ аҳамияти муҳим дорад, ки дар доираи як мақола баррасӣ намудани онҳо ғайриимкон мебошад.

АДАБИЁТ:

1. Абдуллоева Г. З. Использование омонимов в Карагандинском говоре//Научный сборник кафедры таджикского языка Таджикского государственного педагогического университета им. С. Айнӣ. - Душанбе, 2012. - С. 95-110 .
2. Гадоев Н. Роҳҳои пайдоиши омонимҳо дар лаҳчаи Тагнов // Паёми Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон, №2 (34). - Душанбе, 2007. - С. 28-33.
3. Исмоилов Ш. Баъзе ҳусусиятҳои лексикаи феъл дар шеваҳои Қаротегин // Маҷмӯаи илмӣ (Материалҳо оид ба забони адабии тоҷик). Ҷилди 90. Серияи филологӣ. - Душанбе, 1974. - С. 155-165.

4. Қурбонов С. Ҳ. Ифодаи феъл дар лаҳҷаҳои тоҷикӣ // Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы филологии и лингводидактики». - Душанбе, 2018. - С. 332-338.
5. Қурбонов С. Асолат дар лаҳҷаҳои тоҷикӣ//Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, №1(43). -Душанбе: «Сино», 2008. - С. 86-93.
6. Ҳорқашев С. Баррасии лингвистии гурӯҳҳои мавзӯи таркиби лугати лаҳҷа. Зери назари проф. Ҷӯраев F., муҳаррир: дотсент М. Маҳмудов. -Душанбе: «Маориф», 2014. -234с.
7. Ҳорқашев С. Қаринаҳои суффикси - ак //“Фарҳанг”, №7-12. -Душанбе, 2001. - С. 61.
8. Фарҳанги гӯишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ (Мураттибон: Ҷӯраев F., Маҳмудов М., Бердиев Б.), Нашри дуюм. - Душанбе, 2017.- 842 с.
9. Фарҳанги забони тоҷикӣ (Чилди як ва ду).-Москва: Советская энциклопедия, 1969. - 951; 952 с.
10. Ҷӯраев F., Маҳмудов М., Қурбонов С. Ҳ. Лугати муњтаҳаби калимаҳои хоси шева. - Душанбе: «Эр-Граф», 2017. - 130 с.
11. Ҷӯраев F. Системаи лексикаи лаҳҷавии забони тоҷикӣ. - Душанбе: «Дониш - Граф» , 2017. –320 с.
12. Широкова З. А. Этнографические коллекции Института истории, археологии и этнографии АН Тадж. ССР. Вып. 1. (Дарвазская этнографическая коллекция сбора 1954г.). - Душанбе, 1956.- 48с.

КОРБАСТИ ИСТИЛОҲОТИ СОҲАИ САНЪАТ ДАР ЛАҲҶАҲОИ ТО҆ИКӢ

Забони зиндаи ҳалқро омӯхттан дар баррасии масоили таъриху забон ва фарҳанги миллат аҳамияти илмиву амалӣ дорад. Таснифоти таркиби лугати лаҳҷа дар забоншиносии тоҷик ҳамоно ниёз ба таҳқиқ дошта, дар асоси тадвини лугатҳои фарогири калимоти хоси лаҳҷаҳои тоҷикӣ метавон оид ба низоми шаклгириҳои воҳидҳои забонӣ дар ин бахш ба таври мӯътамад сухан ронд. Санъат баҳши чудонопазири рӯзгори инсоният буда, мағҳумҳои ин соҳа дар забон ва гӯишҳои он ба таври маъмулӣ арзи ҳастӣ менамоянд. Соли 1954 муҳаққиқи рус Широкова З. А. ба ифодаи мағҳумҳои соҳаи санъат: асбобҳои мусиқӣ таваҷҷӯҳ зохир намуда буд.

Дар даҳсолаи охир таснифи гурӯҳҳои мавзӯи таркиби лугати лаҳҷа ҷараёни тоза пайдо намуда, рисолаҳои илмии мукаммал дар ин самт ба миён омаданд. Дар мақола муҳтасаран оид ба корбасти калимаҳои санъат дар гӯиши ҷанубии забони тоҷикӣ маълумот оварда шуда, ҳусусиятҳои забонии ин гурӯҳи лугавӣ бозгӯй мешавад.

Лугати лаҷаро ба ду гурӯҳ метавон ҷудо кард: калимаҳои умумиҳалқӣ ва хоси шева (диалектизмҳои лексикӣ). Дар низоми савтиёт, шакл ва ифодаи маънои калимаҳои умумиҳалқӣ ва забони меъёри фарқияти кулӣ ба назар нарасида, ин қисмати лугати лаҳҷаҳо ба таври умумӣ омӯхта мешаванд. Дар забоншиносии мусир диққати муҳаққиқонро диалектизмҳои лексикӣ бештар ҷалб намудааст ва таълифи лугатномаҳои хоссаи шева барои дар сатҳи бунёдӣ таҳқиқ намудани ин баҳши муҳим замина фароҳам меорад. Таснифот ва баррасии калимаҳои ифодагари мағҳумҳои соҳаи санъатро низ дар ҳамин асос баррасӣ намудан мувоғиқи матлаб мебошад.

Қалидвоҷаҳо: калима, лаҳҷа, санъат, мураккаб, забон, сермаъно, лугат, мусиқӣ, маъно, серистеъмол.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИНОВ СФЕРЫ ИСКУССТВА В ТАДЖИКСКИХ ГОВОРАХ

Изучение языка народа имеет научное и практическое значение при рассмотрении вопросов истории, языка и культуры нации. Классификация и изучение лексики в таджикской лингвистике имеют актуальное значение. Изучение диалектной лексики имеет первостепенное

значение, и в этом контексте определяется исторический процесс языка и его новизна. На основе составления комплексных словарей таджикских диалектов можно говорить о системе формирования языковых единиц в этом разделе. Искусство является неотъемлемой частью человеческой жизни, и понятия этой области традиционно выражаются в языке и его диалектах.

Следует отметить, что слова, выражающие термины искусства в таджикских говорах Сурхандарьинской области и южного таджикского диалекта составляют особый лексический состав.

Лексика выражающая термины искусства в этих диалектах показывает процесс истории и языковой новизны, их сравнение с литературными видами и выражением в других диалектов имеют актуальное значение. Для определения, раскрытия и интерпретации диалектов этот лексический слой занимает важное место.

В современной лингвистике диалектная лексика привлекает внимание исследователей, а разработка конкретных диалектов обеспечивает основу для фундаментального изучения этой важной области. Уместно рассмотреть классификацию и рассмотрение употребление степени использования слов, выражающих понятия области искусства в таджикских говорах.

Ключевые слова: слово, говор, искусство, сложный, язык, многозначный, словарь, музыка, значение, употребительные слова.

USE OF TERMS OF SPHERE OF ART IN TAJIK DIALECTS

Learning the language of the people is of scientific and practical importance when considering issues of history, language and culture of the nation. Classification and study of vocabulary in Tajik linguistics are relevant. The study of dialect vocabulary is of paramount importance, and in this context the historical process of language and its novelty is determined. Based on the compilation of comprehensive dictionaries of Tajik dialects, we can talk about the system of forming language units in this section. Art is an integral part of human life, and the concepts of this area are traditionally expressed in language and its dialects.

It should be noted that the words expressing the terms of art in Tajik dialects of the Surkhandaryo region and the southern Tajik dialect make up a special lexical composition.

The vocabulary expressing the terms of art in these dialects shows the process of history and linguistic novelty, their comparison with literary forms and expression in other dialects are relevant. To determine the disclosure and interpretation of dialects, this lexical layer occupies an important place.

In modern linguistics, dialect vocabulary attracts the attention of researchers, and the development of specific dialects provides the basis for a fundamental study of this important area. It is appropriate to consider the classification and consideration of use, the degree of use of words expressing the concepts of the field of art in Tajik dialects.

Keywords: word, dialect, art, compound word, language, polysemantic, dictionary, music, meaning, common words.

Сведения об авторе: Курбонов Содик Хамроулович - Таджикский национальный университет, докторант кафедры истории языка и типологии филологического факультета, кандидат филологических наук. Эл. поч.: kurbonzoda 64 @mail.ru, Тел.: 907-73-96-02

Information about the author: Kurbonov Sodiq Hamroqulovich, Tajik national university, associate professor of Department of tajik language, literature and methodology, faculty of philological sciences. Email: kurbonzoda 64 @mail.ru, Тел.: 907-73-96-02

БАЪЗЕ ҶАНБАҲОИ МАХСУСИ РАВАНДИ ЭҶОДИИ ДАСТАҲОИ ҲАВАСКОРОНИ САНЪАТИ ИЧРОКУНАНДАГӢ

Халимов Н.

МДТ «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи
Мирзо Турсунзода»

Тоҷикистони соҳибистиқлол зери парчами ваҳдату ҳамбастагӣ, бунёдкорию созандагии пурсамар дар партави сиёсати хирадмандонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусҳои ҷаҳонии ин шахсияти таърихӣ тавонист ҷойгоҳи шоистае дар арсаи минтақавиу байналмилалӣ, аз нигоҳи фарҳангию иттилоотӣ низ, барои ҳуд касб намояд. Маҳз бо дастгирию ғамҳориҳои пайвастаи Сарвари давлат соҳаи фарҳанг ва санъати кишвар, бавижа санъати ҳалқӣ рушду нумӯ ёфт.

Имрӯз дар ҷумҳурий ансамблҳои фолклорӣ-этнографӣ, тарона ва рақс, аз қабили «Қаратоғ» - и ноҳияи Шаҳринав, «Марворид» - и шаҳри Панҷакент, «Маҳастӣ» - и шаҳри Ҳучанд, «Мақомхонон» - и ноҳияи Файзобод, «Ҳисориён» - и шаҳри Ҳисор, «Лаъли Бадаҳшон» - и ноҳияи Ишкошим, «Шашмақом» - и шаҳри Исфара, «Садда» - и шаҳри Ваҳдат ва гайраҳо фаъолият карда, дар барномаҳои ҳунарии ҳуд тавонистаанд аз намуду жанрҳои гуногуни санъати ҳалқӣ ба таври васеъ истифода баранд [3, с. 30].

Бояд гуфт, ки оид ба паҳлӯҳои гуногуни эҷодиёти бадеии ҳаваскорони санъати ҳалқӣ олимони рус, назари А. С. Каргин, Е. Н. Смирнова, Ю. Б. Соколовский, Ф. А. Саломоник, Е. И. Максимов, Л. И. Шулунова, Е. И. Григориева ва олимони тоҷик Н. Ҳ. Нурҷонов, Р. А. Амиров, Д. Н. Латифзода, Б. Сафаралиев, Ш. Ҷабборов, Ф. С. Қодиров, Н. А. Қличева аз нуқтаи назари илмҳои педагогӣ, фарҳангшиносӣ, таърихӣ ва фалсафӣ таҳқиқоти илмӣ анҷом додаанд. Бо назардошти муҳиммияти мавзӯъ тасмим гирифтем, ки

дар ин мақола перомуни баъзе паҳлӯҳои раванди эҷоди дастаҳои ҳаваскорони санъати иҷроқунандагӣ, бо мақсади рушди ояндаи он, ибрози андеша намоем.

Дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 26 декабря соли 2018, омадааст: «Мо дар замони соҳибистиқлолӣ ба рушди соҳаи фарҳанг ҳамчун таҷассумгари симои маънавии ҳалқ, муттаҳидсозандай нерӯҳои зеҳнӣ, баёнгари таърихи гузаштаву мусир, ойину анъана, дигар муқаддасоти миллӣ ва ташаккулдиҳондаи одобу аҳлоқи ҳамида эътибори доимӣ медиҳем» [1, с. 22,28]. Ин суханони Пешвои миллат бори дигар собит месозанд, ки имрӯз дар мамлакат барои фаъолияти пурсамари ҳар як эҷодкор имкониятҳои васеъ фароҳам оварда шудаанд.

Хотирнишон месозем, ки санъати ҳалқӣ, шакли иҷроқунандагии он, ба монанди санъати мусиқӣ, овозхонӣ, театрӣ, рақсӣ дар байни мардум маҳбубияти зиёд дошта, раванди эҷод мақоми махсус касб кардааст. Вале, дар фаъолияти бадеӣ - иҷроқунандагӣ, чун қоида, раванди эҷод «дуюмдараҷа» дониста мешавад, чунки дар байни шахси эҷодкор ва муҳити атроф, ҳамчунин дунёи ботинии иҷроқунанда миёнараве, ба монанди шоир, нависанда, драматург, композитор меистанд. Аз ин рӯ, раванди эҷоди иҷроқунанда тавассути дастаҳои ҳаваскорони санъат аз бисёр ҷиҳат бо ҳусусиятҳои эҷодии муаллиф, ҷанбаҳои махсуси асарҳои бадеии дар репертуари дастаҳои ҳунарии ҳалқӣ воридгашта ифода мейбад. Бо вуҷуди ин, иҷроқунанда асари муаллифро фақат иҷро мекунад ё такрор менамояд. Аммо аз оне, ки асари муаллиф чи гуна такрор карда мешавад, ҳусусиятҳои шахсӣ, фардию бадеии

ичрокунанда инъикос мегардад. Дар ин ҳолат эчдиёти ичрокунанда аз шарху тафсири маводи репертуари дастаҳои ҳаваскорони санъат иборат аст. Аз ин чост, ки эчдиёти ичрокунандагии сатҳи баландро мө ҳамчун ҳамкории эчодӣ, муаллифӣ қабул мекунем. Бинобар ин, ҳар қадаре, ки сатҳи малакаҳои ичрокунандагӣ, маҳорати ичроиши он баланд гардад, ҳамон қадар дараҷаи ин ҳамкории эчодӣ натиҷаи босамар медиҳад [5, с. 44].

Яке аз ҷиҳатҳои фарқунандаи мутрибон ва сарояндагони ба дастаҳои ҳаваскорони санъати ичрокунандагӣ шомилгардида, алалхусус насли ҷавон дар он аст, ки онҳо имкониятҳо ва ичроиши худро хеле баланд баҳогузорӣ мекунанд. Ин раванд бештар дар фаъолияти ичрокунандагони ансамблҳои фолклорӣ - этнографӣ, тарона ва рақс ба ҷашм мерасад. Ҳудбоварии ҷунин ичрокунандагон дар муносибати бепарвоёнаи ичрокуни номукаммал ва баъзан дар тағийирдиҳии асарҳои шоирон ва композиторони машҳур ифода мейбад.

Дар асл бошад, дар санъати ичрокунандагӣ раванди эчодӣ, азхудкунию дарки муаллифи асар аз ҷониби ичрокунанда сурат мегирад. Дар ин раванд тавассути саъю қӯшиш фаҳмидани давр, замон, образ, арзиши интиқолнашавандай шахсияти ичрокунанда, ҳамчун рассом, эчодкор ва инсон рушду такомул мейбад. Ба ичрокунанда лозим меояд, ки бо муаллифони зиёд робитаи эчодӣ дошта бошад, нақшҳои муҳталифро ичро намояд, ба эҳсосоту самтҳои гуногун ворид шавад.Faъолияти бадеӣ - ичрокунандагӣ рушду нумӯи маълуми қобилияти даркунӣ чун заминаҳои эчодро талаб менамояд, худи эчод (ҳамчун раванд) рушду нумӯ аст, зоро даст задан ба ҳар як асар маънавиёти ичрокунандаро ганӣ гардонда, дар ботини ў рушду такомул мебахшад. Дар навбати худ, ин таъсири рушдкунанда, албатта нисбат ба он ки «истеъмолгар» мегирад, хоҳ вай тамошобин, шунаванда ё хонанда бошад, хусусияти бештар амиқе дорад [4, с. 36].

Дар ин сурат арзиши субъективӣ ва объективии худфаъолияти ичрокунандагӣ, пеш аз ҳама, дар он мебошад, ки вай қобилияти қабули санъат, дарку фаҳмиши онро ниҳоят рушд мебахшад. Аз ин чост натиҷанокӣ ё фоидаоварии ин намуди худфаъолияти амалан аз сатҳи донишу истеъоди иштироккунанда, ки ҳамчун қобилият ба ичрокунандагӣ фаҳмида мешавад, вобастагӣ надорад.

Муаллиф ва асари ў сарчашмаҳои ягонаи эчоди ичрокунанда нестанд. Ў донишу таассуротро аз таҷрибаи шахсии ҳаётӣ низ пайдо мекунад. Аз ин заҳираи маҷмӯи таассуроти ҳаёти ичрокунанда танҳо ҳамон ҷизҳои даркорӣ мебароянд, ки бо асари ичрокунандагӣ ҳамоҳанганд, ичрокунандаро ба он бо ғояву эҳсосоти он муттаҳид месозанд. Ичрокунанда метавонад дар худ ё дар таҷрибаи ҳаётии худ маводи лозимаро барои эчод пайдо накунад ва он ғоҳ ин амри эчод ба вуқӯй намепайвандад. Ҳамин тавр, дар эчдиёти ичрокунандагӣ низ шахсияти ичрокунанда метавонад яке аз сарчашмаҳои муҳимми он бошад. Боигарии ҷаҳони маънавии шахси эчодкор дар ин ҷо низ шарти муҳимтарини комёбӣ ё муваффақияти эчодист, рушду нумӯи фарҳанг ҳаматарафагии шахсияти иштирокӣ - самти муҳимми раванди эчодӣ дар дастаҳои худфаъолияти ичрокунандагист [4, с. 56].

Аммо дарки муаллиф аз тарафи ичрокунанда ба худ, муҳити атроф ҳанӯз раванди эчодиро ба анҷом намерасонад. Барои он ки ичрокунандагии бадеӣ на танҳо ба маънои рушди эчодии шахсияти ичрокунанда сермаҳсул бошад, балки худи ичрокунандагӣ эчод маънидод шавад, на ин ки тақори одӣ, лозим аст дар асоси асари репертуари дастаи ҳаваскорони санъат арзиши нави бадеӣ оғарида шавад. Дар ин ҳолат ичрокунанда бояд қобилияти дар муаллиф ва дар асар даровардани «навигарӣ» - и худро дошта бошад, рӯшноии худ, шарҳу тафсири худро дарёбад, ба одамон ин асарро аз нигоҳи нав нишон диҳад. Ҷунин як

«навигарӣ», маҳсусан дар асари репертуаре, ки на як бору ду бор устодони бузург такрор кардаанд, фаҳмост, на ҳама қобилияти ичро кардани онро дорад.

Дар асари ичрокунандагӣ муҳри фарқияти худро низ на ҳама ичрокунандагон - рассомон гузошта метавонанд. Ичрокунандагони зиёде ҳастанд, ки асари репертуариро босаводона дар мувофиқат бо тасаввуроти имрӯза дар бораи он, ки чи гуна асари мазкурро бояд шарҳу тафсир намуд, такрор меқунанд, аммо, дарвоҷеъ, ягон ҳел ҳулосаи эҷодӣ пешниҳод намекунанд. Гузашта аз ин, барои ичрокунандай худфаъолияти баромадан ба сатҳи эҷодиёти асил басо душвор аст [5, с. 98].

Чанбаҳои маҳсуси раванди эҷодӣ дар худфаъолияти ичрокунандагиро муайян карда истода, бояд гуфт, ки дар ин ҷо мактаби бадӣ, таълим ва устодшогирд тамоман нақши дигарро нисбат ба муаллифии худфаъолияти ва фаъолияти фолклорӣ мебозад. Дар фаъолияти бадеии муаллиф, тавре зикр карда шуд, қобилият ё истеъодди бадӣ метавонад ба мактаби бадӣ ҳам бароварда шавад, агар истеъоддод нодиру нотакрор бошад. Дар ичрокунандагӣ бошад, бояд технологияи қасбиро дар жанрҳои гуногуни намудҳои санъат азҳуд намуд, малакаҳои маҳсусро бояд то ба ҳолати маҳорати икроиши баланди техниқӣ (дар созҳои мусикӣ) бурда расонид [4, с. 66].

Пеш аз фаъолияти қасбии ичрокунандагӣ бояд аз мактаби маҳсуси бадӣ гузашт. Дар баязе намуду жанрҳои санъат таълим аз синну соли барвақтӣ, алалхусус жанри бадӣ, баязе жанрҳои санъати сирқӣ, эҷодиёти ичрокунандагии созҳои мусикӣ оғоз мегардад.

Солҳои дар овони бачагӣ «аздастдода» амалан пурранашавандаанд. Навохтани скрипкаро дар ҳар синну сол оғоз кардан мумкин аст, аммо ба ягон муваффақият ноил шудан, қобилияти на танҳо азҳуд кардани мушкилиҳои икроиши техниқӣ, балки дар раванди ичрокунандагӣ эҷод кардан танҳо ба онҳое муаяссар мегардад, ки ба навохтани он хеле барвақт шурӯъ кардаанд.

Одатан дар худфаъолияти ичрокунандагӣ имконияти тайёрии дурударози пешакӣ маҳдуд аст, дар ин ҷо зуд-зуд «мактаб роҳравон» ҷой дорад.

Ба кори таълимӣ - машқдиҳӣ фаъолияти ичрокунандагони бадӣ, чун қоида гайриимкон аст, аммо мураккабии таъмини он дар ҳаҷми зарурӣ имкониятҳои ноил шудани қисми зиёди комёбихоро дар ичрокунандагии худфаъолияти маҳдуд месозад.

Заминаи дигари эҷодиёт дар ичрокунандагии худфаъолияти бадӣ часорат дар маънидод, шарҳу баён, хусусияти озмоишии фаъолият мебошад.

Лаҳзаҳои дар боло тавсифшуда дар жанрҳои гуногуни худфаъолияти ичрокунандагӣ ҳар ҳел зоҳир мегарданд. Мисол, озмоиши маънидоди часурона дар худфаъолияти театри, хор, худфаъолияти оркестри созҳои ҳалқӣ ва студияи қаломи бадеъ аз рӯи дастрасӣ ва натиҷанокии худ метавонад гуногун бошад.

Айни замон дар даврони соҳибистиклолии Чумхурии Тоҷикистон худфаъолияти иҷокунандагӣ мушкилиҳои маъмулро, ки дар гузашта номаълум буданд, паси сар карда, дар ин ҷода ба муваффақиятҳои назаррас ноил гаштанд. Бо вучуди ин, дар марҳилаҳои аввали рушду такомули худфаъолияти ичрокунандагон дар доираи рафиқони худ баромад мекарданд, ки дар он «тамошобинон» ва «хунармандон» шахсан шинос буданд. Тамошобинон ва шунавандагонро худи воқеияти баромад кардан дар нақши гайримуқаррарии бадеии рафиқ, хонавода, шинос, хешу табор ҳайрон мекард ва шод менамуд. Икроиши суруди ҳалқӣ, Шашмақом ё асарҳои композиторони тоҷик ва русу Фарб аз тарафи онҳо аҳамият дошт. Ин далелҳо хусусиятҳои бадӣ нею ҷанбаҳои иҷтимоӣ низ доранд.

Тамошобинон ва шунавандагон иштирокчиёнро қариб, ки новобаста аз сатҳи маҳорати бадеиашон эътироф меқунанд, аммо сифати ичрокунандагӣ бо лутфу илтифот баҳогузорӣ карда мешуд. Зоро якум, ки гӯё бояд ҳамин ҳел ҳам

бошад, баҳои ичроқунандагони ғайрикасбӣ набояд чандон баланд бошад, дуюм, худи тамошобин, шунаванда на дар ҳама ҳолат қобилияти баҳо додан ба ичроқунандагӣ ҳамчун эҷодро дошт (яъне, сатҳи нотакрорӣ, мустақилӣ, навгонии маънидод, шарҳу баён), зеро барои муқоиса намунаҳои дигаре надошт [6, с. 53].

Дар баробари ин, дар шароити имрӯза худфаъолияти бадеӣ, сарфи назар аз номукаммалии сатҳи ичроқунандагӣ, воситаи муҳимми баланд бардоштани маърифати бадеӣ ва шунавандагони умумӣ ва худи иштирокчиёни дастаҳои ҳаваскорони санъат мебошад. Миллионҳо одамон, пеш аз ҳама, аҳолии деҳот, сокинони шаҳракҳо, шаҳракҳои хурду миёна, ки театрҳо, филармонияҳо, оркестрҳо, хорҳо, дастаҳои ҳунарии овозхонӣ, рақсӣ, гурӯҳҳои сиркии худро надоранд, бори нахуст бо асарҳои адабиёти ватанӣ ва хориҷӣ, мусиқӣ ва театр ошно мешаванд. Худи дирӯз иштирокчиёни худфаъолиятий ин асарҳо ва ғановати бадеии онҳоро барои худ мекушоданд. Имрӯз бошад, дар консерту намоишномаҳо онҳоро барои «рафикони худ» боз менамуданд. Ҳар як баромади худфаъолиятий шодиу фараҳ, ид ҳам барои иштирокчиён ва ҳам барои тамошобинон аст [4, с. 78].

Бояд гуфт, ки худфаъолиятий шакли оммавӣ буда, ҳама ҳоҳишмандонро ба он қабул мекунанд. Аз ин рӯ, дар ҳолатҳои ташнагии маънавии бадеӣ иштирок дар худфаъолиятий басе мароқангез аст. Шавқу ҳавас, омодагӣ ба фаъолият боиси қабул намудани қариб ҳамаи таклифи пешниҳодҳои муассисаҳои фарҳангӣ - фарогатӣ мегардад. Дастаҳои ҳунарии ҳаваскорони санъат, бе роҳбарони бадеии маҳсус омодакардашуда амал мекарданд, агар чунин роҳбар пайдо мешуд, обрӯи вай ҳамчун ҳунарманд, шахси эҷодкор хеле баланд мегардид.

Имрӯз дар МДТ «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода» ва Коллеци фарҳангии ҷумҳуриявии ба номи П. Ҷ. Буйдоқов мутахассисони баландиҳтисос, аз ҷумла

роҳбарони бадеии дастаҳои ҳаваскорони санъати мусиқии ҳалқӣ, сурудхонии ҳалқӣ, рақсии ҳалқӣ дар шуъбаҳои рӯзона ва гоибона тайёр карда мешаванд. Ҳуб мешуд, ки мудирони шуъбаи фарҳангӣ ноҳияҳо ва сардорони раёсати фарҳангӣ шаҳр ва вилоятҳо перомуни ҷалби довталабони худ ба ин муассисаҳои таълимии касбӣ андеша мекарданд, то ки сафи роҳбарони бадеии касбии дастаҳои ҳаваскорони санъат дар ҷумҳурий бештару беҳтар мегардид.

Дастовардҳои имрӯзаи соҳаи фарҳангӣ, болоравии маълумотнокӣ, маънавиёт, фарҳангӣ бадеии омма, рушди воситаҳои ташвиқотӣ, тарғиботӣ ва зиёд гардидани тэъдоди муассисаҳои фарҳангӣ - фарогатӣ, санъат, фаровонии иттилооти бадеӣ, дастрасии намунаҳои санъати касбӣ дар гӯшаҳои аз ҳама дурдасти кишвар тавассути радио, телевизион, компьютер, интернет ва вусъат гирифтани фаъолияти сафарҳои ҳунарии санъаткорон вазъи фаъолияти ичроқунандагиро ба қуллӣ дигаргун карданд [7, с. 24]. Вобаста ба ин, муносибати бинандагон ва ҳунармандони ичроқунандагии худфаъолиятий тағиیر ёфт. Фаъолияти бадеӣ одамонро дигар ба ҳайрат намегузорад. Дастрасии умумии фаъолияти бадеӣ ҳамчун худфаъолиятий акнун далели муқаррарии воқеияти замон гардид.

Дар шароити фаровонии иттилооти бадеӣ, дастрасии намунаҳои маҳорати баланди ичроқунандагӣ, имкониятҳои интиҳоби васеи воситаҳои хизматрасонии бадеӣ талаботи тамошобинон ва маҳорати ичроқунандагони худфаъолиятий зиёд гардид. Барои шумораи зиёди одамон ҳоло қариб аҳамият надорад, ки таваҷҷуҳи онҳоро ичроқунандай касбӣ ё ғайрикасбӣ ба худ ҷалб мекунад. Имрӯз сатҳи пасти ичроқунандагиро на ба ҳунарманди касбӣ ва на ба худфаъолиятий намебахшанд. Гузоштани барномаи худфаъолиятий бо кирояи чандкарата дастаи ҳунарии худфаъолиятиро маҷбур месозад, ки на танҳо дар назди тамошобинони шинос, балки тамошобинони шинос низ баромад

кунанд. Дар навбати худ тамошобинони ношинос бошанд, ба баромади дастаи худфаъолиятӣ аз рӯи ҳамон меъёрхое, ки аз санъаткорони санъати касбӣ талаб карда мешавад, баҳогузорӣ мекунанд [3, с. 48].

Дар ин радиф, мушкилоти тамошобин ва толорҳои холӣ зимни ҳунарнамоии дастаҳои ҳаваскорони санъати иҷроқунандагие, ки комёбиҳои назаррас надоранд, ба миён омад. Ҳоло бештари онҳо талаботи маънавии тамошобинонро қонеъ гардонда наметавонанд. Сабаб дар он нест, ки сатҳи худфаъолияти иҷроқунандагӣ паст гардидааст. Баръакс, сатҳи худфаъолияти иҷроқунандагӣ нисбат ба даҳсолаҳои гузашта bemailon баланд шуда истодааст. Сабаби асосӣ дар он аст, ки табъу завқи зебоипарастӣ ва серталабии тамошобинон боз ҳам бештар шудааст.

Дар шароити кунунӣ талаботи воқеӣ ба роҳбарони бадӣ ва шароити кори дастаҳои ҳаваскорони санъати иҷроқунандагӣ афзудааст. Обру ва нуфузи роҳбарони бадӣ акнун дигар эътирознапазир нест, чунки фарҳанги шаҳсии иштирокчиёни дастаҳои ҳаваскорони санъат боло рафтааст. Онҳо акнун ба ҳама чизе, ки роҳбари бадӣ пешниҳод мекунад, аз нигоҳи танқидӣ баҳо медодагӣ шудаанд. Онҳо роҳбарони бадеии «миёна» - ро рад мекунанд ва дар атрофи роҳбари бадеии дар ҳақиқат боистеъод, эҷодкор, ташкилотчӣ, дилсӯз, ғамхор, ба қадри заҳмати иштирокчиён мерасидагӣ, қобилияти бурдани фаъолияти босаводонаи бадеидошта, муттаҳид мешаванд [3, с. 110].

Маврид ба зикр аст, ки солҳои пешин одамон ба жанру намудҳои гуногуни

ичроиши бадӣ шавқу ҳавас доштанд, аммо мушиҳидаҳо нишон медиҳанд, ки имрӯз мардум ба санъати овозхонӣ, мутрибӣ ва рақсӣ бештар майл доранд. Барои рушди bemailoni раванди эҷодии дастаҳои ҳаваскорони санъати иҷроқунандагӣ чунин пешниҳодҳоро манзур менамоем:

- мустаҳкам кардани базаи моддӣ - техникии дастаҳои ҳаваскорони санъати иҷроқунандагӣ;
- ҳавасмандгардонии моддӣ ва маънавии иштирокчиёни дастаҳои ҳаваскорони санъати иҷроқунандагӣ;
- дарёфти истеъоддҳои ҷавон тавассути озмунҳо, фестивалҳо ва азназаргузарониҳои дастаҳои ҳаваскорони санъати иҷроқунандагӣ;
- ҷалби бештари истеъоддҳои ҷавон дар озмунҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ;
- пешниҳод кардани дастаҳои ҳаваскорони санъати иҷроқунандагӣ ба фестивалҳои байналмилиӣ;
- дастгирии истеъоддҳои нодир дар маҳалли зист;
- ҷалби истеъоддҳои ҷавон барои таҳсил дар муассисаҳои таълимии бадеии касбии ҷумҳурий;
- ҷалби бештари ҷавонони боистеъод ба дастаҳои ҳаваскорони санъати иҷроқунандагӣ;
- ташкил кардани воҳӯриҳои иштирокчиёни дастаҳои ҳаваскорони санъати иҷроқунандагӣ бо шоирон, драматургон, композиторон ва санъаткорони касбӣ;
- пазируфтани санъаткорони халқӣ ба аъзогии иттифоқҳои эҷодӣ.

АДАБИЁТ:

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 26.12.2018, шаҳри Душанбе
2. Диловар Латифов. Эҷодиёти мардумӣ - асоси фарҳанги этникӣ. Душанбе, 2011.- 160с.
3. Нематулло Ҳалимов. Эҷодиёти бадеии халқ. - Душанбе, 2014.-144 с.
4. Соколовский Ю. Б. Коллектив художественной самодеятельности: вопросы теории и практики. М., 1984.
5. Стрельцова Е. Ю. Народное художественное творчество как объект научного исследования. - МГУКИ, 2003.-248с.

6. Сулаймонӣ С. Педагогикаи фароғат. – Душанбе, 2015.-212с.
7. Ҳалимов Н. Иштироки дастаҳои ҳаваскорони санъат дар фаъолияти фарҳангӣ-фароғатии одамон //Назария ва амалияи фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ: Маҷмӯаи мақолаҳои илмӣ. - Душанбе, 2012.- с. 21-29.

БАЪЗЕ ҶАНБАҲОИ МАҲСУСИ РАВАНДИ ЭҶОДИИ ДАСТАҲОИ ҲАВАСКОРОНИ САНЪАТИ ИЧРОКУНАНДАГӢ

Дар мақола муаллиф оид ба раванди эҷодии дастаҳои ҳаваскорони санъати иҷроқунандагӣ дар шароити имрӯза маълумот додааст. Азбаски дастаҳои ҳаваскорони санъати иҷроқунандагӣ дар муассисаҳои фарҳангӣ - фароғатӣ, ба монанди клубҳои деҳот, хонаҳои маданият, қасрҳои фарҳанг дар шакли маҳфилҳо амал мекунанд, бинобар ин, муаллиф бештар ба паҳлуҳои раванди эҷодӣ таваҷҷуҳ зохир кардааст. Дар баробари ин, муаллиф хотиррасон мекунад, ки чунин шакли фаъолият дар ҷамъият ҳарактери оммавӣ дорад. Аз ин рӯ, ҳамаи қиширҳои ҷомеа, новобаста аз синну сол, қасбу кор ва ҷинс дар вақтҳои холии худ метавонанд дар дастаҳои ҳаваскорони санъати иҷроқунандагии мусиқӣ, театрӣ, рақсӣ ва гайра иштирок намоянд.

Маврид ба зикр аст, ки барои ба дастовардҳои назаррас ноил гаштани иштирокчиёни дастаҳои ҳаваскорони санъати иҷроқунандагӣ раванди эҷодӣ нақши муҳим мебозад. Дар ин ҷода барои рушду нумӯи раванди эҷодии иштирокчиёни дастаҳои ҳаваскорони санъати иҷроқунандагӣ саҳми роҳбари бадеии боистеъдод, босавод, бомаърифат хеле қалон аст. Гайр аз ин, таҷриба ва мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки дар фаъолияти асосии муассисаҳои фарҳангӣ-фароғатӣ дастаҳои ҳаваскорони санъати иҷроқунандагӣ дар бедор қардани завқи бадеъ-эстетикии одамон, алалхусус ҷавонон нақши муҳим мебозанд. Дар мақолаи мазкур пешниҳодҳои муаллиф барои рушди бемайлони раванди эҷодии дастаҳои ҳаваскорони санъати иҷроқунандагӣ оварда шудаанд.

Калидвожаҳо: дастаҳои ҳаваскорон, эҷодиёт, санъати иҷроқунандагӣ, муассисаҳои фарҳангӣ - фароғатӣ, раванд, клуб, хонаи маданият, қасри фарҳанг, деҳот, шаҳр, шоир, композитор.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОСОБЕННОСТЕЙ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА КОЛЛЕКТИВОВ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

В данной статьи автор излагает, что в художественно-исполнительской деятельности творческий процесс, как правило, оказывается «вторичным», опосредованным. Между творящей личностью и окружающим миром, а также собственным внутренним миром исполнителя есть посредник: писатель, поэт, драматург, композитор. Творческий процесс исполнителя в значительной степени опосредован творческими особенностями автора, характером репертуарного произведения.

Однако исполнитель не просто воспроизводит (повторяет) авторское произведение. В том, как именно авторское произведение воспроизводится, отражаются личностные, индивидуально - художественные особенности исполнителя. Творчество исполнителя заключается в интерпретации репертуарного материала. Следовательно исполнительское творчество на высоком уровне мы принимаем как сотворчество, как некое соавторство. Степень этого сотворчества тем выше и труднее, чем совершеннее уровень исполнительских навыков, умений.

В исполнительском искусстве творческий процесс начинается с постижения исполнителем автора репертуарного произведения. В заключении статьи автор предлагает с целью развития творческого процесса коллективов самодеятельного художественного исполнительства некоторые ценные предложения.

Ключевые слова: коллектив, самодеятельность, творчество, искусство, исполнительство, культурно-досуговое учреждение, процесс, клуб, дом культуры, Дворец культуры, села, город, поэт, композитор.

SOME ASPECTS OF THE CREATIVE PROCESS OF AMATEUR ART GROUPS

In this article, the author states that, in the performing arts, the creative process is usually referred to as secondary Indirect.

There is a mediator between the creative person and the surrounding world as well as his own inner world of the performer: writer, playwright, composer. The performer's creative process is largely mediated by the author's creative characteristics and the character of the repertoire.

However, the performer does not just reproduce (repeat) the author's work. In how exactly the author's work is reproduced, the personal, individual and artistic characteristics of the performer are reflected.

The artist's work consists in interpreting the repertoire material. Therefore, we accept high-level executive art as co-creation, as a kind of co-authorship.

The degree of this co-creation is the higher and more difficult the more perfect the level of executive skills.

In performing arts, the creative process begins with the performer comprehending the author of the repertoire piece. In conclusion of the article, the author offers some valuable suggestions with the aim of developing the creative process of collective amateur artistic performance.

Keyword: collective, amateur, creation, art, performance, cultural and leisure, faculties, process, club house of culture, palace of culture, sat, town, poet, composer.

Сведения об авторе: Халимов Негматулло - кандидат педагогических наук, и.о. профессора кафедры культурологии и музееведения ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде».

Information about the author: Halimov Negmatullo - Candidate of pedagogical sciences, professor of the department cultural studies and museum of the SEI «Tajik state Institute of culture and art named after Mirzo Tursunzoda».

ТАҲҚИҚ ВА НИГОҲИ НАВ БА САНЪАТИ РАҚСИ ТОЧИКӢ

Файзалиева С. А.

МДТ «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода»

Рақс ҷузъи чудонашавандай эҷодиёти мусиқии ҳар миллат ба шумор рафта, бо таърихи он иртиботи ногусастани дорад. Сарчашмаҳои хаттӣ, деворанигораҳо, миниётур, нақшҳои барҷастаю фурӯҳамидаи бешумори ёдгориҳои таърихӣ - меъморӣ шаҳодат медиҳанд, ки тоҷикон дар масири таъриҳ дар ин намуди санъат осори бою рангин ба мерос гузоштаанд. Аз ҷумла, дар сарчашмаҳои хаттӣ (тоисломӣ), асарҳои классикони адабиёти тоҷику форс, дар фаслу бобҳои ҷудогонай асарҳои донишномай ва ғайра доир ба санъати рақс, ҷун шоҳаи муҳимми фарҳангӣ бадеии ҳалқи тоҷик, гузоришу тавсифоти рангин дода шудаанд. Санъати рақс ҷун падидай нодир ва ифодагари таҳайюлоти бадеию зебоишиносии инсон, ҳамзамон ташаккулу пешрафти он бештар ба ҳаёти фарҳангии шаҳрҳо, марказҳои фарҳангии дерини тоҷикон иртибот дорад. Олами рангини рақс ҷун оғаридаи зебоишиносии инсон, аз ҷумла ниёкони тоҷикон дар тасвирҳои рӯидевории Тахти Ҷамshed, Панҷакенту Уструшан, Варахша, Афросиёб, Ҳулбук, Ҳучанд ва ғайра хеле рангин тасвир ёфтааст.

Зимнан, бисёр паҳлӯҳои тасвирию рангомезии ҳолоту ҳаракот, ифодаҳои мавзуни санъати рақс дар осори тасвирӣ, аз ҷумла санъати нигоргарӣ- миниётурии мо хеле рангин тасвир шудааст. Дар ҷараёни омӯзиши сайри таърихии санъати рақси тоҷикӣ тавассути ин тасвирҳо (тасвири ҳолат, сару либос, ороиш, тавозуну ҳамсонии сарулибос бо ҳаракот ва амсоли ин) метавон бо истифода аз тавсифи сарчашмаҳои таърихиу адабӣ маҳsusиёti санъати рақси тоҷикиро аз санъати рақси мардумони дигари Осиёи Марказӣ равшан эҳсос намуд. Яъне, маҳsusиёti бадеию зебоишиносии санъати рақси тоҷикиро

танҳо бо усули омӯзиши муқоисавӣ метавон муайян кард.

Аз рӯи тавсифи сарчашмаҳои хаттӣ, тасвирҳои рӯидеворӣ, санъати нигоргарӣ - миниётур санъати рақси тоҷикиро ба ҷанд шоҳа (мавзӯй) табақабандӣ намудан мумкин аст. Яъне, рақсҳои мавсими, маросими, размию базмӣ (ҷашнӣ). Дар маҷмӯъ, санъати рақс ба зиндагӣ, ҷашну маросими ҳамешагии тоҷикон иртиботи ногусастани дорад. Доир ба мавқеи муҳимми санъати рақс дар маросими мардум, тантанаю ҷашнҳо (то вуруди ислом) дар осори таърихиу адабӣ тавсифҳои зиёд омада, инчунин дар ҳусуси анвои рақсҳои мавсимию маросими ишораҳо шудаанд, ки бо такя ва истифода аз ин гузоришиҳои сарчашмаҳо сайри таърихиу рангомезии санъати рақси тоҷикиро (ҷун анвои муҳимми эҷодиёти бадей) равшан намудан мумкин аст.

Санъати рақси тоҷикиро аз рӯи фарогирии мавзӯот ва мавқеи истифодаю ичро метавон ҷунин гурӯҳбандӣ намуд:

1. Рақсҳои мавзӯан ва услубан (зарбӣ) шӯҳи тоҷикӣ вобаста ба шароити мавҷуда ичро мешуданд ва ифодагари лаҳзаҳои муҳимми зиндагии инсон, ҳоси маросими мардумианд (ёббуд, санаҳои муҳимми таърихӣ).

2. Рақсҳое, ки бо иштироки мардум ва тамошобинони зиёд ҳангоми сайру гашти оммавӣ (одатан ҷашнҳои Наврӯз, Гули Лола, Мехргон, Сада, Тиргон ва ғ.) ичро мешуданд. Яъне, рақсҳои ҷашнӣ, ҳуҷнудӣ, шодбошианд, ки баъзан бо номи «маъракай» ҳам маъмулият доранд.

3. Рақсҳое, ки дар иртибот ба мавзӯоти маросиму базмҳои хонаводай, бо ширкати наздиқон, дӯстон ичро мешаванд. Дар сарчашмаҳои хаттии тоисломӣ бо номи «сурвочик ҷӯр базик» тавсиф шуда, сипас дар байнӣ мардум бо номҳои «ҷӯрабазм», «ҷӯрабазм» маъмул шудаанд.

4. Рақсҳои усулан устодона. Ин намуди рақсҳо аслан барои ашрофон, доираи дарбор, фарҳангиён пешкаш шуда, фарогири мавзӯти сатҳан баланди таърихию бадей мебошанд. Дар адабиёти хаттӣ (тоисломӣ ва баъдӣ) ин рақсҳо бо номҳои «базмбаик, базмвачик, базморо» ба қалам омада, дар адабиёти бадей басе рангин тавсиф шудаанд. Ин навъи рақсҳо хоси фарҳанги шаҳрнишинӣ, марказҳои бузурги таърихио фарҳангӣ, чун Бухоро, Самарқанд, Балх, Нишопур, Ҳирот ва ғайра мебошанд.

Таъкид ба ёдоварист, ки дини мубини ислом дар масири таърих ба ташаккули бонизому рангомезии мавзӯот, сабку шевай ичрои санъати рақси устодонаю мардумии тоҷикӣ бетаъсир набудааст. Мубаллиғони дин аз доман густардани арзишу ифодаҳои сирф ба ҳаёти мардум рабт доштани санъати рақс ба андеша рафта, иштироки иҷрогарони рақсро дар ҷашну маросими (хосатан занон) мардумӣ нораво (макруҳ) мешумориданд, ҳарчанд пешвоёни фирқаҳои таҳаммулманди тасаввуфӣ (нақшбандия, мавлавия, ҷишия, кубравия ва амсоли ин) дар иртибот ба арзишҳои маънавию равонии санъати рақси бохунаронаю устодона нукоти ҷолиб баён намуда, дар фаслу бобҳои ҷудогонаи осорашон аз санъати олишони рақси ҳунарона ситоишу ичрои онҳоро дар маросиму ҷашнҳо, маҳфилҳои аҳли тақво раво дониста, таъкидоти ҳешро бо ҳадисҳои набавӣ тақвият додаанд. Орифони таҳаммулманд рақсро ба сифати яке аз воситаҳои ба ҳолати ваҳдати вучуд расидани инсони некандеш мешумориданд ва рақс чун санъати рӯҳонӣ назди намояндагони фирқаҳои кубравияю ҷишия эътибори шоиста қасб кардааст.

Аз тавсифи сарчашмаҳои хаттӣ, осори тасвирий (деворанигораҳо, миниётур) пайдост, ки иҷрогарони рақс занону мардон буда ва тавсифи санъати раққосон (мавзӯти рақс, саҳнаҳои ҳунарории раққосон) басе рангин тасвиру ба қалам омадаанд. Маҳсусан, тавсифи рақсҳои яккаю ғурӯҳии мардон дар сарчашмаҳои хаттӣ зиёд ба ҷашм мерасад. Аз ҷумла, Маҳмуди

Восифӣ дар «Бадоєъ-ул-вақоєъ» дар бораи санъати нотакори рақси Маҳмудалии Раққос, ки дар ичрои рақсҳои мавсимию маросими шуҳрати беандоза дошт, тавсифи ҷолибе медиҳад. Зимнан, бояд хотирнишон намуд, ки дар миёни рақсҳои яккаю ғурӯҳии характернок, дар таърихи санъати рақси тоҷикӣ, рақси мардона ҷойгоҳи хос дошт. Маврид ба таъкид аст, ки ишораҳои баъзе аз “иҳтисосмандон”, ки гӯё рақсҳои ғурӯҳӣ, ҷуфтраксҳои мардон вучуд надоранд ва ё аз байн рафтаанд ё худ дин (ислом) намегузошт мардон раққос бошанд (маҳсусан дар ҷашну сурҳои мардум ҳунарномай намоянд), танҳо дар базмҳои маҳрамона иҷозат будааст, асоси воқеӣ надоранд. Зоро дар миниётуре тасвири рӯидеворӣ саҳнаҳои ҳунарории мардони яккаракс, ғурӯҳӣ хеле зиёд ба ҷашм мерасанд.

Бинобар тавсифи сарчашмаҳо, рақсҳои мардона аз ду ғурӯҳ: размию қаҳрамонӣ ва тақлидӣ - тамсилӣ (рақсҳои пантомимӣ, тамсилӣ) иборат мебошанд. Рақсҳои размӣ - қаҳрамонӣ дорои ҳаракоти тезу зебо ва тарзи ифодаи хосу таъсирбахш буда, онҳо гоҳ шикории часур, гоҳе ҷӯпону гоҳе ҷанговарро ҳангоми разм тасвир менамоянд.

Дар рақсҳои рамзию тақлидӣ - ҳаҷвӣ (пантомимӣ) одатан ҳайвонҳо ё ин ки парандагон, инчунин занҳои бехунар, ки, масалан, ба пухтани нон ва ё таҳияи гизо машғуланд, мавриди ҳазлу тамасхур қарор гирифтаанд [3, с. 47].

Дар рақсҳои занона мавзӯти хос, чун ичрои амалоти ғунучини пахта ё ангур, дӯхтани тоқӣ, ба бозӣ овардани ягон ҷиз, ҷидани себ, гули садбарг, бастани рӯймӯл, таҳия ва пухтани гизо ва ғайра инъикос ёфтаанд.

Рақс, маъмулан, аз ҳаракоти нафиси бадан, бозухо, имову ишороти нафису сабук, назаррабо ва «ҷарҳ»-ҳо, ҳаракатҳои мавзуну нарми бадан ва сару гардан асос ёфтааст. Вале дар рақсҳои тоҷикӣ бештар ба имову ишора, ҳаракоти мавзуну мутаносиби дастон, узвҳои иҷроқунанда авлавият дода мешавад. Маврид ба зикр аст, ки дастони иҷроқунандаи рақс ҳангоми рақси тоҷикӣ ҳеч гоҳ ҷаҳрану якҳолат набуда, вобаста ба авчи ҳаракатманди рақс

ҳамсонанд ва нақшҳои сеҳрангезеро, ки гоҳ мавзун, гоҳ канда-канда ё мавҷмонанданд, ба вуҷуд меоранд. Ҳамзамон, ҳаракати панҷаҳо ва ангуштон дар маҷмӯъ якдигарро пурра намуда, одатан анҷомбахши ҳаракати дастон буда ва ин ҳамсонию ягонагии ҳаракот пурмаъною фасоҳати бадеят, ифодаҳои зебоии раксро меафзоянд. Вале, вобаста аз мавзӯи рақсӣ, ҳаракатҳои номавзун ва тунд низ, вакте ки даст то оринҷ рост бо кафи қатгардида мемонад, он аз китф росту яклухт ҳаракат мекунад.

Зимнан, дар санъати рақси мардумӣ, дар фарқият аз рақси саҳнавӣ, ҳаракати дастон мазмуни мутлақо бадеҳавӣ дошта, онҳо аз ҷониби раққоса бевосита ҳангоми рақсидан эҷод мешаванд ва ин раксро мавзуну такрорнашаванда месозад. Рақсҳои минтақаҳои кишвар аз лиҳози шеваи иҷрою мавзӯот гуногун буда, мутафовутанд. Масалан, рақси бадаҳшониҳо саршор аз ифодаҳои тамкинӣ, ҷиддият ва ҳамсон ба рӯҳияи мардуманд. Рақсҳои бошандагони водиҳо бошанд, баръакс, пурэҳсос ва пурҳаракатанд. Онҳо бештар аз лиҳози соҳтори иҷрои мушкилтар буда, саршор аз ҳаракатҳои даврзаниӣ, ҳамгардии бадан ва ҳаракатҳои мураккаби дастон мебошанд.

Рақсҳои тоҷикӣ одатан дар ҳамҷӯрии сози дойра ва созҳои нафасию торӣ иҷро мешаванд. Маҳсусан, рақсҳое, ки дар ҳамнавоии дойра иҷро мешаванд, усулу андозаи зарбию авзонии пешбинишуда надоранд, бениҳоят мароқоваранд. Онҳо аз оғоз то ба анҷом бадоҳаиҷроӣ буда, имконияти тағирии унсурҳои қолабӣ ва анъанавӣ дошта, ба иҷрокунанда имкон медиҳанд, ки рақсро бо рӯҳияи баланд пешкаш намояд ва ин аз ҷониби тамошобин бо қаноатмандӣ пазиро мегардад.

Рақси тоҷикӣ гуногунсабку гуногуншева мебошад. Рақсҳои кӯлобӣ, бадаҳшӣ, буҳорӣ, хӯҷандӣ, қаротегинӣ, маҷтоҳоӣ, фалғарӣ, ҳисорӣ ва амсоли ин саршор аз ҳусусиёти такрорнашавандай ҳазинаи санъати рақси тоҷикианд. Рақси миллии тоҷикӣ бо асбобҳои майшиҳи хоси мардум, чун рӯймол, кӯза,

қошуқ, табақчаҳо, гулҳо, инчунин созҳои мусиқӣ - дойра, тавлак, най, гичак, дутор ва гайра пешниҳод гардидаанд. Онҳо бо ҳамовозии созҳои мусиқии зарбӣ - даф, дойра ё тавлак («Нағорабазм», «Бозии калон», «Занг», «Ларzon», «Дашнободӣ», «О ҷаҳе, ҷум ҷаҳала», «Пой алам»), ҳусусиятҳои иҷроиши занона ва мардони раққосони алоҳида ва гурӯҳҳо, ки дар онҳо суруд бо рақси мазмуни лирикӣ, қаҳрамонӣ, ҳазломездошта мавқеи асоси доранд, иҷро мешаванд [10].

Бояд зикр намуд, ки барои инкишоф ва таҳқиқи шаклҳои анъанавии рақси миллии тоҷикӣ аз ҷониби олимон, мутахассисон ва шахсиятҳои варзидаи соҳаи фарҳанг корҳои зиёде ба анҷом расонда шудаанд. Масалан, муҳаққиқи маъруфи соҳаи санъат, профессор Н. Нурҷонов [11] дар ин самт таҳқиқоти муҳимро анҷом дода, назария ва амалияи санъати рақсиро боз ҳам пурратар гардонд. Навиштаҳои А. Азимова, К. Голейзовский, Г. Гоян, Л. Қиёмова, А. Протсенко, Б. Сквортсов, М. Юсим ба ташаккули шаклҳои рақси миллии тоҷикӣ, ансамблҳои суруд ва рақси Филармонияи давлатии Тоҷикистон, гурӯҳи балети Театри давлатии академии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ бахшида шудаанд.

Дар баробари ин, генезиси таърихию илмӣ, анвои рақси миллии тоҷикӣ ва дигаргуниҳои фарҳангу ҳунар, таъсири равандҳои ҷаҳонишавӣ ба рақси миллӣ ҳанӯз пурра омӯхта нашудаанд.

Забон ва семантикаи рақси миллии тоҷикӣ бисёр гуногуншаклу рангомез аст. Зоро ҳар як ҳаракат дар рақс рамзу маънни амиқ ва номгӯи худро доро буда, бо композитсия ва ибораи рақсӣ пайваст гардида, ба тамошобин муҳтавою сюжайи рақсро пешкаш менамояд. Маҳз дар сюжаҳои рақсӣ фарҳангги гуногунсурат ва ғании мардумӣ, ки онҳо падидаҳои табиат, раванди меҳнат, лаҳзаҳои шодию ғам, муҳаббат ва қаҳрамониро инъикос мекунанд, таҷассум ёфтаанд. Сюжайи рақсӣ, инчунин, тамоми рангҳои зебои ҳаёти мардумро фарогиранд.

Рақси миллии точикӣ дар низоми фарҳангӣ ҷой гирифта, аз якчанд бахш иборат аст: хосатан дар эҷодиёти шифоҳии мардум, дастаҳои худфаъолияти бадей ва санъати касбӣ. Бахши асосӣ дар соҳтори рақси анъанавии точикӣ эҷодиёти мардумӣ буда, он, бешубҳа, зербинои рақси миллист. Фолклори рақсӣ мазмуни синкретӣ (омехта) дорад ва дар он рақси миллӣ, мусиқӣ, сурӯд, ибора, санъати мардумӣ - амалӣ, маънӣ ва хусусиёти меросбарони эҷодиёти минтақаи мушаххас аст. Аз ҷумла, фолклори рақсии водии Ҳисорро метавон ном бурд. Муҳаққики санъати рақсӣ, профессори Донишкадаи давлатии санъати рақсӣ ба номи А.В. Луначарский (Москва) Т. Ткаченко дар китоби худ «Рақси мардумӣ» навиштааст: «Дар ноҳияҳои ҷанубу гарби Қаротегин ва Ҳисор рақс мазмуни соғ миллӣ ва фарқияти худро нигоҳ доштааст. Дар он ҳаракатҳои раванди меҳнат ё падидаҳои табиатро инъикоскунада ба таври возех фарқ карда мешаванд, барои он ҳаракатҳои ҳайвонҳо бадеҳатан тасвир менамудагӣ хосанд» [12, с. 438].

Мутаассифона, таҷрибаи рақсҳои тӯёна нишон медиҳад, ки онҳо таҳти садои созҳои зарбӣ (дойра, даф, тавлак) ба тадриҷ дигаргун шуда, ба рақси миллии точикӣ таъсири манғии худро мерасонанд. Азбаски дар «рақсу сурӯд хусусияту ҳарактер ва зиндагии миллатҳо инъикос мегардад, онҳо аз бозиҳои мардумӣ, лаҳзаҳои хушнудӣ, маросимҳои динӣ ва ҷашнҳои оилавии онҳо маншаъ мегиранд» [7, с. 153]. Вобаста ба ин, фарогату маросими оилавӣ ва суннатҳо дар оилаҳои қалони точикон умеди нигоҳ доштани арзишҳои миллии рақсиро ба вучуд меоранд. Дар ин раванд мусиқии миллии рақсӣ дорои мавқеи хос мебошад. Рақсҳои миллӣ маҳсули хотираи насли қалонсол буда, дар ҳаёти ҳаррӯза, ҷашнҳои оилавӣ иҷро карда мешаванд.

Рақси миллии точикиро метавон ба ду гурӯҳ радабандӣ намуд: доирай ва ғайридоирай, инчунин мардона ва занона, ки дар онҳо намояндагони се насл иштирок менамоянд. Дар рақсҳои доирай (даврай) одатан дар марказ як ва ё якчанд нафар

мерақсанд, дигарон бошанд кафқӯбӣ карда, раққосони дар маркази давра қарордоштаро рӯҳбаланд месозанд. Раққосон бо навбат дигаронро низ ба маркази давра даъват менамоянд, то ки ҳама ширкат варзанд.

Ба ғурӯҳи ғайридоирай рақсҳое дохил мешаванд, ки иҷрогарон як ё ду - се нафарӣ ҷойҳои худро иваз намуда, ҳар қадом дар ҳаракатҳои рақсӣ ҳолати эҳсосии худро баён мекунад.

Фолклори рақсӣ бадеҳатан ифодагари ҳаракатҳои хосанд. Ҷун қоида, рақси миллии точикӣ бо ягон ҳаракати пешакӣ тарҳрезишууда, аз ҷойгиришавии раққосон дар саҳна алоқаманд нест. Рақсро дар аксар ҳолатҳо сурӯдҳои мазмуни ҳазломез ва ишқидошта ва саршор аз мазмуну шакли гуногун ҳамроҳӣ менамоянд. Сурӯдҳои рақсӣ бо суръати сайёр ва баъзан тез иҷро гардида, дар онҳо возехии зарбҳо бо садои мунаzzами кафқӯбӣ ва дастгирии дигарон мушоҳида мешаванд.

Рақсро, инчунин сурӯдҳои навоҳтани созҳои мусиқии торӣ, тори заҳмай (рубоб, ҷанг, гичак, сетор, дутор, рубоби афғонӣ, рубоби қошгарӣ, тор); нафасӣ (най, тутак, қушнай, нагора, сурнай, карнай); зарбӣ (дойра, тавлак, даф, қайроқӣ) ҳамҷӯрӣ менамоянд. Аз оғози асри XX то қунун барои иҷрои рақс як қатор созҳои мусиқӣ, ба монанди аккордеон, баян, гитара васеъ истифода мешаванд.

Мусиқии рақси точикӣ, одатан, аввал оҳиста шурӯъ гардида, батадриҷ тез шуда, то авчи суръатӣ ва эҳсосӣ мерасад. Дар баробари ин, мусиқии рақсии сеқисма ва ҷорқисма низ вуҷуд дорад. Масалан «Чорзарб» (танзими мусиқии Шариф Ҷӯра) дар иҷрои дастаҳои касбӣ ва худфаъолияти ҳунармандон. Рақси «Чорзарб» дар ҳамҷӯрии созҳои зарбӣ (дойра) аз ҷониби дастаҳои фолклорӣ-этнографии «Қаратоғӣ»-и шаҳри Турсунзода ва «Насими Қаратоғӣ»-и ноҳияи Шаҳринав дар сатҳи баланди касбӣ борҳо иҷро гардидааст [5, с. 84]. Ин рақс мазмуни мусобиқавӣ дошта, иштирокдорони он бештар кӯшиш менамоянд, ки малака ва санъати рақсии худро нишон диханд.

Боиси таассуф аст, ки дар санъатшиносии мусир рақси анъанавии точикӣ ва таҳлили воқеии шарҳи мазмуни вожаҳо, падидаҳои мушаххаси санъати рақсӣ таҳқиқ нашудаанд. Бештар ҳолатҳое ба вуҷуд меоянд, ки падидаҳои нави дар рақси миллӣ баамаломада бо мағҳумҳои кӯҳнаи дар назария истифодашуда, бе дигар намудани маъни онҳо истифода мешаванд (генезиси таърихи назария вожаҳои хоси рақси точикӣ омӯҳта нашудаанд).

Маврид ба ёдварист, ки дар даврони шӯравӣ вожаҳои «ленинободӣ», «суғдӣ», «хӯчандӣ» аз ҷониби ҳореографҳо ҳамчун синонимҳои номгӯи сабки умумии рақси анъанавии ноҳияҳои шимоли ҷумҳурий истифода мешуданд. Чунин мисолҳо дар таърихи навини миллати точик хеле зиёданд. Ҷой доштани гуногунвожагузинӣ дар мусиқии қасбӣ ва анъанаҳои эҷодиёти шифоҳии точик, чи тавре ки муҳакқиқон собит намуданд, фаннию ҳирфай омӯҳта нашудани ин шоҳаи муҳимми фарҳангамон аст [3, с. 28-31].

Таҳқиқи фаннию қасбӣ нашудани масоили таъриху назария, вожагузинии

рақсҳои миллии точикӣ аз ҷумлаи мавзӯоти муҳим ба ҳисоб меравад. Вожаҳои «кӯлобӣ», «хӯчандӣ», «помириӣ», «буҳорӣ» дар иртибот бо рақс дар амалия аз ҷониби рақкосон, омӯзгорон ва балетмейстерҳо истифода мешаванд, ки асоси таърихи назарии онҳоро бояд собит намуд. Дар маҷмӯъ, раванди ташаккулу инкишофи рақси миллии точикӣ бояд бар пои сарҷашмаҳои ҳаттӣ, мероси фарҳанги моддӣ, дар муқоиса ба навиштаҳои то имрӯз вуҷуддошта, дар ҳамсонӣ бо падидаҳои воридшуда таҳқиқи бунёдӣ шавад. Чунин таҳаввулоти эҷодию иҷроӣ бо рӯи саҳна омадани ҳаваскорони бадӣ, созмон додани шаклҳои нави санъати саҳнавии аврупоӣ, инчунин таъсиси аввалин дар ҷумҳурий дастаҳои рақсии «Лола» ва «Зебо» иртиботи ногусастани доранд.

Раванди мазкур шаклҳои нави рақсҳои мардона, занона, инчунин ҳайати омехтаро дар дастаи давлатии рақсии «Лола» рӯи саҳна овард. Зимнан, дар шаклу диди нави эҷодӣ рӯи саҳна омадани дастаи рақсии «Зебо» низ натиҷаи таҳаввулоти эҷодӣ дар санъати рақси тоҷикист.

АДАБИЁТ:

1. Абдураҳмонова Ш. Ҳусусияти рақсҳои точикӣ/ Ш. Абдураҳмонова // Паённомаи фарҳанг. - 2000. - № 2. - С. 24- 28.
2. Азизи Ф. А. Маком и Фалак как явления профессионального традиционного музыкального творчества таджиков/ Ф. А. Азизи. - Душанбе: Адиб, 2009. - 398 с.
3. Азимова А. Танцевальное искусство Таджикистана/ А. Азимова. - Сталинабад: Таджикгосиздат, 1957. - 47 с.
5. Аюбҷонова Ф. Рақсҳои анъанавии тоҷикон. (Муҳаррир Н. Ҳакимов) / Ф. Аюбҷонова. - Ҳуҷанд, 2001. - 84 с.
6. Васильева, Е. Танец/ Е. Васильева. Москва: Искусство. - 1968. - 247 с.
7. Гоян Г. Театр, рожденный Октябрем/ Г. Гоян. - Сталинабад, 1943.
8. Голейзовский К. Жизнь и творчество/ Г. Касьян. - Москва: Всероссийское театральное общество, 1984.- 575 с.
9. Киямова Л. Таджикская Государственная Ордена Трудового Красного Знамени Филармония/ Л. Киямова.-Сталинабад: Таджикгосиздат, 1957. - 35 с.
- 10.Клычева Н. А. Проблемы постановки народного танца на профессиональной сцене/ Н.А. Клычева// Современный танец постсоветского пространства: сборник статей. - Москва, 2013.- С.214-224.
11. Нурҷонов Н. Олами беканори рақси тоҷик (очерки таърихӣ-назарӣ) / Н. Нурҷонов. - Душанбе, 2004. - 337 с.
12. Таджикский танец /Консультанты А. Азимова, А. Исламова, Т. Ткаченко// Народный танец. - М.:Искусство,1954. - С. 433- 476.

ТАҲҚИҚ ВА НИГОҲИ НАВ БА САНЪАТИ РАҚСИ ТОЧИКӢ

Санъати рақс яке аз бахшҳои муҳим ва таркибии эҷодиёти бадеиу фарҳанги тоҷикон мебошад. Оид ба таърихи ташаккул, мавқеи ин анвои хунари маъмули бадей- намоишӣ дар сарчашмаҳои ҳаттӣ, осори тасвирӣ (миниётур, деворанигораҳо), осори классикони адабиёти тоҷику форс гузоришу тасвироти зиёде ба назар мерасанд. Махсусан, рақс чун як бахши муҳимми ороиши маҷлиси орифон мавқеи хосса дошт. Аммо, дар сарчашмаҳо ва адабиёти мавҷудаи соҳавӣ бисёр пахлуҳои таърихи бадеии санъати рақси тоҷикӣ пурра таҳқиқ нашудаанд.

Дар мақолаи мазкур, бо такя ба сарчашмаҳои мавҷуда, оид ба мавқеъ ва моҳияти бадеии санъати рақси тоҷикӣ дар фарҳанги тоҷикон кӯшиши тавсифи фарҳангшиносӣ шудааст.

Калидвоҷаҳо: тоҷик, рақс, санъати рақс, анвои рақс, маросимӣ, падидаи нодири бадеӣ, иҷрорӯ, меросбар, қасбӣ, ғайрикасбӣ, марказҳои фарҳангӣ.

ИСЛЕДОВАННЫЕ И НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ИСКУССТВО ТАДЖИКСКОГО ТАНЦА

Искусство танца является одним из важных и составных частей художественного культурного творчества таджиков. Существует очень много материала и литературы об истории формирования, месте и роли этого известного художественного, сценического искусства в письменных источниках, изобразительном наследии (миниатюры, рисунки на стенах), также в наследии классиков таджикско-персидской литературы. Особенно, танец как важный элемент роскоши, имел особое место в торжествах для избранных. Однако в существующих источниках и литературе об искусстве танца недостаточно исследованы многие исторические и художественные стороны танца.

В настоящей статье с опорой на использование существующих источников делаются попытки раскрытия роли и художественной сущности искусства танца в культуре таджиков.

Ключевые слова: таджик, танец, искусство хореография, элементы танца, обрядовый, уникальный, художественное явление, исполнитель, наследие, профессиональный, непрофессиональный, культурный центр.

RESEARS AND NEW SIGHT TO TAJIK DANCE ART

Tajik dance art has ancient stories. About this form of Tajik art in written sources, wall paintings, miniatures, explanatory dictionaries, works of classics of Tajik-Persian literature, sections of the works by prominent Sufi theorists provide important information about dance.

A number of works have been written on the history of the formation and development of the Tajik dance art, which mainly gives the processes of development and existence of this type of artistic creation and its place in the life of the people.

But in the historical and cultural plan, the role and significance of the art of dancing was not considered and in this article, dance is briefly considered as important types of artistic creation in Tajik culture.

Keywords: Tajik, dance, choreography art, types of dance, ceremonial, rare art form, artistic, medium, professional, unprofessional, cultural centers.

Сведения об авторе: Файзалиева Саида Ашуроҷона - преподаватель кафедры хореографии ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде». Адрес: г. Душанбе, ул. М. Турсунзода, дом 6 кв. 4, тел.: 907-22-18-46

Information about the author: Fayzalieva Saida Ashurovna - Lecturer, Department of Choreography of the SEI «Tajik state Institute of culture and arts by named Mirzo Tursunzoda». Address: city of Dushanbe, street of M. Tursunzoda. Phone: 907-22-18-46

МУНОСИБАТИ КОМПЛЕКСӢ БА ТАРБИЯИ МУСИҚӢ - ЭСТЕТИКИИ МУҲАССИЛИН - ТАЛАБИ ЗАМОН

Холов П.

МДТ «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода»

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низоми муайяни тарбияи эстетикии насли наврас, аз ҷумла тарбияи мусиқии онҳо ташаккул ёфтааст. Ин низом тарбияи мусиқии ҳамагонии ҳар як хонандай муассисаҳои таълимиро фаро гирифта, мутахассисони онҳо, яъне омӯзгорони ояндаи мусиқӣ дар факултаҳои мусиқӣ- омӯзгории донишгоҳу донишкадаҳои кишвар тайёр карда мешаванд. Илова бар ин, дар шуъбаҳои мусиқӣ-омӯзгории назди коллечҳои санъат, фарҳанг ва омӯзгорӣ низ мутахassis тайёр мекунанд, ки пас аз ҳатм маълумоти миёнаи маҳсуси касбии омӯзгори фанни мусиқиро соҳиб шуда, дар муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти миёнаи умумӣ дарс медиҳанд ва ё ба тарбияи мусиқии кӯдакон дар раванди машғулиятҳои тарбиявии мусиқӣ машғул мешаванд.

Барои муассисаҳои маҳсуси мусиқӣ омӯзгоронро Консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Т. Сатторов тайёр мекунад, ки онҳо ба тарбияи касбии мутахassisони соҳаи санъати мусиқии касбӣ сари кор доранд. Бо вучуди ин, ҳоло ҳам дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии кишвар мутахassisони баландиҳтисос намерасанд. Файр аз ин, сатҳу сифати омодасозии муаллимони ояндаи мусиқӣ низ ба яке аз проблемаи муҳимми таҳсилот табдил ёфтааст, ки он бояд ҳаллу фасли худро ёбад.

Тарбияи мусиқӣ - эстетикӣ дар кишвари мо ҷузъи таркибии мазмуни тарбияи ахлоқию маънавӣ ба шумор рафта, мақсад ва вазифаҳои он дар ҳуҷҷатҳои муҳимми давлатию ҷамъиятий, қонуну қарорҳо муайян карда шудаанд. Маҳсусан, дар қонунҳои миллии кишвар - Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару

модар дар таълиму тарбияи фарзанд”, “Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”, Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ вазифаҳои тарбияи насли наврас дар рӯҳияи анъанаҳои миллӣ ва мероси фарҳангӣ, хифзи асолати фарҳангӣ хеле ҷиддӣ гузошта шудаанд. Фаъолияти ҳамаи ниҳодҳои ҷомеа бояд ба ҳалли ин вазифаҳо равона карда шаванд.

Вобаста ба ин, баланд бардоштани салоҳиятнокии касбӣ ва умумипедагогӣ, ки бо ҳам робитаи зич доранд, яке аз вазифаҳои муҳимми таълимигоҳҳои соҳавӣ ба шумор меравад. Аз ин рӯ, зикр кардан бамаврид аст, ки талабот натанҳо ҷиҳати ташаккули фарҳанги мусиқӣ -эстетикӣ, балки умуман тарбияи маънавию ахлоқии омӯзгори ояндаи мусиқӣ рӯз ба рӯз афзуда истодааст. Зоро қобилияти зебоифаҳмӣ ба инсон имкон медиҳад, ки боигарии ахлоқӣ, маънавӣ, маърифатии хешро ғанӣ гардонад ва зиндагии зебо ташкил кунад.

Дар суханрониҳои худ, ки ба масъалаҳои рушди фарҳанги миллӣ баҳшида шудаанд, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазифаҳои тарбияи эстетикии насли наврасро дар ҷомеа муайян намуда, зикр намудаанд, ки “муассисаҳои фарҳанг дар тарбияи эстетикии насли наврас нақши муассир ва ҳатто ҳалкунанда мебозанд” [1].

Воқеан ҳам, нақши тарбияи эстетикӣ дар ташаккули ҷаҳони маънавии ҷомеа ва тақвияти андешаву рӯҳияи миллӣ беандоза қалон аст. Аз ин рӯ, муассисаҳои фарҳангӣ бояд фаъолияти хешро дар ин самт беҳтар намоянд ва ҷиҳати ташаккули маънавиёти насли наврас шаклҳои ҷолиби бадеии

корҳои фарҳангию маърифатиро мавриди истифода қарор диҳанд.

Масъалаҳои баланд бардоштани корҳои тарбиявӣ дар самти рушди эстетикӣ, таъмини ягонагии унсурҳои тарбиявӣ дар низоми маорифи кишвар, истифодай анъанаҳои миллӣ дар корҳои таълимию тарбиявӣ, рӯ овардани аҳли чомеа ба масъалаҳои тарбия ва гайра аз ҷумлаи вазифаҳое мебошанд, дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” муайян карда шудаанд. Бо мақсади оқилона истифода бурдани вақти холии хонандагон, ҷалби онҳо ба намудҳои гуногуни фарҳанги миллӣ ва мероси ғании фарҳангӣ силсилаи тадбирҳои муҳим, аз ҷумла корҳои фоиданоки ҷамъиятӣ, иштирок дар марказҳои фарҳангию фароғатӣ ва эстетикӣ, таҳсилоти иловагии қӯдакону наврасон пешбинӣ карда шудааст.

Ба ақидаи Д. Б. Кабалевский, муалими мусиқӣ ба қӯдакон кушодани ҳусусиятҳои мусикиро ҳамчун унсурҳои ифоданоки нутки мусиқӣ, гуногуни ҳиссиёт ва фикр, ки дар шакл ва жанрҳои гуногун дода мешавад, вазифа мегузорад. В. А. Сухамлинский нақши мусикиро дар ташаккули шахсияти хонанда зикр намуда, ҷунин мегӯяд: «тарбияи мусиқӣ» - ин тарбияи мусиқинавоз набуда, пеш аз ҳама, тарбияи инсон мебошад» [16, с. 296].

Масъалаҳои тарбияи эстетикӣ дар заминаи анъанаҳои мардумӣ дар таълимоти педагогии К. Д. Ушинский, асарҳои фалсафии П. А. Кропоткина ва андешҳои педагогии П. И. Ковалевский таҷассум ёфтаанд. Намояндагони этнопедагогикаи Россия Г. Н. Волков, Г. А. Комарова, В. Д. Семенов ва диг. [13] дар таҳқиқи ин проблема саҳм гирифтаанд.

Омӯзиши таҷрибаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ нишон медиҳад, ки тарбияи мусиқӣ - эстетикӣ бо дигар унсурҳои тарбия робитаи зич дорад. Масалан, дарсҳои мусиқӣ на танҳо дар тарбияи эстетикии хонандагон, балки дар ташаккули

ҳисси меҳанпарастии онҳо нақши муассир мебозанд. Масалан, омӯзиши таҷрибаи кори муалими муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии № 41- и ноҳияи Варзоб И. Саидов аз он шаҳодат медиҳад, ки омӯзгор тавассути дарсҳои мусиқӣ, аз ҷумла омӯзондани Суруди миллӣ, суруди «Точат ба сар бод, эй Тоҷикистон!» хонандагонро дар рӯҳияни ватандӯстӣ тарбия менамояд, ҳисси баланди ҳудшиносии онҳоро ташаккул медиҳад.

Аммо, таҳқиқоти мо нишон дод, ки вазъу имкониятҳои тарбияи эстетикии ҷавонон, маҳсусан хонандагон, заминаи моддӣ-техникии соҳаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар шароити имрӯза, ба таври бояду шояд истифода бурда намешаванд. Ин аст, ки баъзе хонандагон вақти холии ҳудро дар видиосалону марказҳои компьютерӣ гузаронда, перомуни баланд бардоштани маънавиёти ҳуд кам андеша менамоянд. Қисми дигари хонандагон бошанд, ба иттиҳодияҳои самти фаъолияташон ғайрииҷтимоиву тарбиявӣ ворид шуда, даст ба ҷиноят мезананд, байни ҳуд ҷангӯ чидол мекунанд, аз ҷорабиниҳои муташаккилони фарҳангию тарбиявӣ ҳудро дар канор мегиранд.

Ҳаминро низ бояд зикр кард, ки вазъи корҳои беруназсинӣ ва беруназмактабӣ, фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти иловагии қӯдакон ва наврасон низ талаботи маънавию эстетикии хонандагонро қонеъ намегардонанд, ки ин боиси ҷалби таъодди камшумори онҳо ба муассисаҳои соҳа мегардад. Бояд иқрор кард, ки имкониятҳои ин муассисаҳоро дар ноҳияҳои дурдасти кишвар низ ба таври бояду шояд истифода намебаранд.

Ин ва дигар омилу муҳолифатҳои байни талаботи ҷомеа ҷиҳати тарбияи эстетикии хонандагон ва номувофиқии онҳо ба фаъолияти амалии корҳои таълимию тарбиявӣ дар самти ташаккули фарҳанги эстетикии насли наврас бояд дар корҳои тарбиявии муассисаҳои таълимӣ ба инобат гирифта шаванд ва ҷун проблемаи иҷтимоӣ - педагогӣ ҳамеша зери назорати қатъӣ бошанд.

Илова ба ин, аз нигоҳи мо, бояд дар ҳар як шаҳру ноҳия барномаи маҳсуси тарбияи эстетикии насли наврас таҳия ва татбиқ карда шавад, то тавассути он ташаккули шахсияти комил таъмин гардад. Кори тарбиявӣ бояд дар асоси принсипи маҷмӯй (комплексӣ) будан ва пайвастагии зичи ҳар як унсури тарбиявӣ роҳандозӣ шавад.

Пурсиҳҳои мо дар байни донишҷӯён нишон дод, ки робитаи зичи унсурҳои тарбиявӣ аз тарафи тарбиятгарон низ эътироф карда мешавад. Ин гуфта робитаи тарбияи мусиқиро бо тарбияи меҳнатӣ баръало нишон медиҳад.

Дар шароити эҳё ва рушди давлати миллӣ ва соҳибистиклолӣ беш аз ҳар вакти дигар масоили тарбияи худогоҳӣ, ватанпарастӣ ва хештаншиносӣ, дарки арзишҳову анъанаҳои этнопедагогӣ аз ҷониби мутахассиси ояндаи соҳаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ пеш меояд. Аз ин рӯ, дар ҷараёни корҳои таълимию тарбиявии муассисаҳои таҳсилоти олии қасбии соҳаи фарҳанг, санъат ва педагогии ҷумхурӣ ҷиҳати ҳалли ин вазифаҳо бояд таваҷҷуҳи ҷиддӣ зоҳир гардад. Онҳо бояд ҳам дар ташаккули фарҳангӣ қасбии донишҷӯён - омӯзгорони ояндаи мусиқӣ нақши арзанда гузоранд ва ҳам шаҳси ватандӯсту ватанпарварро ба воя расонанд. Яъне, қасбияти мутахассис бо раванди иҷтимоишавии омӯзгор бояд дар пайвастагии яқдигар бошад.

Мо ба воситаи пурсиш хостем фаҳмем, ки хонанадагон шарҳи мағҳуми зебоиро чӣ гуна маънидод менамоянд.

«Ман зебоиро на дар сурат, балки дар сират мебинам», - иброз дошт хонандаи яке аз мактабҳои базавии мо. Ва илова намуд: - Баъзан бо шаҳси зебое дучор меоем, ки бемаъни асту нисбат ба қалонсолон беҳурматӣ мекунад. Ин гуна шаҳсоне одобу ахлоқи хуб надоранд. Вале шаҳсоне ҳастанд, ки он қадар зебо набошанд ҳам, бомаърифат, бофарҳанг ва нисбат ба қалонсолон меҳрубонанд. Ин ахлоқи ҳамида инсонро ҳам дар сират ва ҳам дар сурат зебо мекунад.

Донишҷӯи факултаи мусиқӣ-омӯзгорӣ аз ноҳияи Муъминобод зикр кард, ки «Ман зебоиро дар Ватани азизи худ мебинам. Ватани мо гул барин шукуфон аст. Бар ҳар кучое, ки нигарӣ, гулҳои рангоронг, дараҳтони пурмева ва ҳамешасабзро мебинӣ. Фаҳр мекунем, ки чунин Ватани зебо ва шукуфо дорем».

Аз ин ҷавобҳои кӯтоҳ ба чунин ҳулоса омадан мумкин аст, ки тавассути шаклҳои гуногуни корҳои тарбиявӣ мо метавонем ба воситаи бой гардондани мазмуни тарбияи мусиқӣ-зебоипарастӣ дигар хислатҳои неки инсониро ташаккул дижем ва ба иҷтимоишавии наврасону ҷавонон мусоидат намоем.

Масалан, мусиқидони асил будан, аз таъриҳ ва назарияи мусиқии ҳалқи худ барҳӯрдор гардидан ва ҳамзамон, донистани мусиқии пешқадами Шарқу Ғарб, навохта тавонистани яқчанд сози миллии мусиқӣ (ҳанӯз 1400 пеш хунёгари машриқзамин Борбади Марвазӣ бо навозиши фавқулодаи худ мардуми оламро ба ҳайрат монда буд), дарки ҳуби мусиқӣ доштан, арзёбӣ намудани асарҳои композиторон, сурудҳои ҳалқӣ ва дигар донишу маҳорати қасбӣ ба мутахассиси ояндаи мусиқӣ имкон медиҳад, ки ў дар фаъолияти ҳаррӯзааш муваффақ бошад. Ҳамзамон, мутахассиси ояндаи мусиқӣ бояд дар доираи омӯзондани ин ё он суруд фаъолияти педагогии худро маҳдуд насозад, ҳамеша донишу малакаи худро такмил дижад ва дар ниҳоди шогирдон хислатҳои неки инсониро парварад.

Илова ба ин, дар шароити имрӯзai иҷтимоӣ-фарҳангӣ талабот ба забономӯзӣ - дар сатҳи баланд донистани забони давлатӣ ва дар сатҳи лозимӣ аз худ кардани забонҳои русӣ ва англисӣ дучанд гардидааст. Истифодаи самаранок ва вобаста ба салоҳияти қасбӣ азҳудкунии технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ ва воситаҳои муосири тадриси мусиқӣ низ имкон медиҳанд, ки маводи мусиқӣ ба шогирдон васеъ фаҳмонда шавад ва дар ташаккули репертуари педагогии аз ҷиҳати

бадей, эстетикӣ ва маънавиу ахлоқӣ бой мусоидат намояд.

Таҷрибаи педагогӣ ва таҳқиқоти ҷандинсолаи мо дар заминай муассисаҳои таҳсилоти олий ва таҳсилоти миёнаи умумӣ нишон медиҳанд, ки бо вучуди истифодаи дарсҳои мусиқӣ дар тарбияи зебоипарастӣ, имкониятҳои васеи тарбияи мусиқӣ барои ташаккули маънавиу ахлоқии насли наврас ҳамаҷониба истифода бурда намешаванд. Ҳол он ки, ташаккули маънавиёт ва ахлоқ, одобу рафтор, инкишофи дилгармии инсон ба ҳаёти иҷтимоӣ, рушди маърифату фарҳангӣ шаҳсият, дарки зебоӣ, ба зуҳурути номатлуб баҳои сазовор додан низ ба азҳудкунии фанҳои зебоишиносӣ вобастагии зич дорад. Бинобар ин, дар шароити имрӯза нақши фанҳои инсоншиносӣ дар ташаккули ҳудшиносиву ҳудогоҳии миллӣ ва ҷаҳони маънавии хонандагон афзуда истодааст.

Дар ин маврид бори дигар ташаббуси фарҳангииёни Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшонро перомуни дар ҳамаи ҷорабинҳои сиёсӣ ва маърифативу фарҳангӣ ҳондани Суруди миллӣ бояд ёдовар шуд. Ё ин ки, садо додани сурудҳои қаҳрамониву далерӣ дар ҷашиҳои Рӯзи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Рӯзи Ғалаба дар Ҷонги Бузурги Ватаний, сурудҳо дар мавзӯи ватандӯстию ватанпарастӣ ва гайра хонандагонро дар рӯҳияи ҳештаншиносӣ, маҳз тавассути мусиқӣ, тарбия мекунад.

Махсусан, нақши озмунҳои ҷумҳуриявии «Тоҷикистон - Ватани азизи ман» ва «Фурӯғи субҳи доной қитоб аст» дар ҳалли масъалаҳои баланд бардоштани маънавиёт, фаъолии иҷтимоӣ-фарҳангии кӯдакон, наврасон ва ҷавонон, тарбияи ҳисси меҳру муҳабbat ба мероси бойи фарҳангии миллиамон хеле бузург аст.

Солҳои охир нақши ҳамсароёни мактабӣ низ дар ҳалли вазифаҳои тарбияи эстетикӣ, вахдати миллӣ ва мустаҳкам намудани сулҳу дӯстӣ хеле боло рафта истодааст. Вазифаи муҳимми олимони соҳаҳои ҷомеашиносӣ ва гуманитариро муайян намуда, Президенти

кишвар мухтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин зикр намуданд, ки зарур аст, онҳо ба таҳқиқу таблиғи масъалаҳои ҳудшиносиву ҳудогоҳӣ, ҳифзи арзишҳои миллии таърихиву фарҳангӣ, тавсееи ҷаҳонбинии демокративу дунявӣ, пойдории вахдат ва суботи ҷомеа таваҷҷуҳи бештар зоҳир намоянд.

Солҳои охир низом ва шабакаҳои нави муассисаҳои таҳсилот ва фарҳанг барои кӯдакон, ба вучуд омадани навъҳои гуногуни муассисаҳои фароғатии кӯдакон ва наврасон, аз қабили марказҳои кӯдакону ҷавонон, марказҳои таҳсилоти иловагии минтақавӣ ва ноҳиявӣ дар ҳудуди ҷумҳурий, робитаҳои фарҳангӣ бо кишварҳои ҳориҷии дуру наздик, боло рафтани нуфузи муассисаҳои системаи маориф, ҷалб шудани волидайн ба кори тарбиявӣ ва дигар омилҳои мусбат коркарди муносибати нау муассирро дар соҳаи педагогикаи мусиқӣ ба миён гузаштааст. Бинобар ин, ба назари мо, принципи комплексӣ будани тарбия дар тайёр кардани мутаҳассисони миллӣ бояд ба роҳбарӣ гирифта шавад. Вобаста ба ин, зарурияти таҳияи консепсияе ба миён омадааст, ки он бояд тарбияи мусиқии донишҷӯёро дар робитаи зичи ұнсурҳои тарбиявии дигар роҳандозӣ намояд.

Аmmo, мутаассифона, дар таҷрибаи таълими мусиқӣ ин гуна консепсия ва ё барномаи томе, ки ҳамаи ин ҷанбаҳо ва ұнсурҳои тарбиявиро ба ҳам бипайвандад, то ҳол таҳия нагардидааст. Ин амал нуфузи фанни мусиқиро коҳиш медиҳад, ба ташаккули инсони комил ва ҳаматарафа инкишофёфта таъсири манғӣ расонда метавонад.

Як ҳусусияти дигари корҳои тарбиявии омӯзгори ояндаи мусиқӣ дар он аст, ки ўвазифаҳои таълими мусиқии хонандагонро дар ҳамгироӣ ва алоқамандӣ бо тарбияи ұмумиэстетикӣ ва маънавӣ-ахлоқии насли наврас амалӣ мекунад.

Дар баробари таҷрибаи мусбати тарбияи мусиқӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар, дар раванди таҳқиқот як қатор

камбудиҳо ошкор шуданд, ки бартараф намудани онҳо раванди ташаккули фарҳанги касбии омӯзгорони ояндаи мусиқиро дар заминаи анъанаҳои этнопедагогӣ баланд хоҳад бардошт. Онҳо чунинанд:

- ба назар нагирифтани арзишҳои этнопедагогӣ (хунарҳои мардумӣ, намунаҳои беҳтарини эҷодиёти ҳалқ, анъанаҳои миллии санъати тасвирӣ), истифодаи нокифояи онҳо дар ҷумҳурӣ ҷиҳати омодасозии омӯзгорони ояндаи мусиқӣ, интихоб ва ташаккули дурусти репертуари педагогӣ;

- суст будани ҳамкории байни мактаб, оила ва аҳли ҷамоатчигӣ дар ташкили корҳои тарбияи маънавию ахлоқӣ ва мусиқӣ-зебоипарастӣ;

- дар сатҳи зарурӣ набудани маърифати мусиқии қиширҳои гуногуни ҷомеа;

- пурра ба роҳ намондани таъмини ягонагӣ ва баҳампайвастагии ҳамаи үнсурҳои кори тарбиявӣ, муносибати маҷмӯй ба фаъолияти тарбиявӣ, ташкили он дар заминаи анъанаҳои миллӣ - фарҳангӣ ва этнопедагогикаи ҳалқи тоҷик ва ғ.

Яке аз масъалаҳои муҳимми дигар дар методикаи педагогики мусиқӣ таҳлили дурусти дарси мусиқӣ дар муассисаҳои

таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олии касбӣ мебошад.

Таҳлили ҳисботҳои таҷрибаомӯзони факултаи мусиқӣ-омӯзгорӣ, журналҳои иштироқи байниҳамдигарии омӯзгорон ба дарсхо, ҳисбот оид ба корҳои таълимию тарбиявӣ нишон дод, ки ба ин проблема устодон кам таваҷҷуҳ менамоянд. Ҳол он ки методикаи тарбияи мусиқӣ аз таҳлили дурусти дарс оғоз ёфта, омӯзгорон аз таҷрибаи яқдигар барҳӯрдор мешаванд, бурду боҳти дарсро бо ҳам матраҳ менамоянд ва ин амал имкон медиҳад, ки устодон ва шогирдон усули самараноки таълими дарсро омӯзанд, онро ҷамъbast ва дар байни дигарон паҳн намоянд. Ҳамзамон, ин амал боиси он мегардад, ки маҳорати омӯзгор-тарбиядиҳонда такмил ёбад ва ҳудомӯзии ояндаи ў сайқал дода шавад.

Ҳамин тарик, ҳислатҳои инсони комил ҷудо - ҷудо ташаккул намеёбанд. Онҳо дар асоси ба ҳам пайвастшавии үнсурҳои таркибии тарбияи миллӣ инкишоф меёбанд. Таъмини маҷмӯй будани корҳои тарбияи мусиқӣ - эстетикӣ талаби замон ва гарави муваффақият мебошад.

АДАБИЁТ:

1. Эмомалӣ Раҳмон. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. ш. Душанбе, 23 январи соли 2015. [Матн] Эмомалӣ Раҳмон, Душанбе, 2015. - 47 с.
2. Абдуллоева, Р. Ҳ. Эстетическое воспитание старшеклассников общеобразовательных школ Таджикистана в процессе внеклассной работы: Автореф. дис канд. пед. наук, Р. Ҳ. Абдуллоева. – Душанбе, 2004 . – 22 с.
3. Апраксина, О. А. Методика музыкального воспитания в школе [Текст]. Учеб. пособие для студентов. О. А. Апраксина – М.: Просвещение, 1983. – 224 с.
4. Апресян, Г. З. Вопросы теории эстетического воспитания. [Текст]. Г. З. Апресян, - М.: Педагогика, 1970.- 276 с.
5. Барномаи рушди муассисаҳои фарҳангии ш. Душанбе барои солҳои 2018-2020. Бо қарори раиси ш. Душанбе, аз 30.11. 2018, таҳти №769, тасдиқ шудааст. – Душанбе , 2018.
6. Волков, Г.Н. Этнопедагогика - педагогика национального спасения [Текст].- М: Элиста, 2001.- 265 с.
7. Гургули, [Текст]. Г. Н. Волков, Таджикский народный эпос. – М., 1987.
8. Донишу маърифати техникӣ – тақонбахши рушди маориф //Масъалаҳои маориф. -2010. - №4. - С.3-13.

9. Ильченко , Л. П. Взаимосвязь патриотического и эстетического в процессе воспитания младших школьников: Дис. канд. пед. наук. - М., 1992. - 208 с.
10. Искусство и эстетическое воспитание молодёжи. - М.: Наука, 1981. - 335 с.
11. «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд». Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон – //Ҷумҳурият – 2011. - 6 август.
12. Латипов, Д. Н. Этнокультурное образование и национальное единство. [Текст] Д. Н. Латипов - Душанбе: АОТ, 2011. - 316 с.
13. Латипов, Д. Н. Эҷодиёти мардумӣ – асоси фарҳанги этникӣ. [матн] Д. Н. Латипов - Душанбе, 2011. -160 с.
14. Нарзуллоев Б. Х. Ташаккули фарҳанги этникии омӯзгори мусиқӣ [Матн] Б. Х. Нарзуллоев //Олами ҳунар. – 2011, № С.22-24.
15. Нарзуллоев Б. Х., Сайдҳомидов С. С. Методикаи таълими мусиқӣ. [Матн] Китоби дарсӣ. Х. Нарзуллоев ,С. С. Сайдҳомидов. Душанбе, 2019. – 231 с.
16. Раҳимов Б., Нуров А. Педагогикаи этникӣ ва ҳалқии мардуми тоҷик. [Матн] . Б., Раҳимов, А. Нуров Душанбе: Шарқи озод, 2008. – 296 с.
17. Фарҳанг ва таҳсилот. [Матн] . Мачмӯаи мақолаҳо. - Душанбе, 2004 - 125 с.

МУНОСИБАТИ КОМПЛЕКСӢ БА ТАРБИЯИ МУСИҚӢ - ЭСТЕТИКИИ МУҲАССИЛИН - ТАЛАБИ ЗАМОН

Дар мақола моҳият, мазмун ва талаботҳои принсиби муносибати комплексӣ дар тарбияи маънавию ахлоқии хонандагон тавсиф шуда, зарурияти истифодаи он дар тарбияи мусиқӣ - зебоипарастӣ мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор гирифтааст. Муаллиф дар асоси таҳқиқоти анҷомдодаи хеш зикр менамояд, ки ин принсип дар амалияи тарбияи мусиқӣ - эстетикӣ то андозае пурра татбиқ намегардад.

Дар мақола аз муҳаққиқони тарбияи мусиқӣ иқтибосҳо оварда шуда, таъкид мегардад, ки онҳо вазифаи мусиқиро хеле васеъ тавсиф намуда, онро на танҳо дар тарбияи зебоипарастӣ, балки дар тарбияи маънавию ахлоқӣ, меҳнатӣ низ зикр кардаанд.

Тавсияҳои муаллиф вобаста ба истифодаи принсиби муносибати мачмӯй ба тарбияи мусиқӣ-эстетикӣ, маҳсусан таҳияи концепсияи ташаккули инсони комил дар шароити ҳозира хеле бамаврид аст.

Калидвожаҳо: муносибаи комплексӣ (мачмӯй) ба тарбия, вазифаҳои тарбиявӣ-эстетикӣ, ҳамоҳангзории ниҳодҳои кори тарбиявӣ дар чомеа, баҳампайвастшавии унсурҳои таркибии тарбияи мусиқӣ-эстетикӣ ва маънавӣ-ахлоқӣ.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ-ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Комплексный подход является одним из важных принципов в педагогической науке, в том числе и музыкальной педагогике. Автор на основе своего исследования подвергает изучению и анализу преломление данного принципа в музыкально-эстетическом воспитании. На основе изучения опыта общеобразовательных школ и вузов, автор статьи отмечает, что на практике этот принцип используется недостаточно. Вместе с тем, реализация этого принципа в преподавании музыки позволит обеспечить единство и целостность учебно - воспитательного процесса; взаимосвязь всех его сторон в содержании воспитания; организовать совместную воспитательную работу школ и вузов с привлечением родителей и общественности. Этого требует национальный закон

Республики Таджикистан “О повышении роли родителей в обучении и воспитании детей”.

В заключении автор статьи приходит к выводу, что человек не воспитывается по частям. Он формируется как целостная личность и в этом процессе немаловажная роль принадлежит музыкально-эстетическому воспитанию подрастающего поколения.

Ключевые слова: комплексный подход к воспитанию, воспитательно - эстетические задачи формирования личности, координация социальных институтов по воспитательной работе в обществе, единство составных частей музыкально - эстетического и духовно - нравственного воспитания.

AN INTEGRATED APPROACH TO MUSICAL AND AESTHETIC EDUCATION - A REQUIREMENT OF THE TIME

An integrated approach is one of the important principles in pedagogical science, including musical pedagogy. Based on his research, the author examines and analyzes the refraction of this principle in musical and aesthetic education. Based on the study of the experience of secondary schools and universities, the author of the article notes that in practice this principle is not used enough. At the same time, the implementation of this principle in the teaching of music will ensure unity and the integrity of the educational process; the interconnection of all its parties in the content of education; organize joint educational work of schools and universities with the involvement of parents and the public. This is required by the national law of the Republic of Tajikistan "On increasing the role of parents in the education and upbringing of children."

In conclusion, the author of the article concludes that a person is not brought up in parts. He is formed as an integral personality and in this process an important role belongs to the musical and aesthetic education of the younger generation.

Keywords: a comprehensive approach to education, educational and aesthetic tasks of personality formation, coordination of social institutions for educational work in society, the unity of the components of musical aesthetic and spiritual moral education.

Сведения об авторе: Холов Пайрав - докторант(Phd) 3-го курса ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде», Телефон:+(992)93.585.45.66.

Information about the author: Kholov Payrav - of the SEI «Tajik state Institute of culture and arts named after Mirzo Tursunzoda». Doctoral Phd 3rd years. Phone: +(992) 93 585 45 66

ИТТИЛООТӢ - КИТОБДОРӢ ВА ЖУРНАЛИСТИКА

УДК 027 (575.3)

МУНДАРИЧА ВА МОХИЯТИ ИННОВАТСИЯҲОИ КИТОБДОРӢ

Холов Б. С.

МДТ «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода»

Шосайдзода С. X.

Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода

Дигаргуниҳои куллие, ки дар даврони соҳибистиколӣ дар ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии Тоҷикистон ба вуқӯъ омаданд, барои рушди ҳамаҷонибаи соҳаи китобдорӣ муносибат ва талаботи навро ба миён гузоштанд. Ҷорӣ намудани навгониҳо ё ба ибораи нисбатан маъмул, «инноватсияҳо» тақозои даврони истиқлол гардид.

Вобаста ба муҳиммияти масъалаи мавриди назар, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мұхтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми хеш ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (20. 01. 2016) зикр намуданд, ки «бо мақсади беҳтар намудани натиҷаи корҳои илмиву таҳқиқотӣ дар ин самт ва истифодаи амалии онҳо дар рушди истеҳсолоти ватаний пешниҳод менамоям, ки дар соҳтори Академияи илмҳо Маркази таҳқиқоти технологияи инноватсионӣ таъсис дода шуда, донишмандони техникув технология, ҷавонони болаёқат ва ихтироъкор ба корҳои илмиву пажӯхиший ҷалб карда шаванд» [4].

Қобили зикр аст, ки оид ба масъалаҳои ҳалталаби инноватсия моҳи марта соли 2014 дар Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода бо ширкати намояндагони Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пажӯхишигҳои илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот, Академияи таҳсилоти Тоҷикистон ва китобхонаҳои бузурги ҷумҳурӣ дар мавзӯи «Асосҳои назариявӣ ва механизмҳои татбиқи равандҳои инноватсионӣ дар низоми таҳсилоти китобдорӣ» конфронси илмию назариявии ҷумҳуриявӣ баргузор гардид.

Дар ҷараёни он як қатор масъалаҳои муҳим, аз ҷумла татбиқи равандҳои инноватсионӣ дар таълими фанҳои таҳассусӣ, роҳандозии равандҳои инноватсионӣ дар таълими фанҳои таҳассусӣ ва таҳияи барномаҳои инноватсионӣ дар фаъолияти китобдорӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Пешниҳод шуд, ки минбаъд ба таҳқиқи мазмун ва мөхияти мағҳуми «инноватсия», «фаъолияти инноватсионӣ», «инноватсияҳои китобдорӣ» таваҷҷуҳи бештар зоҳир гардад.

Имрӯз татбиқи равандҳои инноватсионӣ дар низоми фаъолияти китобдорӣ моро водор месозад, ки, пеш аз ҳама, мөхияти мағҳуми «инноватсия»-ро мушахҳас намоем.

Мағҳуми «инноватсия» бори нахуст дар пажӯхишиҳои илмии фарҳангшиносони асри XIX инъикос гардида, маънои воридсозии унсурҳои як фарҳанг ба фарҳанги дигарро дошт. Баъдтар, ин мағҳум дар таҳқиқоти соҳаи иқтисодӣ низ мавриди истифода қарор гирифт.

«Инноватсия» аз калимаи англисии «innovation» гирифта шуда, маънои навгонӣ, навигарӣ ва аз нав барқарор шуданро ифода менамояд.

Мағҳуми «инноватсия» ва «фаъолияти инноватсионӣ» дар марҳилаи қунуни рушди ҷомеа ҳамчун истилоҳи умумилмӣ пазишуфта шуда, дар соҳа ва баҳшҳои муҳталифи фаъолияти инсон мавриди истифода қарор дорад.

Дар осори илмӣ ва публисистӣ, соҳаҳои техника, технология, илму фарҳанг, маориф, аз ҷумла фаъолияти китобдорӣ мағҳумҳои «навгонӣ» ва «навгарӣ» маъмултар мебошанд. Дар ҳар маврид мағҳуми

«инноватсия» ба маънии муносибати нав, чараёни ташаккули равия ва падидаҳои нав, таъмини сатҳу сифати нав дар ягон навъи фаъолият фаҳмида мешавад. Аз ҷумла, дар «Консепсияи миллии маълумоти Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, № 200 аз 3.05.2002) мафҳуми «инноватсия» ҳамчун - нав, мӯҷаддад, навсозӣ, навгарӣ маънидод шудааст [3].

Дар таҳқиқоти илмӣ то ҳанӯз мафҳуми ягонаи ин истилоҳ муайян карда нашудааст, ки чунин вазъият ба мавҷуд будани тағсири хеле зиёди ин мафҳум вобаста ба самтҳои гуногуни фаъолият мебошад. Масалан, дар **falasfa** инноватсия ба маънои навгонӣ тағсир ёфта, дар алоқамандӣ ба тамоили умумии аз байн бурдани шаклҳои фаъолияти анъанавӣ ва кӯҳнашуда вобаста мебошад. Дар **равоншиносӣ** бошад, он ҳамчун тавлид ва ҷоринамоии намудҳои гуногуни навгониҳоро мегӯянд, ки дар амалияи иҷтимоӣ тағиরоти назаррасро ба вучуд меоранд. Дар **иктисодиёт** мафҳуми «инноватсия» ҳамчун ҷоринамоӣ ва маблағгузорӣ ба технологияҳои нав, шаклҳои нави ташкили меҳнат ва идоракунӣ, ки на танҳо корхонаҳои алоҳида, балки тамоми соҳаро фаро мегиранд, фаҳмида мешавад. Дар **менечмент** мафҳуми «инноватсия» ифодагари натиҷаи ниҳоии фаъолияти инноватсионие мебошад, ки дар шакли маҳсулоти нав ё такмилёftai ба бозор воридшуда, раванди нав ё такомулёftai технологӣ ва муносибати нав ба хизматрасониҳои иҷтимоӣ мебошад.

Навсозӣ -ба талаботи замон мувоғиқ гардондани маҳсулот ва сифати ҳадамотест, ки китобхона тавассути технология, шакл ва услубҳои фаъолият бо мақсади такмили обрӯи эътибори иҷтимоӣ ва рақобатпазирий дар байни дигар китобхонаҳо амалӣ менамояд.

Дар китобхонашиносӣ, библиографишиносӣ ва иттилоотшиносии иҷтимоӣ мафҳуми мазкур аз ибтидои солҳои 1990 ба таври васеъ мавриди истифода қарор дорад. То ин давра дар доираи қасбӣ мафҳумҳои «навгонӣ», «навоварӣ», «таҷрибаи пешқадами китобдорӣ» ва «комёбихои илмӣ-техникӣ» бештар маълум буданд. То ибтидои соли 1990 мафҳуми «навгонӣ» мавриди истифода қарор надошт, омӯзишу идоракуни навгониҳо

аслан дар доираи осори илмӣ бахшида ба татбиқи таҷрибаи пешқадами китобдорӣ, ки яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти тамоми марказҳои методӣ маҳсуб меёфт, истифода бурда мешуд.

Дар адабиёти илмӣ-соҳавӣ мафҳуми «таҷрибаи пешқадами китобдорӣ» бо тобишҳои гуногун шарҳу эзоҳ дода шудааст. Муҳаққиқони соҳаи китобдорӣ зери мафҳуми мазкур, аз як тараф, донишҳои шахсӣ, маҳорату малакае, ки дар раванди фаъолияти қасбӣ ташаккул ёфта, натиҷаи дилҳоҳро таъмин менамояд ва аз ҷониби дигар, ҳамон натиҷаи фаъолияти инсон, ки аз сатҳи миёнаи ҷамъиятӣ сифатан тағовут дорад, маънидод намудаанд. Яъне, «таҷрибаи пешқадами китобдорӣ» методҳои нав ва такмилёftai қасбӣ, усулҳо, намудҳои фаъолият, ташаббусҳои пурқимат ва дастоварҳои нав ба шумор мераванд.

Дар шароити иқтисодиёти нақшай самаронокии фаъолияти ташкилот, асосан аз иҷро ва барзиёд иҷро намудани нақшашо ва дастовардҳои муайян вобаста аст. Чунин мавқеъ ва муносибат дар асноди методӣ («Тартиби муайяннамоӣ ва ҷоринамоии таҷрибаи пешқадам дар китобхонаҳои системаи Вазорати фарҳангӣ СССР», «Нишондоди методӣ оид ба тартиби омӯзиш, ҷамъbast ва ҷоринамоии таҷрибаи пешқадам») инъикос гардидаанд, ки тавассути онҳо меъёрҳои расмии арзёбии аҳамияти таҷрибаи пешқадами китобдорӣ, мусоидат ба иҷрои бомуваффақияти нақшашо ва ноил гардидан ба нишондиҳандаҳои баланди самаранокӣ муайян карда шудаанд.

Дар қиёс ба таҷрибаи пешқадами китобдорӣ навгониҳо дар раванди таҳқиқоти илмӣ низ ташккул ёфта, онҳоро метавон ба сифати қарорҳои технологӣ, ташкилӣ - идоракунӣ истифода бурд. Ба натиҷаҳои назарраси таҷрибаи пешқадами китобдорӣ китобдорон метавонанд бидуни ҷоринамоии тағиরоти ҷиддӣ дар мазмuni фаъолияти хеш ноил гарданд.

Дар адабиёти илмии соҳаи китобхонашиносӣ ду услуби муайяннамоии моҳияти инноватсиия соҳаи китобдорӣ маъмул аст. Тибқи услуби якум, зери мафҳуми «инноватсия» фаъолияти мушахҳас фаҳмида

мешавад. Он аз воридсозии мақсадноки тағириот ба фаъолияти китобдорӣ иборат буда, зимни он фаъолияти китобхонаҳо беҳтар мегардад. Муҳаққиқони ҷонибдори услуби дуюм инноватсияи китобдориро ҳамчун ҷараёни усулан нав ва натиҷаи фаъолияти мушаххас маънидод менамоянд.

Мантиқан, зери мағҳуми «инноватсия» на фаъолият, балки бояд натиҷаи фаъолияти мушаххас фаҳмида шавад. Барои ифодаи фаъолият мағҳумҳои «фаъолияти инноватсионӣ», «раванди инноватсионӣ» корбурд мешаванд. Байни навгонии бори нахуст ҷоришуда ва инноватсия фарқияти ҷиддӣ мавҷуд аст: инноватсия ҳусусияти мутобикгардонӣ (адаптации) дошта, ҷоринамоии он дар қиёс бо навигарӣ бо роҳи одӣ татбиқ мегардад. Барои ифодаи фаъолияте, ки ба ҷоринамоии инноватсия дар китобхонаҳо равона гардидааст, мағҳумҳои «ҷоринамоӣ», «паҳннамоӣ», «татбиқ» ва гайра мавриди истифода қарор доранд.

Зери мағҳуми «инноватсияи китобдорӣ» мо натиҷаҳои фаъолияти эҷодии мутахассисони соҳаи китобдориро дарк менамоем. Он дорои ҳусусияти навоварию навҷӯй буда, барои такмилу тақомули фаъолияти китобдорию библиографии кори китобхона нигаронида шудааст. Зери мағҳуми «инноватсия» бошад, тарғибу паҳннамоии падидаҳои навҷӯёна фаҳмида мешавад.

Вале, новобаста аз муносираҳои илмӣ дар амал ҳама гуна навгонӣ (инноватсия) аз ҳадди фаъолияти меъёри (ба меъёр даровардашуда) берун баромадан, ҳамеша ба сӯи аз байн бурдани монеаҳо, рахна кардани садҳо равона карда шудааст. Аз ин рӯ, онҳое ки навгонӣ меоранд, пайваста ба муқобилияти ҳамкорон дучор мешаванд. Илова бар ин, аксаран дар ибтидо пешниҳоди навҷӯёну навоварон ногузир ба муқобилияти шадиди роҳбарони кӯҳнапараст – онҳое, ки ба ҷараёни якнавоҳти кор одат кардаанд ва тарзи маъмулии фаъолият барояшон меъёр гадидааст, дучор мегарданд.

Метавон ҳусусиятҳои зерини инноватсияи китобдориро таъқид кард:

Аввалан, навварӣ барои объекте, ки бояд тағирир дихем. Вобаста ба сатҳи он инноватсия метавонад аз падидаҳои зерин иборат

бошад: ба сурати объективӣ - нав; ба сурати субъективӣ - нав (барои шахсияти эҷодкор, созанда, вале барои ҷомеа хеле барвакт маълум), барои кормандони китобхонаҳо дар ҳудуди минтақа нав (ба таври мушаххас барои китобхонаҳои минтақаи ҷуғрофӣ).

Сониян, самти проблемавӣ. Дар аксарияти мағҳумҳои инноватсия, нақши он барои тақомули фаъолияти китобдорӣ - библиографӣ эътироф шудааст, инноватсияро дарк намуда, бо мақсади мушаххас амалӣ мегардонанд.

Солисан, эҳтиёҷоти истифодабарандагон. Қабули ҳама гуна навгонӣ аз сатҳи омодагии ҷомеа, аз ҷумла аз сатҳи омодагии кормандони китобхонаҳо вобастагӣ дорад.

Сарчашмаҳои бавучудои фаъолияти инноватсионӣ пайдоиши андешаҳои муҳталиф дар соҳтори анъанавии фаъолияти китобдорӣ-библиографӣ ба ҳисоб мераванд. Аз ин лиҳоз, мутахассисони китобдорӣ бо истифода аз неруи зеҳни худ бояд роҳҳои татбиқи услуби навро дарёфт намоянд. Аз рӯйи имконот, фанни маҳсус оид ба равандҳои инноватсионӣ дар фаъолияти китобдорӣ ва дар Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот оид ба таҳияи барномаҳои инноватсионӣ машғулиятҳо ба роҳ мондан аз аҳамият ҳолӣ наҳоҳад буд.

Яке аз сабабҳои дар соҳаи китобдорӣ ба душворӣ роҳ ёфтани навгониҳо ва дар солҳои аввали истиқлолият ба муқобилияти шадид дучор гардидани навоварону навҷӯён аз он иборат буд, ки барои насли китобдорони шӯравӣ иҷрои бечунучарои супоришу дастурҳои мақомоти болоии давлатиу ҳизбӣ ва марказҳои методӣ меъёр гадида буд. Қолабшиканӣ бошад, падидаи ғайриодӣ ва номатлуб маҳсуб меёфт, дар байни чунин ашҳос ташаббускорӣ ба душворӣ роҳ мепаймуд, анъанапарастӣ ба сатҳи олӣ расида буд. Чунин муносибат боиси паст гардидани қубҳу мазалати китобхона ва қасби китобдорӣ дар ҷомеа гардид.

Бинобар ин, ангезаи фаъолияти инноватсионӣ дар соҳаи китобдорӣ на омили қасбӣ ва масъулияти иҷтимоӣ, балки омилҳои берунаи зерин гардидаанд:

➤ тағирир ёфтани низоми иҷтимоӣ - сиёсӣ, бозсозии иқтисодӣ;

- чанги шаҳрвандӣ;
- дигаргун шудани фазои ахлоқӣ ва маънавии чомеа;
- омода набудани аксарияти аҳолӣ, аз ҷумла китобдорон ба муносибатҳои нави бозорӣ.

Таъсири се омили аввал ба навгониҳои китобдорӣ то ба ҳаддест, ки ба тафсилот эҳтиёҷ надорад. Аммо омили охирин дар соҳаи китобдорӣ дорои ҳусусиятҳои хос буда, пеш аз ҳама, ба тавсифи синнусолии китобдорон вобаста мебошад.

Бинобар маъруф набудани қасби китобдорӣ (дар қиёс бо дигар қасбҳо) синну соли миёнаи китобдорон дар ҷумхурӣ 45-55 ва дар баъзе минтақаҳо 55- 60 - сола мебошад. Дар ин синну сол дигар кардани шуғл барои аксарияти китобдорон имконнопазир аст. Илова бар ин, дар солҳои аввали истиқлолият, бинобар аз байн рафтани китобхонаҳои иттифоқҳои қасаба, колхозӣ ва гайра дар бозори меҳнати китобдорӣ шумораи бекорон афзуд. Барои ин ғурӯҳи китобдорон ба сарбории зиёд ва маоши кам нигоҳ накарда, як илоч карда кор кардан, дар ҷустуҷӯи кор вақти зиёд сарф нанамудан, муҳочири меҳнатӣ нашудан худ як имтиёз буд. Аз ҷониби дигар, маҳз ҳамин гуна китобдорон барои ҷоринамоии навгониҳо дар соҳаи китобдорӣ монеа эҷод менамуданд ва имрӯз низ аксаран ҳамин тоифа садди роҳи инноватсия дар соҳаи китобдорӣ мебошанд.

Маҳз ҳамин омилҳо ҳусусияти хоси марҳилаи ибтидоии инноватикии китобдориро дар Тоҷикистон муайян намуда буданд.

Мутахассисон ва муҳаққиқони соҳаи инноватикии китобдорӣ зикр менамоянд, ки инноватсияҳо дар сурате арзиши иҷтимоӣ доранд, ки агар транслятсияпазир бошанд, яъне онҳоро аз нав ба вучуд овардан (таҷдид намудан, такрор кардан) мумкин бошад. Шаклҳои таҷдidi инноватсияҳои китобдорӣ гуногунанд. Шакли нисбатан одии он - экстраполятсия, яъне интиқоли намунаҳои тайёр ва устувори он ба ин ё он соҳаи фаъолият мебошад. Ҳамзамон, бархе аз мутахассисони соҳаи инноватикии китобдорӣ зикр менамоянд, ки экстраполятсия ҳамчун шакли таҷдид (такрори инноватсия) ҳамеша шартӣ мебошад, зеро он ягонагии воситаҳо,

мақсадҳо ва имкониятҳоро дар назар дорад, шояд дар мавриди мушаҳҳас умуман вучуд надорад. Дар ҷунин ҳолат ҳавфи мавҷуд набудани мазмуну моҳияти нав ошкор мегардад.

Шакли дигари таҷдidi инноватсияи китобдорӣ ин интепретатсия, яъне ворид намудан тағиирот, тафсири нав аст. Дар асл, интепретатсия аз экстраполятсия ҷудонопазир ва ҳамзамон, ба он муҳолиф аст. Аммо ҳарду шакл ҳам навгониро ба ҳайси падидаи аллакай маъмул баррасӣ ва азҳуд менамоянд. Дар навбати худ, экстраполятсия бештар ба нигоҳ доштани дастовард такя намуда, падидаи навро истифода бурда, мазмуну моҳияти қуҳнаро қуллан тағиир намедиҳад. Бинобар ин, таҷрибаи бегона ва ба таври меҳаникӣ ба соҳаи дигар қӯҷонидашуда ҷисми бегонаро мемонад. Интепретатсия бошад, ҳамеша ба падидаи азҳудкардашуда мазмуну моҳияти нав мебахшад, ба қадри имкон мақсади нав мегузорад, байни соҳтору аносири мавҷуда ва тасодуфӣ иртиботро қавӣ мегардонад. Интепретатсия бар хилоғи экстраполятсия мутобиқ ба мазмуну моҳияти нав низоми арзишҳоро ташаккул медиҳад.

Шакли дигари азҳуд намудани инноватсияҳо, ин бардошти (гирифтани) падидаву шаклҳои фаъолият аз соҳаҳои ба ҳам наздик мебошад. Дар ин самт метавон аз таъсиси кошонаҳои адабӣ-музиқӣ, намоиши асарҳои санъати тасвирий, маҳфилҳои гуногун, аз қабили маҳфили омӯзиши забонҳо, марказҳои ҳуқуқӣ, марказҳои гурезагон ва муҳочирон, синфҳонаҳо ё толорҳои компьютерӣ, медиатека ва гайра ёдовар шуд. Дар ин маврид, бардошт (азҳуд кардан) на пайравии меҳаникӣ, балки ҷараёни эҷодӣ, экстраполятсияест, ки барои истифодаи таҷрибаи санҷидашуда ё алгоритми муносибату рафтор ҷиҳати таҳлил ва арзёбии вазъияти нав имкон фароҳам меорад.

Ба андешаи яке аз муҳаққиқони соҳаи инноватикии китобдорӣ Е.Ю. Качанова, «ҷанбаҳои асосии тавсифи инноватсияҳои китобдорӣ ин: объекти дигаргуниҳо ва сатҳи навғонӣ мебошанд. Аз нуқтаи назари объекти дигаргуниҳо инноватсияҳои китобдорӣ ба намудҳои зерин ҷудо мешаванд: маҳсулӣ (дар мавриди соҳаи китобдорӣ - натиҷаи

намуди фаъолият X.Б., Ш.С.), технологӣ ва идоракунӣ» [2, с. 6].

Ҳамин андешаро мухаққиқи дигари соҳаи инноватикаи китобдорӣ И.И. Войтов низ ҷонидорӣ намуда, зикр менамояд, ки «инноватсияҳои китобдорӣ таксим мешаванд ба маҳсулӣ (продуктные) - (такмил додан ё азхуд намудани хадамоти нави китобдорӣ ва идоракунӣ - (такмили методҳои идоранамоии китобхона) ва технологӣ. Навгониҳои технологӣ ба азnavsозии равандҳои технологий китобдорӣ, ҷоринамоии технологияҳои нави автомтонидашудаи китобдорӣ равона карда шудаанд. Зарурати навгониҳои технологӣ дар китобхона яқин аст, зоро ягон раванди фаъолияти китобдорӣ комил нест, бинобар ин, азnavsозӣ, беҳтарнамоӣ, баланд бардоштани тавсифоти сифатии он ва самараноӣ, ҷоринамоии дастговардҳои илм доимо ногузиранд» [1, с. 46].

Аз нигоҳи сифати дигаргуниҳо (навгониҳо) ду шакли инноватсияҳо маъмуланд: мазмунӣ (мазмуннок) ва ташкилӣ-идоранамоӣ.

Инноватсияҳои мазмунӣ (мазмуннок) – хадамоти анъанавии китобдориро тағиیر медиҳанд, мӯкаммал мегардонанд ва шаклу намудҳои нави хадамотро ташаккул медиҳанд. Масалан, дар китобхонаҳои шаҳри Дюсселдорфи Олмон мазмуни (моҳияти) китобхонаҳо ба таври зерин муайян карда шудааст: китобхонаи марказӣ вазифаи маркази иттилоотиро иҷро мекунад, филиалҳо бошанд, макони воҳӯрӣ ва истироҳоту фароғат маҳсуб меёбанд. Дар китобхонаҳои қишварҳои узви ИДМ, аз ҷумла Тоҷикистон бар ивази шаклҳои монологии кор, шаклҳои нав - диалогӣ (муоширатӣ) - шабнишинӣ-муошират, хулоса - муошират (обзор - диалог), мубоҳиса пайдо шуданд.

Мисоли дигар, қаблан китобхонаҳо хонандагонро тибқи аломати синнусолӣ – бачагон, наврасон, қалонсолон тақсим менамуданд. Дар доҳили ин гурӯҳҳо бошад – хонандагон (талабагон), донишҷӯён, омӯзгорон, мутахассисони ҳоҷагии ҳалқ ва ғайра. Имрӯз принсиби чудонамоии гурӯҳои истифодабарандагон тағиир ёфта, дар ин таснифот гурӯҳҳои нав – бекорон, соҳибкорон, гурезагон, мухочирон ва ғайра пайдо шуда,

мазмуни фаъолияти китобхона низ бо ҳамин категорияҳои хонандагон дигаргун шудааст.

Ҳамзамон, боз як муносибати гайрианъанавӣ дар мавриди ба гурӯҳҳо чудо намудани истифодабарандагони китобхонаҳо ба назар мерасад. Масалан, билети хонандагии истифодабарандагони фахрӣ аз дигарон фарқ дорад. Соҳибони ҷунин билет барои нусхабардории мавод аз фонди китобхона, дарёфти иттилоот оид ба ҷорабиниҳои оммавии китобхона, абонементи шабона ва ғайра имтиёз доранд.

Ҳангоми азnavbaқайдгирии ҳамасолаи истифодабарандагони китобхона навғонӣ ҷорӣ намудан мумкин аст. Масалан, дар рӯзҳои аввали соли нав - ҳангоми азnavbaқайдгирий барои 100 рақамаи аввали формуляри хонандагӣ бозии ломбарг гузаронидан мумкин аст. Вобаста ба имкониятҳои китобхона соҳибони рақамҳои муайян сазовори тухфа ё имтиёз мегарданд.

Барои ноил гардидан ба муносибати мусбати истифодабарандагон нисбат ба китобхона воситаҳои гуногуни ҳавасмандгардониро истифода бурдан мумкин аст. Масалан, дар китобхонаҳои ИДМ ва Тоҷикистон барои кам кардани сафи қарздорон бештар мӯҷозотро истифода мебаранд. Дар китобхонаҳои қишварҳои мутараққии олам бошад, баръакс аз услубҳои ҳавасмандгардонӣ истифода бурда, ба истифодабарандагоне, ки китоб ва дигар маводи иттилоотиро саривақт ба китобхона бармегардонанд, имтиёзҳои гуногун мӯқаррар менамоянд.

Тавассути инноватсияҳои ташкилӣ-идоранамоӣ дар китобхонаҳо соҳторҳои нав таъсис ёфта, низоми нави идоранамоӣ ташаккул меёбад. Навгониҳои технологӣ ё ташкилӣ - идоранамоӣ аксаран дар раванди дигаргунсозиҳои соҳторӣ истифода бурда мешаванд. Аз ин рӯ, баъзан ҳангоми азnavташкилдии соҳтори китобхонаҳо васвасаи гузаронидани озмоишҳои гуногун дар мавриди таъсиси соҳторҳои нави беасоси илмӣ ва амалӣ, васеъ намудани доираи хизматрасониҳо ва ҳатто озмоишҳои бемаъни беҳтарнамоӣ ба назар мерасанд. Албатта, агар ҷунин дигаргуниҳо асоси воқеӣ дошта, бо ниёзҳои истифодабарандагон вобаста

бошанд, боке нест. Вале агар ин гуна навгониҳо (дигаргуниҳо) ба хотири навгонӣ ва бо мақсади тақлиди пешрафт бошанд, барои ояндаи фаъолияти китобдорӣ ниҳоят хафнок мебошанд. Зоро аз паси мӯд баъзан китобхонаҳои дигар низ ба ҳамин гуна тақлиди беасос роҳ медиҳанд. Мусаллам аст, ки ин гуна тақлидҳои беасосро дер ё зуд амалия инкор мекунад ва ҷои онҳоро инноватсияҳои воқеӣ ишғол ҳоҷанд кард. Масалан, дар солҳои аввали бозсозӣ масъулони баъзе китобхонаҳои ИДМ дар соҳтори шуъбаҳои илмӣ - методӣ баҳшҳои маркетинг ва менечментро таъсис дода буданд, ки дар он давра китобхонаҳо барои ворид намудани чунин навгонӣ захирави кофии кадрӣ ва молиявӣ надоштанд. Масалан, мутахассис оид ба робита бо ҷомеа (паблик рилейшнӣ) бояд дорои донишҳои васеъ оид ба психология, сотсиология, назарияи иртиботи омма, педагогика, реклама, графика, дизайн ва полиграфия бошад. Магар имрӯз шуъбаҳои методии китобхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои чунин мутахассисони баландихтисос ҳастанд? Оё марказҳои асосии тарбияи кадрҳои китобдорӣ дар мамлакат чунин мутахассисонро тарбия менамоянд? Алабатта не.

Ҳарду шакли навгониҳои китобдорӣ (ҳам мазмунӣ ва ҳам ташкилӣ-идоранамоӣ) аз нигоҳи динамика аз ҳамдигар тафовут дошта, ҳарактери эҳтимолӣ доранд. Зоро онҳо дар заминай ташаббуси шаҳсӣ тавлид ва баъзан якбора дар якчанд китобхона баробар зуҳур меёбанд. Дар қиёс бо навгониҳои техниқӣ навгониҳои китобдориро тарҳрезӣ намудан, пешакӣ ба нақша гирифтан ва идора намудан бисёр душвор аст. Аммо баъзе мутахассисон андеша доранд, ки раванди инноватсиониро ба таври мутамарказонидашуда идора намудан мумкин аст. Дар чунин маврид «муҳимтарин вазифаи менечменти инноватсионӣ ин фароҳам овардани шароитест, ки дар он неруи инноватсионии мутахассисони китобдорӣ ҳарчи бештару беҳтар рушд ёбад ва замонавӣ гардад. Агар ангеза (маром, мотиватсия), барои навовар мухити мусоиди доҳилӣ набошад, он гоҳ неруи инноватсионии китобдорон татбиқ намегардад [6, с. 96].

Навгониҳо ба назорати доимӣ, арзёбии эксперти (коршиносон), ангезиш ва ҳавасмандгардонӣ ниёз доранд. Бинобар ин, навгониҳоро ба таври сунъӣ «тарҳрезӣ» намуда, сипас иҷборан ҳамчун таҷрибаи пешқадам ҷорӣ намудан мумкин нест.

Ба таври оммавӣ ҷорӣ намудани навгониҳо, пеш аз ҳама, навгониҳои мазмунӣ имконнапазир аст. Дар ин маврид онҳо дар амал устувор намегарданд, чунки меъёрҳои универсалии арзёбии саҳаи муҳиммияти онҳо вучуд надорад.

Яке аз мушкилоти қасбӣ дар самти татбиқи навгониҳо ин кумулятсияи ё ба ибораи дигар ҷамъоварии маълумот оид ба навгониҳост. Аксаран низоми ҷамъоварии иттилоот оид ба навгонҳо дар соҳаи китобдорӣ самараи кам медиҳад. Ба андешаи мо, сабабҳои асосии чунин вазъият иборат аст, аз:

Якум, инноватсияҳо, ки (идеяҳои файристандартӣ, ҷиддӣ) бо ягон сабаб дар китобхонаҳо нолозим шудаанд, фаро гирифта намешаванд. Баъзе навгониҳо барои истифодаи доҳилӣ пешбинӣ шуда, нусхабардорӣ ё дар дигар китобхона татбиқ карда намешаванд.

Дуюм, тасвир ё шакли баҳисобгирии иттилоот оид ба навгонӣ на ҳамеша аз ҷониби муаллифи он анҷом дода мешавад. Одатан онро методист ё ягон корманди ҳадамоти иттилоърасонӣ анҷом медиҳад. Бинобар ин, иттилооте, ки шаҳси бегона пешниҳод менамояд, хеле сатҳӣ буда, аз қашфиёти асили эҷодӣ фарқ мекунад.

Боз як лаҳзаи бағоят муҳим аз он вобаста аст, ки суръати паҳннамоии инноватсияҳо чӣ гуна аст? Ба ақидаи аксарияти мутахассисиони соҳаи инноватикии китобдорӣ, суръати паҳннамоии инноватсияҳо дар соҳаи китобдорӣ аз мавҷудияти низоми озмудашудаи ҳавасмандгардонии навоварон вобаста аст. Ҳавасманд гардондани навоварону навҷӯён ин тавассути ҳавасмандгардониҳои маҳсуси иҷтимоӣ дастгирӣ намудани раванди вобастагӣ миёни шиддати фаъолияти инноватсионӣ ва эътибори иҷтимоии онҳест, ки навгониро татбиқ менамоянд. Ба ибораи дигар, барои рушду нумуи навгониҳо дар соҳаи китобдорӣ бояд арзёбии расмӣ-баробарии меҳнат бартараф карда шавад,

онҳое ба қабули қарорҳои гайристандартӣ ва гайрианъанавӣ қодиранд, ба маънои дурусти он «худфаъолиятанд» муайян карда шаванд. Ин гуна кормандон захирай арзишманди китобхона маҳсуб меёбанд, аз ин рӯ, роҳбарияти китобхонаҳо ва марказҳои методӣ бояд сарчашмаҳои ҳавасмандгардонии моддии меҳнати навоварону навҷӯёнро ҷустуҷӯ намоянд. Ҳачму андозаи ҳавасмандгардонии моддии маънавии навоварон, навҷӯён ва ташаббускорон аз майлу ҳоҳиш ва муҳимтар аз ҳама, имкониятҳои воеии ҳар як китобхона вобаста аст.

Ниҳоят, вазифаи муҳимтарин ва қисми таркибии ҷоринамоии навгониҳо - тарбияи китобдорон дар рӯҳияи муносибати эҷодкорона нисбат ба кори худ мебошад. Таълиму тарбияи фаъолнокии эҷодиро метавон шартан ба З марҳилаи пайдарҳами зерин чудо намуд:

- тарбияи шавқу рағbat ва саъю қӯшиш барои такмили равандҳои китобдорӣ ва ташкили оқилонаи меҳнат;
- ёрӣ расонидан ба китобдорон дар ҷустуҷӯи масъалаҳое, ки ба такмил ниёз доранд;
- азҳуд намудани методикаи фаъолияти таҳлилий ва илмӣ -интиқодӣ.

Марҳилаи аввал дар китобдорон ташаккул додани эътиимод оид ба имкониятҳояшон буда, зими он падидаҳои нав, пешқадам бояд пайваста омӯхта, тарғиб ва бо андешаву таҷрибаи кӯҳна муқоиса карда шаванд. Зоро аксари китобдорон оид ба ҷустуҷӯи падидаи

нав дар амалия ҳатто фикр намекунанд. Пеш аз ҳама, сухан дар бораи ташаккули ҳудшиносии қасбии китобдор, тарбияи эътиимод ба неруи эҷодии ўмеравад.

Дар марҳилаи дуюм, ба китобдорон кумак расонидан зарур аст, то вазифаҳои ба таҳлилу такмил ниёздоштаро мустақилона ҷустуҷӯ намоянд. Дар ин марҳила маҳорату малакаи гузаронидани таҳқиқоти сотсиологӣ, мониторинги муҳити доҳилӣ ва беруни китобхона, истифодабарандагони воқеӣ ва эҳтимолӣ зарур мебошанд.

Ниҳоят, дар марҳилаи сеюм, баррасии пешниҳодоти китобдорон, саъю талоши эҷодиёти инноватсионии онҳо ва гузаронидани арзёбии самаранокии навгониҳо зарур мебошанд.

Зикри ҳамин нукта коғист, ки мавҷуд набудани гояву андеша ва тавсияву пешниҳодоти нав - нишондиҳандай манфии фаъолияти колективи китобхона мебошад. Агар мо ҳамин ҳақиқатро дарқ намоем, соҳиби қадрҳои пурӯзввату соҳибқасб ва эътибори баланди иҷтимоии китобхона гардида, аз меҳнати хеш қаноатманд мегардем.

Хулоса, инноватикаи китобдорӣ ҳамчун проблемаи илмӣ -назарияйӣ гуногунҷанба буда, ба таҳқиқоти густурда ниёз дорад ва дар доираи мақолаи мазкур фаро гирифтани тамоми ҷузъиёти он имконнозӣ аст. Итминон аст, ки муҳаққиқони тоҷик дар баррасии паҳлӯҳои номакшуфи он фаъолона ширкат ҳоҳанд варзид.

АДАБИЁТ:

1. Паёми Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 20 январи соли 2016 //Ҷумҳурият.- 2016.- 20 январ.
2. Войтов, И. В. Инновационная деятельность библиотек [Текст]: стратегии и методы / И. В. Войтов // Вестник БАЕ.- 2003.- № 13.- С. 44 - 47.
3. Качанова, Е. Ю. Инновационная деятельность библиотек: Теория и организация [Текст]: дис.... д-ра пед.наук / Е. Ю. Качанова .- СПб., 2003.- 491 с.
4. «Консепсияи миллии маълумоти Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, № 200 аз 3.05.2002)
5. Холов, Б. С. Технологияҳои инноватсионӣ дар таҳсилот [Матн] / Б. С. Холов // Фарҳанг ва санъат.- 2019.-№2.- С. 87-92.
6. Шосаидзода, С. Инноватсияҳои китобдорӣ ва моҳияти онҳо [Матн]: [Матн] /С. Шосаидзода // Фаъолияти китобдорӣ дар Тоҷикистон. Китоби VIII.-Душанбе: Арҷанг, 2019.- С. 90-109.

МУНДАРИЧА ВА МОҲИЯТИ ФАҶОЛИЯТИ ИННОВАЦИОНИИ КИТОБХОНАҲО

Мақола ба яке аз масъалаҳои багоят муҳимми назария ва амалияи соҳаи китобдорӣ – мундариҷа ва моҳияти фаҷолияти инноватсионии китобхонаҳо баҳшида шудааст.

Ба андешаи муаллифони мақола, татбиқи равандҳои инноватсионӣ дар низоми фаҷолияти китобдорӣ олимону мутахассисонро водор месозад, ки пеш аз ҳама, мазмун ва моҳияти мағҳуми «инноватсия»-ро мушаххас намоянд.

Дар мақола зикр гардидааст, ки ангезаи фаҷолияти инноватсионӣ дар соҳаи китобдории Тоҷикистон на омили қасбӣ ва масъулияти иҷтимоӣ, балки омилҳои берунаи зерин ба шумор мераванд: тағиیر ёфтани низоми иҷтимоӣ-сиёсӣ, бозсозии иқтисодӣ; ҷанги шаҳрвандӣ; дигаргун шудани фазои аҳлоқӣ ва маънавии ҷомеа; омода набудани аксарияти аҳолӣ, аз ҷумла китобдорон ба муносибатҳои нави бозорӣ.

Мавҷуд набудани гояву андеша ва тавсияву пешниҳодоти нау - нишондиҳандай манфии фаҷолияти колективи китобхона мебошад. Бинобар ин, муаллифони мақола андеша доранд, ки агар масъулони соҳаи китобдорӣ ҳамин ҳақиқатро дарк намоянд, Тоҷикистон соҳиби қадрҳои пурқуввату соҳибкасб гардида, эътибори иҷтимоии китобхонаҳо дар ҷомеа боло меравад, китобдорони қишвар аз меҳнати хеш қаноатманд шуда, ниёзҳои иттилоотии истифодабарандагони китобхона сари вақт ва бо сифати баланд таъмин мегарданд.

Калидвожаҳо: қасби китобдорӣ, инноватсия, инноватсияҳои китобдорӣ, фаҷолияти инноватсионӣ, нағонӣ, нағовар, паҳннамоии нағониҳо, фаҷолияти эҷодӣ, муносибати эҷодӣ, гояҳои файристандартӣ

СОДЕРЖАНИЕ И СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК

Статья посвящена одному из важнейших вопросов теории и практики библиотечного дела - содержанию и сущности инновационной библиотечной деятельности.

По мнению авторов статьи, внедрение инновационных процессов в систему библиотечной деятельности призывает ученых и специалистов, прежде всего, уточнить содержание и сущность понятия «инновация».

Было отмечено, что стимулом для инновационной деятельности в сфере библиотечного дела в Таджикистане является не фактор профессионализма и социальной ответственности, а следующие внешние факторы: изменения в общественно-политической системе, экономическая перестройка; гражданская война; изменение морального и духовного климата общества; неподготовленность большинства населения, в том числе библиотекарей, к новым рыночным отношениям.

Отсутствие новых идей, рекомендаций и предложений является негативным показателем работы сотрудников библиотеки. Поэтому авторы статьи считают, что если библиотекари понимают этот факт. В Таджикистане будет сильный и профессиональный персонал, социальный статус библиотек в обществе повысится, библиотекари страны будут довольны своей работой, а информационные потребности пользователей библиотек будут удовлетворяться своевременно и с высоким качеством.

Ключевые слова: библиотечная профессия, инновация, библиотечные инновации, инновационная деятельность, новация, новатор, распространение инноваций, творческая деятельность, творческий подход, нестандартные идеи.

THE CONTENT AND ESSENCE OF LIBRARY INNOVATION

The article is devoted to one of the most important issues in the theory and practice of librarianship - the content and essence of innovative library activities.

According to the authors of the article, the introduction of innovative processes in the library system calls on scientists and specialists, first of all, to clarify the content and essence of the concept of "innovation".

It was noted that the incentive for innovation in the field of librarianship in Tajikistan is not a factor of professionalism and social responsibility, but the following external factors: changes in the socio-political system, economic restructuring; civil war; changing the moral and spiritual climate of society; the unpreparedness of the majority of the population, including librarians, for new market relations.

The lack of new ideas, recommendations and suggestions is a negative indicator of the library staff. Therefore, the authors of the article believe that if librarians understand this fact, Tajikistan will have a strong and professional staff, the social status of libraries in society will increase, the country's librarians will be satisfied with their work, and the information needs of library users will be met in a timely manner and with high quality.

Keywords: library profession, innovation, library innovations, innovative activity, innovation, innovator, distribution of innovations, creative activity, creative approach, non-standard ideas.

Сведения об авторах: Холов Бозорбой Сайфулоевич - кандидат педагогических наук, доцент, декан библиотечно - информационного факультета ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде», г. Душанбе, ул. Гипрозем, 30/4, кв.142, тел.: 988- 02 – 01- 45

Шосайдзода Сафар Хасан - кандидат педагогических наук, доцент, помощник ректора Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзаде, 734019, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева,17/6, тел.: (+992) 919 - 198 - 127, E-mail: shosaidov57@mail.ru

Information about the authors: Kholov Bozorboy - candidate of pedagogics, associate professor, Dean of the library - information faculty of the SEI "Tajik state Institute of culture and arts named after Mirzo Tursunzoda", Dushanbe, st. Giprozem 30/4 r.142. Phone: + (992) 988- 02- 01- 45.

Shosaidzoda Safar Hasan - candidate of pedagogics, assistant to the rector of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulugzoda , 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev Str. Cell.: (+992) 919 - 198 - 127, E-mail: shosaidov57@mail.ru

ФАҶОЛИЯТИ БИБЛИОГРАФИЯИ КИШВАРШИНОСИИ КИТОБХОНАҲОИ ОММАВИИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН: ВАЗЪ ВА ТАМОЮЛИ РУШД

Махмудов Г.
Китобхонаи миллии Тоҷикистон

Яке аз равандҳои муҳимми фаҷолияти китобхонаҳои давлатӣ-оммавӣ ин таъсиси захираҳои иттилоотии мазмуни кишваршиносидошта ба шумор меравад. Ин тамоми маҷмӯи кори китобхона дар соҳаи кишваршиносӣ - аз хостагирии маводи кишваршиносӣ, ҷамъоварӣ, коркард ва пурранамоии фонд оид ба минтақа ва ҳамзамон расондан ва қонеъ намудани эҳтиёҷоти истифодабарандагон мебошад.

Кишваршиносӣ соҳаи муҳимми ҳаёти ҷомеа буда, асосан муҳити атроф, табиату ҷамъиятро меомӯзад. Ҳанӯз устод Садриддин Айнӣ солҳои 20-уми аспи XX ба ин масъала дикқати ҷиддӣ дода, дар мақолааш «Кишваршиносӣ», ки соли 1927 дар шумораи якуми маҷаллаи «Дониш-биниш» (баъдан «Роҳбари дониш») чоп шуда буд, менависад: «Мақсади оҳирини кишваршиносӣ аз ҳар ваҷҳ шинохтани кишвар аст... Аҳолӣ гузаштаи кишварро тафтиш менамояд, маданияти кухнаву осори атика, роҳҳои обӣ, ки дар замони гузашта аз он истифода карда мешуд, шаҳрҳои кухнае, ки дар як замон маркази тиҷорат ва саноат буданд, конҳое, ки мардумони гузашта аз онҳо фоида мебурданд, киштзорҳои қадимаи қабила ва мардумоне, ки пештар дар он ҷо зиндагонӣ мекарданд. Урғу одати онҳо ва монанди инҳоро тафтиш намуда, ба санадҳо ва васиқаҳои таъриҳӣ сабит мекунанд...» [1, с. 223]. Ҳамин мақолаи устод Садриддин Айнӣ оғози расмии таблиғи кишваршиносӣ дониста шудааст.

Мағҳуми кишваршиносӣ дар Энциклопедияи шӯравии тоҷик чунин омадааст: «кишваршиносӣ, асосан бо қувваи аҳолии мамлакат ҳамаҷониба омехтани қисми муайяни мамлакат (вилоят, ноҳия), маҳбас

(объектҳои) алоҳидаи табиӣ, шаҳр, деха ва дигар маҳалҳои аҳолинишин мебошад. Инчунин, кишваршиносӣ ин маҷмӯи тадқиқоти илмии табиату ҷамъият буда, табиат, аҳолӣ, таъриҳ ва фарҳанги ин ё он кишварро меомӯзад. Кишваршиносӣ ба масъалаҳои ҳифзи табиат, ёдгориҳои фарҳангӣ ва ғайраҳо низ машғул мегардад [3, с. 345].

Вазифаи асосии кори кишваршиносӣ, ин ҷамъоварии иттилоот, ашёи фарҳанги моддӣ, намунаи сарватҳои табиӣ ва маълумоти дигаре мебошад, ки барои муқаммал соҳтани донишу тасаввуроти одамон, перомуни рушду такомули иқтисодиёту фарҳанги он мадад мерасонад. Инчунин, дар инкишофи омӯзиши кишвар, созмондиҳии маҷмӯи низоми осорхонаҳои кишваршиносии марказиву маҳаллӣ низ, мусоидат карда метавонад.

Кишваршиносон ба омӯхтан ва ҳифзи сарватҳои табиӣ, қашфи манбаъҳои нави ашёи хом ва захираҳои иловагии тараққӣ додани иқтисодиёти Тоҷикистон машғул буда, ба ниёзмандони ин соҳа кумак мерасонанд ва таҷрибаи пешқадами соҳаҳои саноат, кишоварзӣ, нақлиёт ва соҳтмонро тарғибу ташвиқ менамоянд. Ба тарғибу ташвиқи адабиёти кишваршиносӣ, инчунин нашриётҳои маҳаллӣ ва китобхонаҳо низ машғул мебошанд. Аммо дар ин боб китобхонаҳо мақоми хосса доранд. Онҳо маводи дар бораи кишвари худ интишорёфтаро ҷамъ меоранд, феҳристу картотекаҳои кишваршиносӣ, дастурҳои гуногуни библиографӣ таҳия намуда, ба хонандагон маълумоти зарурӣ медиҳанд. Аксари хонандагон барои гирифтани иттилои бештар доир ба мавзӯи

кишваршиносӣ маҳз ба китобхонаҳо муроҷиат мекунанд. Китобхонаҳо, ки рӯйхати адабиёти кишваршиносӣ, инчунин картотекаи нашрияҳои даврагиро доранд, дарҳости ниёзмандонро зуд ба ҷо оварда, маълумоти мушаххаси пурмазмун дода метавонанд. Агар аз феҳристу картотекаҳо, ба дарҳости истифодабарандагон ҷавоб пайдо нашавад, яъне оид ба ин мавзӯъ маводи библиографӣ басандад набошад, он гоҳ китобдорон бевосита ба маҳзани кишваршиносӣ муроҷиат карда, китобу маҷмӯаҳо, нашрияҳои даврагии маҳаллӣ ва дигар маводро аз назар мегузаронанд, то ин ки аз онҳо маълумоти зарурӣ ба даст оранд. Онҳо, ҳамзамон, ба хонандагон роҳу усулҳои истифодаи захираи маълумотӣ-библиографӣ, системаи феҳристу картотекаҳои шуъба ва захираи маълумоти ичрошударо тавсия медиҳанд. Яъне, ба таблиги донишҳои библиографӣ низ машғул мегарданд.

Таблиги донишҳои библиографӣ дар китобхонаҳо ба таври анъанавӣ ва ба воситаи шаклу услубҳои нав, аз қабили истифодаи технологияи муосири иттилоотӣ амалӣ карда мешавад. Бахусус, хонандагоне, ки ба ҳудомӯзӣ машғуланд, барои интиҳоби китоби беҳтарин, муайянсозии барномаи хониш ва мустақилона интиҳоб намудани адабиёти зарурӣ аз донишҳои библиографӣ васеъ истифода мебаранд.

Кишваршиносӣ, воқеан, ба инкишофи дониш, табиатшиносӣ, сайёҳӣ, маърифат, зебоишиносӣ ва ҳиссиёти маънавии ҷавонон таъсири мусбат мерасонад. Дар ичрои вазифаҳои зерин, дар қатори ташкилоту муассисаҳои истеҳсолӣ, муассисаҳои фарҳангӣ, бахусус китобхонаҳо, муассисаҳои библиографӣ мусоидат мекарданд. Яке аз усулҳои асосии кори кишваршиносӣ ҷамъоварни иттилоот аст ва барои бой гардондани донишу тасаввуроти одамон оид ба кишвар, рушди хочагии ҳалқ, аз ҷумла фарҳанги он кумак мерасонад. Ҳамин вазифаи ҷамъоварии иттилоотро дар қатори дигар ташкилотҳо оид ба омӯзиши кишвар китобхонаҳо ва марказҳои библиографӣ

ичро менамоянд. Зоро, бисёр маъхазҳои нодир, китобу маҷаллаҳо дар китобхонаҳо маҳфузанд.

Фаъолияти кишваршиносӣ яке аз самтҳои асосии кори китобхонаҳои давлатӣ - оммавӣ мебошад. Он ба фаъолияти ҳамаи шуъбаҳо марбут аст, ба ибораи дигар, ҷанбаи кишваршиносӣ бояд дар кори ҳамаи шуъбаҳои китобхона ҷой дошта бошад. Татбиқи фаъолияти иттилоотӣ, фароғатӣ, таълимӣ бо истифода аз маводи кишваршиносӣ амалӣ карда мешавад. Ичрои босифати тамоми вазифаҳои китобхона комилан аз таркиб ва сифати дастгоҳи маълумотдиҳӣ - библиографии кишваршиносӣ, аз пуррагӣ ва мазмуннокии маълумот оид ба адабиёти кишваршиносӣ бастагӣ дорад. Яъне, сифати захираҳо ва ҷорабинҳо аз он вобаста аст, ки маълумот ва манбаъҳои истифодабарӣ дар марҳилаи омодасозӣ ва гузарондани онҳо чӣ гуна саҳеханд.

Кишваршиносӣ имрӯз яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти китобхонаҳои давлатӣ - оммавӣ, мактабӣ ва дигар китобхонаҳо дар ҷумҳурӣ ба шумор меравад. Таҷрибаи кори китобхонаҳои минтақаҳои гуногуни кишвар нишон медиҳад, ки афзоиши шумораи дарҳостҳо, ҷорабинҳо, тезъоди истифодабарандагон, тавсееи дастгоҳи маълумотдиҳӣ - библиографӣ ва дигар қисматҳо дар кори кишваршиносии китобхонаҳо тағиироти назаррас ба амал меоранд. Имрӯз китобхона аз як муассисаи одии фарҳангӣ, ки ба масъалаҳои ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ ва тарғиби адабиёт сари кор дошт, ба муассисаи бисёрсамтаи иттилоотӣ табдил ёфтааст ва дар соҳтори он осорхонаи таърихию этнографии минтақа, ансамблҳои фолклорӣ, марказҳои омӯзиший ва баргузории ҳаргуна ҷорабинҳо ба вучуд омаданд, ки вазифаҳои анъанавии китобхонаҳоро бо истифода аз нағониҳои технологияҳои муосири иттилоотӣ пурра мегардонад. Аз ин рӯ, меҳоҳем ба библиографияи кишваршиносӣ, ҳамчун ҷузъи асосии фаъолияти кишваршиносии китобхона

таваҷҷуҳ намоем. Дар шароити ҷаҳонишавии фаъолияти китобхонаҳо давлатӣ - оммавӣ дар самти омӯзиши қишвар ҳамчун самти муҳим ва афзалиятнок боқӣ мемонад.

Вазъи китобхонаҳо давлатӣ - оммавӣ, аз ин нуктаи назар, хеле мураккаб буда, ба тағйироти соҳти созмондиҳии онҳо вобаста аст. Дар шуъбаҳои китобхонаҳо давлатӣ - оммавӣ мукаммал соҳтани ҳадамоти гурӯҳҳои муайяни хонандагон моҳияти ин тағйиротро рӯшан ҳоҳад кард. Дар аксарияти қисматҳои китобхонаҳо вилоятӣ ин ё он ҳаҷми фаъолияти ҳадамоти иттилоотӣ - библиографӣ ба субут расонда мешавад. Баробари ин, дар соҳтори ҳар як китобхонаи вилоятӣ шуъбаи библиографӣ вучуд дорад ва он дар шаклҳои гуногун: дар як қатор китобхонаҳо шуъбаи библиографӣ, дар дигар китобхонаҳо шуъбаи иттилоотию библиографӣ, маркази иттилоотию библиографӣ, дар гурӯҳи сеюми китобхонаҳо шуъбаи маълумотдиҳию библиографӣ ё шуъбаи библиографӣ ва қишваршиносӣ ном гирифтааст. Китобхонаи вилоятӣ аз рӯи мақоми худ натанҳо ба хонандагони шаҳрӣ, инчунин ба мутахассисони дар вилоят истиқоматдошта низ хизмат мерасонад. Дар оинномаи намунавии китобхона сабт шудааст, ки он хизматрасонии тафриқавии истифодабарандагонро созмон медиҳад. Дар ин ҷо бояд ба мақомоти ҳокимиияти маҳаллӣ, олимон, мутахассисони ҳочагии ҳалқ, кормандони маорифу фарҳанг, пешқадамони истеҳсолоту қишоварзӣ, ихтироъкорон диққати маҳсус дода шавад. На ҳамаи истифодабарандагон, ки ҷои кор ва истиқоматашон аз китобхона дур аст, метавонанд аз китобхона мунтазам истифода баранд. Файр аз ин, онҳо ба иттилоотрасонии библиографӣ, таҳассусӣ ва ба гирифтани асноди ибтидой эҳтиёҷ доранд. Шуъбаҳои соҳавии китобхонаи вилоятӣ барои расондани чунин хизматҳо имконияти бештар доранд. Тақсими маъмурияти библиографӣ байни шуъбаҳои китобхонаи вилоятӣ ва дар дохили онҳо дорои аҳамияти маҳсус мебошад. Ин нукта бояд дар низомномаи

шуъбаҳо, инчунин дар дастуруламалҳои вазифавии кормандон инъикос ёбад. Мавҷудияти ин аснод, тавре таҷриба нишон медиҳад, ҳамкорию қумакрасонии шуъбаҳои китобхонаро дар соҳаи фаъолияти библиографӣ ба роҳ монда, шиддати қазияи баррасишавандаро аз миён мебардорад. Имрӯз китобхонаҳо давлатӣ - оммавӣ бо ҳадамоти фарҳангӣ, омӯзиши ва тарбиявӣ ба ҳамаи гурӯҳҳои ҷомеа дар сатҳи шаҳр ва дехот яке аз шаклҳои истироҳати иҷтимоии сокинон ба шумор меояд. Он барои фароғат ва дарёғти иттилооти фаннӣ, илмӣ ва омӯзиши алоқамандон низ қӯмак мекунад. Аз ин рӯ, китобхонаҳо ба сурати маркази муҳим дар омӯзиш ва посухгӯ ба ҳамаи ниёзҳои қишваршиносии гурӯҳҳои гуногуни хонандагон то омӯзиши дарозмуддат, ки асри инқилоби илмию техникӣ бунёди ҷомеаи инсониро бо иттилоот устувор месозад ва иттилоот бо ҷунин суръате тавлид мешавад, ки барои ҳар як риштai илмӣ үқёнусе аз иттилоот фароҳам меояд. Дар ҷунин асре ҳар фарди ҷомеа ба иттилоот ниёзманд аст ва ҷойгоҳи шоистаи ин иттилоот китобхонаи универсалӣ мебошад. Бинобар ин, мутобики Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти китобдорӣ» ҳамаи иттилооти мавриди ниёзи гурӯҳҳои иҷтимоӣ ройгон дастраси ҳамагон қарор мегирад. Китобхонаи давлатӣ - оммавӣ маҷмӯи худро дар асоси ба инобат гирифтани китобхонаҳои система ва идораҳои гуногун ташаккул медиҳад. Дар ин ҳолат маҷмӯи китобхонаҳо бештар ҳусусияти идоравӣ ва таҳассусӣ дорад. Дар ин маврид нақши китобхонаҳо дар ҳадамоти китобдорӣ ба мутахассисон ва таъмини касбии онҳо меафзояд. Китобхонаҳо давлатӣ - оммавӣ нақши илмию иттилоотиро доро мешаванд. Чи тавре ишора гардид, китобхонаҳои давлатӣ - оммавӣ ба унвони падидай иҷтимоии ҷомеа ба раванди дигаргуниҳои он ҳамқадам буда, вазифа ва таъйиноташон ҳамеша тағйир мейбад. Таҷрибаи солҳои охир гувоҳи он аст, ки дар натиҷаи тағйироти дарҳости рӯзафзуни хонандагон дар шафати китобхонаҳо шуъбаҳо ва баҳшҳои маҳсуси

хадамоти китобдорӣ ташкил шудаанд, ки онҳо ба гурӯҳҳои муҳталифи мутахассисон ва коршиносон хизмат мерасонанд. Пайдоиши толорҳои маҳсус ва хониш барои хонандагон мисоли равшани он аст.

Фаъолияти кишваршиносии китобхонаҳо нисбат ба дигар муассисаҳо ва ташкилотҳое, ки ба масъалаҳои кишваршиносӣ машғуланд, аз он ҷиҳат фарқ мекунад, ки онҳо дорои фонди универсалии аснод мебошанд ва ба ин аснод ҳамаи гурӯҳҳои истифодабарандагон дастрасӣ доранд. Дар ҷумҳурий низоми китобхонаҳои давлатӣ-оммавӣ тамоми минтақаҳоро фаро гирифтааст, ки айни замон дар деҳот ягона маркази дастрасӣ пайдо намудан ба иттилооти кишваршиносӣ барои аҳолӣ мебошад.

Китобхонаи марказӣ дар низоми китобхонаҳои давлатӣ - оммавӣ мақо-ми хосса дошта, ҳамчун маркази хизматрасонии маълумотӣ-библиографӣ дар самти кишваршиносӣ барои хонандагони ҳуд ва хонандагони филиалҳо ва дигар китобхонаҳо мебошад. Агар дарҳостҳои мазмуни кишвардоштаро китобхонаҳои марказӣ қонеъ карда натавонанд, пас барои иҷрои онҳо ба китобхонаҳои вилоятӣ ва ё ҷумҳурияйӣ ба воситаи абонементи байни китобхонавӣ муроҷиат менамоянд. Дар раванди хизматрасонии маълумотдиҳӣ - библиографӣ ҳамаи кормандони китобхонаи марказӣ ғаъдолона ширкат намуда, тамоми дарҳост ва ҷавобҳои онҳоро дар дафтарҳои маҳсус сабт мекунанд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон айни замон 1355 китобхонаи давлатӣ - оммавӣ фаъолият доранд, ки нақши китобхонаҳои марказӣ ҳамчун маркази библиографияи кишваршиносӣ хеле назаррас буда, ҳамчун маркази таҳияи дастурҳои гуногуни библиографияи кишваршиносӣ дар асоси нашрҳои маҳаллӣ ва ҷумҳурияйӣ ва хизматрасонии китобдориву библиографии кишваршиносӣ ба шумор мераванд.

Самтҳои асосии фаъолияти библиографияи кишваршиносии китобхонаи марказӣ иборат аст, аз:

-ташаккули дастгоҳи маълумотдиҳӣ - библиографии кишваршиносӣ;

-ташаккули низоми дастурҳои библиографияи кишваршиносӣ;

-хизматрасонии маълумотдиҳӣ - кишваршиносӣ, иттилоотрасонии кишваршиносӣ ва омӯзиши асосҳои донишҳои библиографияи кишваршиносӣ.

Дар фаъолияти китобхонаҳои давлатӣ - оммавӣ баҳри ниёзҳои хонандагонро қонеъ гардондан ҳалли масъалаи созмондиҳии дастгоҳи маълумотдиҳӣ - библиографӣ яке аз вазифаҳои муҳим ба шумор меравад. Ҳангоми созмондиҳии он бошад, ба инобат гирифтани ҳусусиятҳои хоси китобхонаҳои давлатӣ - оммавӣ муҳим арзёбӣ мешавад.

Махсусияти ташкилнамоии дастгоҳи маълумотдиҳӣ - библиографии кишваршиносӣ дар китобхонаҳои давлатӣ-оммавӣ яке аз масъалаҳои муҳимми ба роҳ мондани фаъолияти библиографияи кишваршиносии китобхонаҳо ба шумор меравад. Он бо мақсади пурра кушодани таркиб ва мазмуни тамоми намуди асноди кишваршиносӣ ва нашрҳои маҳаллӣ ташкил карда мешавад. Дастгоҳи маълумотдиҳӣ - библиографии кишваршиносии китобхонаи марказӣ бояд мавод оид ба кишвар, минтақаҳои алоҳидаи он, маҳалҳои аҳолинишин, шахсиятҳои маъруфи кишвар, нашрҳои маҳаллӣ, сарчашмаҳои маълумотӣ ва библиографиро доир ба минтақа инъикос намояд. Ҳамзамон, барои қонеъ намудани дарҳостҳои истифодабарандагони натанҳо китобхонаи марказӣ, балки китобхонаҳо - филиалҳо ва дигар китобхонаҳо оид ба иттилооти кишваршиносӣ низ равона карда шудааст. Ҳар як навъи китобхона вобаста ба таъини хонандагӣ, мавқеи ҷойгиршавӣ, тобеияти идоравӣ ва дигар аломатҳо аз якдигар фарқ карда, дар созмондиҳии дастгоҳи маълумотдиҳӣ - библиографии хеш ҳусусиятҳои хоси китобхонаи ҳудро ба инобат мегирад. Дар тамоми китобхонаҳо бе созмондиҳии дастгоҳи маълумотдиҳӣ - библиографӣ бароҳмонии фаъолияти библиографиро тасаввур кардан гайриимкон аст. Дастгоҳи маълумотдиҳӣ - библиографӣ яке аз қисмҳои асосии фаъолияти

библиографӣ, маҳсусан китобхонаҳои давлатӣ-оммавиро ташкил менамояд.

Ба роҳ мондани фаъолияти библиографии кишваршиносӣ бештар аз марказҳои асосии библиографии кишваршиносӣ дар маҳал - китобхонаҳои вилоятӣ, кишварӣ, ҷумҳурияй вобастагӣ дорад. Вазифаҳои асосии ин марказҳо дар созмондиҳии дастгоҳи комили маълумотӣ - библиографӣ, таҳияи дастурҳои гуногуни библиографӣ -кишваршиносӣ, хизматрасонии маълумотӣ - библиографӣ ва

иттилоотӣ -библиографӣ, ба ташкилотҳои маҳаллӣ, идораҳо, корхонаҳо, китобхонаҳо, мутахассисони соҳаҳои кишварзӣ, фарҳанг, кормандони илмӣ ва дигар хонандагон зохир мегардид [7, с. 17].

Имрӯз омӯхтани библиографияи кишваршиносӣ - ҳамчун муҳимтарин манбаи иттилоот оид ба ҳаёти ҷамъиятигу сиёсии ҷумҳурӣ, барои ҳар як фарди ҷомеаи Тоҷикистон зарурат дорад.

АДАБИЁТ:

1. Айнӣ, С. Кишваршиносӣ [Матн]: //Айнӣ С. Қуллиёт. Ҷ.9. - С. 223-225.
2. Баъзе масъалаҳои китобшиносии тоҷик [Матн]: Маҷмӯаи мақолаҳо /Тартибидиҳанда Р. Шароғов. - Душанбе, 1978. - С. 142.
3. Кишваршиносӣ [Матн]: //Энциклопедияи советии тоҷик. – Душанбе, 1981. – Ҷ. 3. - С. 345.
4. Китобхонашиносӣ ва библиографияи Тоҷикистон [Матн]: Маҷмӯаи мақолаҳо. – Душанбе, 1977. - 114 с.
5. Комилзода, Ш. Китобхонаи миллии Тоҷикистон: дирӯз ва имрӯз [Матн]: Дастури таълимӣ. -. Душанбе: Ирфон, 2015. – С.160.
6. Муҳиддинов, Р. Балади кишвари хеш бошем [Матн]: Дар бораи кишваршиносӣ // Агитатори Тоҷикистон. – 1989. - №4. – С. 29-30.
7. Муҳиддинов, Р. Библиографияи кишваршиносии Тоҷикистон (замони шуравӣ) [Матн]: Китоби дарсӣ /Муҳаррир Қ. Бӯриев. – Душанбе: Арҷанг, 2015. – С. 160.

ФАҶОЛИЯТИ БИБЛИОГРАФИЯИ КИШVARSHINOSII KITOBXONAHOI OMMAVII ҶUMҲURIYI TOҶIKISTON: VAZӢ VA TAMOJOLI RUSHD

Дар мақолаи мазкур муаллиф мағҳуми кишваршиносӣ, вазифа ва функсияҳои библиографияи кишваршиносии китобхонаҳои давлатӣ-оммавиро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор додааст.

Муаллиф дар мақола нақши библиографияи кишваршиносиро дар тарғиби адабиёти марбут ба таъриҳ, ҳоҷагии ҳалқ, фарҳанг ва расму оинҳои минтақа, самтҳои асосии фаъолияти библиографияи кишваршиносии китобхонаҳои давлатӣ - оммавии ҷумҳурӣ нишон дода, таваҷҷуҳӣ асосиро ба ташкил намудани дастгоҳи маълумотдиҳӣ -библиографии кишваршиносӣ ва соҳтори он, таҳияи низоми дастурҳои библиографияи кишваршиносӣ оид ба минтақаҳои алоҳида, шаҳсони шинохта, қонеъгардонии дарҳости хонандагон, хизматрасонии маълумотдиҳӣ ва иттилоотии библиографӣ, тарғиби донишҳои библиографияи кишваршиносӣ дар байни хонандагону кормандони китобхона ва мақоми китобхонаи марказӣ дар рушди библиографияи кишваршиносӣ равона намудааст. Дар мақола, инчунин, бартарии китобхонаҳои оммавӣ нисбат ба дигар муассисаҳои иттилоотӣ ва фарҳангӣ нишон дода шудааст.

Калидвожаҳо: Кишваршиносӣ, минтақа, библиография, адабиёт, китобхонаҳои давлатӣ - оммавӣ, дастгоҳи маълумотдиҳӣ -библиографӣ, хизматрасонии маълумотдиҳӣ, иттилоотӣ, китобхонаи марказӣ, тарғиби донишҳои библиографӣ.

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАССОВЫХ БИБЛИОТЕК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

В данной статье автор анализирует понятие краеведение, роль и функции краеведческой библиографии государственных публичных библиотек.

Автор анализирует роль краеведческой библиографии в пропаганде литературы по истории, народному хозяйству, культуре и обычаям региона, основные направления краеведческой библиографической деятельности публичных библиотек, уделяя особое внимание созданию краеведческого справочно-библиографического аппарата и его структуры, составлению системы краеведческих библиографических пособий по отдельным регионам, удовлетворению запросов читателей, форм и методов библиографического обслуживания, пропаганде краеведческих библиографических знаний среди читателей и работников, а также роли центральной библиотеки в развитии краеведческой библиографии. Отражены преимущества публичных библиотек перед другими информационными и культурными учреждениями.

Ключевые слова: Краеведение, регион, формы, методы, библиография, массовые библиотеки, справочно-библиографический аппарат, библиографические пособия, центральная библиотека, пропаганда библиографических знаний.

BIBLIOGRAPHIC ACTIVITY OF REGIONAL STUDIES IN PUBLIC LIBRARIES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: STATE AND DEVELOPMENT TRENDS

In this article, the author analyzes the concept of regional studies, the role and functions of the bibliography of regional studies in state and public libraries.

The author analyzes the role of regional studie's bibliography in promoting literature on history, national economy, culture and customs of the region, the main directions of regional studie's bibliographic activity of public libraries, focusing on the creation of regional studie's bibliographic reference and bibliographic apparatus and its structure, compiling a system of regional studies bibliographic references for individual regions, famous people, satisfaction of readers' requests, forms and methods of bibliographic services, propaganda of regional studies bibliographic knowledge among readers and workers, as well as the role of the central library in the development of local regional studie's bibliography. The reflection of advantages of public libraries over other information and cultural institutions.

Keywords: regional studies, region, forms, methods, bibliography, public libraries, reference bibliographic apparatus, bibliographic reference, central library, propaganda of bibliographic knowledge.

Сведения об авторе: Махмудов Гадобег - заместитель директора Государственного учреждения «Национальная библиотека Таджикистана». Телефон: +((0918-75-15-83. E-mail: makhmudov60@list.ru

Information about the author: Mahmudov Gadobeg - Deputy director of the State Institution "National Library of Tajikistan". Phone: + ((0918-75-15-83. E-mail: makhmudov60@list.ru

ФАҶОЛИЯТИ ИННОВАЦИОНӢ - МЕТОДӢ - КАФОЛАТИ РУШДИ СОҲАИ КИТОБДОРӢ

Шосайдзода С. X.

Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода

Зафари Ш.

МДТ «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода»

Истиқолияти давлатӣ Тоҷикистонро ба ҷаҳон ва ҷаҳонро бо Тоҷикистон наздику қарин гардонд. Сиёсати «дарҳои кӯшода» ва густариши ҳамкориҳои мутақобилан судманд обрӯ ва нуғузи Тоҷикистонро дар арсаи байнамилалӣ баланд бардошт.

Тоҷикистон маҳз ба шарофати Истиқолияти давлатӣ ҳамчун узви комилхуқуки ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф гардид ва дар ҳаритаи сиёсии ҷаҳон бо ҳама маҳсусиятҳои давлатдории муосир арзи ҳастӣ намуд. Истиқолияти давлатӣ дар як муддати кӯтоҳ тавонист дар афкору андешаи ҷомеа тағйироти куллӣ ворид намояд. Дар ин замина, самтҳои гуногуни фарҳанг, маҳсусан фарҳанги китобдорӣ дар даҳсолаи охир хеле рушду равнақ ёфтанд.

Таваҷҷуҳи Ҳукумати Тоҷикистон ба китобу китобдорӣ тадриҷан ба яке аз омилҳои муҳимтарин ва кафолати боэътиномиди рушди соҳа гардид. Ба шарофати ин дар замони истиқолият китобу китобдории тоҷик ҳамчун соҳаи мустақил бемайлон рушд намуда истодааст.

Агар, аз як тараф, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳқими заминai моддиву техниқӣ ва такмили пояҳои ҳукуқии соҳаи мазкур имконоти васеъро фароҳам оварда бошад, аз ҷониби дигар, муҳаққиқону мутахассисони соҳа дар таҳқиқу баррасии асосҳои назариявӣ, илмӣ - методӣ ва амалии он саҳми арзандагуашта тавонистанд. Зоро сатҳу сифати хизматрасонии китобдорӣ - иттилоотӣ ба истифодабарандагони тамоми намудҳои китобонаҳо аз дуруст ба роҳ мондани фаъолияти марказҳои илмӣ - таҳқиқотӣ ва

илмӣ - методӣ вобаста аст. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаи маркази асосии илмӣ - методиро барои тамоми китобонаҳо, новобаста аз тобеияти идоравии онҳо, Китобонаи миллии Тоҷикистон иҷро мекунад. Аммо, барои он ки мо фаъолияти методиро ҳамчун низоми мукаммал тасаввур карда тавонем, таъқиди ҳамин нukta муҳим аст, ки имрӯз ҳар як вазорату идораи дар ихтиёри худ китобонаҳо дароӣ мекунад. Аммо, барои он ки мо фаъолияти методиро ҳамчун низоми мукаммал тасаввур карда тавонем, таъқиди ҳамин нukta муҳим аст, ки имрӯз ҳар як вазорату идораи дар ихтиёри худ китобонаҳо дароӣ мекунад.

Мутаассифона, имрӯз муассисаи қалонтарини соҳаи китобдорӣ - Китобонаи миллии Тоҷикистон дар натиҷаи тағйир додани соҳтор аз шуъбаи илмӣ - методӣ маҳрум гардид ва аз нигоҳи назариявӣ ин функция гӯё ба зиммаи шуъбаи илмӣ-таҳқиқотӣ вогузор карда шудааст. Ба ибораи дигар, имрӯз дар мамлакат барои 6050 китобонаи тамоми вазароту идораҳо [3] маркази ягонаи ҳамоҳангсозии фаъолияти илмӣ - методӣ ва инноватсионӣ - методӣ вуҷуд надорад.

Аммо соли 2008 зимни ворид намудани тағйири иловаҳо ба Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти китобдорӣ» ба моддаи 18 - уми он - «Китобонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон» як сарҳати алоҳида ба мазмuni зерин ворид карда шуд: «ҳамоҳангсозӣ ва муттаҳидгардонии фаъолияти ҳама намудҳои китобонаҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» [6]. Ба ибораи дигар, бо ворид гардидани тағйироти мазкур ба зиммаи Китобонаи миллии Тоҷикистон функцияи

нав - ҳамоҳангсозӣ ва муттаҳидгардонии фаъолияти ҳамаи намудҳои китобхонаҳои мамлакат voguzor карда шуд. Агарчи дар зербанди мазкур намуди фаъолияти мавриди ҳамоҳангсозӣ ва муттаҳидгардонӣ ба таври мушаххас зикр нагардидааст, vale az нигоҳи ҳуқуқӣ ба таври ғайримустақим фаъолияти илмӣ-методӣ ва инноватсионӣ - методӣ низ дар назар аст.

Аз таҳлили фаъолияти имрӯзаи Китобхонаи миллии Тоҷикистон бармеояд, ки айни замон функцияи илмӣ - методӣ ва инноватсионӣ - методиро якбора якчанд соҳтор - шуъбаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, библиографияи миллӣ, хизматрасонии библиографӣ, шуъбаи адабиёт оид ба фарҳанг ва ҳунар ва адабиёти ҳориҷӣ иҷро мекунанд, чунки шуъбаҳои номбурда дар баробари фаъолияти мустақим, инчуни ин оид ба равияи фаъолияти хеш дастурҳои гуногуни илмӣ - методӣ низ таҳия ва чоп мекунанд. Ин хуб аст, vale dар баробари ин, Китобхонаи миллии Тоҷикистон бояд тибқи нишододи сарҳати номбурдаи банди 18 - уми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти китобдорӣ» тавассути нашрияҳои илмӣ ва илмӣ - методии худ самтҳои фаъолият, az ҷумла фаъолияти илмӣ - методӣ ва инноватсионӣ - методии китобхонаҳои тамоми вазорату идораҳоро на танҳо ҳамоҳанг созад, балки бо фаъолияти илмӣ - таҳқиқотӣ ва илмӣ - методии хеш ба сатҳу сифати хизматрасонии китобдорӣ - иттилоотӣ ва маълумотдиҳӣ - библиографии китобхонаҳо таъсир расонад. Ин дар мавриде муюссар мегардад, ки дар соҳтори Китобхонаи миллии Тоҷикистон шуъбаи илмӣ - методӣ az нав барқарор карда шавад.

Дар мавриди муттаҳид кардани шуъбаи илмӣ-методӣ бо шуъбаи илмӣ-таҳқиқотӣ мо бояд сатҳи пешрафти фаъолияти китобдории кишварро бо мамолики az лиҳози китобдорӣ мутараққии олам муқоиса намоем. Зоро муттаҳидсозии шуъбаҳои номбурда дар даврае сурат гирифт, ки дар собиқ ҷумҳуриҳои шӯравӣ раванди мазкур идома

дошт ва маъсулони баъзе китобхонаҳои мо дар пайравӣ ба амвоҷи барҳамдиҳии шуъбаҳои илмӣ - методӣ як соҳтори барои китобхонаҳои ҷумҳурий заруриро барҳам доданд. Бо назардошти он мушкилоти тарғибу мутолиаи китоб дар мамлакат, ки Асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми навбатии хеш ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон az онҳо ёдовар шуданд, мо бояд шуъбаи илмӣ-методии Китобхонаи миллии Тоҷикистонро az нав эҳё кунем. Зоро сатҳи маълумотнокии ҳайати имрӯzaи қадрии китобхонаҳои давлатӣ - оммавӣ, ки дар онҳо ҳиссаи кормандони дорои маълумоти миёнаи умумӣ бартарӣ дорад, моро водор месозад, ки ин корро ҳарчи зудтар анҷом диҳем. Чунки кормандони бе маълумоти маҳсуси китобдорӣ одатан az дастовардҳо ва навғониҳои соҳаи китобдорӣ камтар оғоҳӣ доранд, ҳамзамон az байни онҳо ташабbusкорон камтар ба назар мерасанд. Ҳамаи ин ба сатҳу сифати хизматрасонии китобдорӣ - иттилоотӣ, ҷалби хонандагони нав ба китобхона ва раванди тарғиби китоб таъсири манғӣ мерасонад. Дар мавриди мавҷуд будани марказҳои дорои неруи кофии илмиву эҷодӣ, az ҷумла мутахассисони дар бахши илмӣ - методӣ босалоҳият онҳо метавонанд неру ва фаъолияти шумораи бузурги кормандони китобхонаҳои кишварро ба самти барои ҷомеа матлуб равона созанд, ба дарки дурусти моҳияти сиёсати китобдории Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни китобдорон мусоидат намоянд ва ба ин васила самаранокии фаъолияти китобдориро дар мамлакат баланд бардоранд. Аммо фаъолияти илмӣ - методии китобхонаҳо бояд дар заминai инноватсияҳои китобдорӣ ва тозатарин дастовардҳои илму амалии китобдорӣ роҳандозӣ гардад.

Барои анҷоми ҷунин кори барои ҷомеа судманд, имрӯз дар мамлакат тамоми имкониятҳо фароҳам оварда шудаанд. Тавре ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ

- Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни маросими гузоштани хишти аввали бинои Китобхонаи миллии Тоҷикистон, 4 сентябри соли 2007, иброз доштанд: «Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди фаъолияти китобдорӣ дар мамлакат минбаъд низ тадбирҳои судманд меандешад» [4]. Сарвари давлат дар ҳамин маросим эълон намуда буданд, ки минбаъд ҳар сол 4 сентябр ҳамчун «Рӯзи китоб» таҷлил карда шавад. Инак, соли 12-ум аст, ки Рӯзи китоб дар кишвари мо таҷлил мегардад ва дар доираи ин ҷаҳонвора Намоишгоҳи байналмилалии китobi Душанбе низ доир мешавад.

Пешвои миллат дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 26 декабря соли 2019, ба масъалаи китобу китобдорӣ, мутолиаи китоб, бавижана китобҳои бадей таваҷҷуҳӣ ҳос зоҳир намуда, таъқид карданд, ки «Китобхонаҳо бояд ба маркази муҳимми илму фарҳанг табдил дода шаванд, зеро китоб маҳсули ақлу заковати мардуми соҳибтамаддун, омили асосии ҳифзи фарҳанги миллӣ ва яке аз муҳимтарин воситаҳои маърифатнок кардани аҳли ҷомеа буда, қобилияти сухандониву суханрониро сайқал медиҳад, доираи андешаву тафаккур ва ҷаҳонбинии инсонро васеъ ва ўро ба роҳи дурусти зиндагӣ раҳнамоӣ мекунад» [4].

Дар ин росто, Пешвои миллат ба вазоратҳои маориф ва илм, фарҳанг, соҳторҳои илмӣ, роҳбарони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва муассисаҳои таълимии ҳамаи зинаҳои таҳсилот дастур доданд, ки ба хотири баланд бардоштани сатҳи маънавиёти аҳолӣ чопи китобҳои бадеиро зиёд намуда, дар як сол ҳондани на камтар аз панҷ китobi бадей ва ҳифзи асарҳои манзуму мансури адибони гузаштаву мусоирро барои калонсолону ҳонандагон ба роҳ монанд ва иҷрои онро зери назорати қатъӣ қарор диҳанд. Ҳамзамон, Президенти мамлакат аз он изҳори нигаронӣ намуданд, ки дар солҳои 2014-2019 аз ҳисоби Вазорати маориф ва илм қариб 6 миллион нусха ва аз

ҳисоби Вазорати фарҳанг беш аз 2 миллион нусха китобҳои бадей ба нашр расида бошанд ҳам, вале як қисми онҳо ба гардиш ворид нагардида, то ҳол дар анборҳо нигоҳдорӣ мешаванд [4].

Ба андешаи мо, барои ташаккули фарҳанги мутолиаи китоб, вусъати ҷараёни китобхонӣ дар ҷомеа ду корро бояд анҷом дод: нахуст, бояд оид ба вазъияти китобхонӣ дар Тоҷикистон таҳқиқоти густурда, ҷомеъ ва амиқи илмӣ гузаронда шавад, то омилҳои паст шудани сатҳи китобхонию китобдӯстӣ муайян шаванд; дувум, баъд аз анҷоми таҳқиқи ҳамаҷонибаи ин масъала бояд бо ҷалби мутахassisони соҳаи китобдорӣ барномаи вижай тавсеаи фарҳанги китобхонӣ ё Консепсияи ташаккули фарҳанги мутолиаи китоб дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва барои татбиқи он шароитҳои мусоид фароҳам оварда шаванд. Вазорату идораҳои даҳлдор бояд барои тарғибу ташвиқи китобу китобхонӣ корҳои амалию таъсирбахшро анҷом диҳанд. Роҷеъ ба ин масъала дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бояд барои мутолиаи китоб ҳафтае як соат ҷудо карда шавад, то наврасону ҷавонон бо фарҳанги китобхонӣ ошно шаванд.

Илова бар ин, расонаҳо, бавижана телевизион, шабакаҳои давлатӣ ва дигар ВАО тавассути муаррифии шаҳсиятҳои барӯманди миллат, ки китобу дониш дар зиндагии онҳо мавқеи хеле барҷаста дорад ва китобхонаи шаҳсиро ҳамчун баёнгари фарҳанги баланди ҳонаводаҳо ҳаматарафа таблиғ намоянд. Зеро дар мутолиа ва рушди фарҳанги китобхонӣ нақши ҳонавода омили бисёр таъсирбахш аст. Аз ҷониби дигар, ҳонавода беҳтарин муҳит барои тарбияи насли наврас буда, иртибот байнин наврасон ва волидайн нерумандтарин иртибот ба ҳисоб меравад. Муҳит ва шароити ҳонавода, роҳҳои тарбия, тарзи андешаронӣ ва муносибати волидайн дар баланд бардоштани ҷаҳонбинии ҷавонон нақши бориз дорад, алоқамандӣ бо китобу мутолиа, мавҷудияти китоб дар хона ва

дасрасӣ ба он дар раванди ташаккули одату малака ва рушди фарҳанги мутолиаи китоб нақши бузург мебозад. Нақши мактаб ва низоми таҳсилот низ дар ташакkul ва рушди фарҳанги мутолиаи китоб беандоза аст. Аз ин рӯ, пас аз хонавода, мураккабтарин вазифа дар самти ривоҷу равнақи китобхонии афроди ҷомеа ба зиммаи ниҳодҳои масъули таълиму тарбия, маҳсусан, Вазорати мориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон voguzor аст. Агар донишомӯзии хонанда дар муассисаи таълимӣ бо китоб оғоз ёфта, бо ёрии хониш ва ҳудомӯзӣ идома ёбад, ў дар тамоми даврони зиндагӣ аз мутолиаи китоб даст намекашад.

Омили дигари равнақи фарҳанги китобхонӣ ин савияи дониш, маҳорату малакаҳои қасбии китобдорон ва таҷрибаи китобхонаҳо дар ин раванд ба шумор меравад. Агар кормандони китобхонаҳо аз илми китобдорӣ барҳӯрдор бошанд, бешубҳа ҳамчун устод дар раванди ташакkul ва рушду такомули зехн ва маърифати хонандагон саҳми муносиб мегузоранд, аз ҷониби дигар, дар сурати мавҷуд будани китобҳои муносиб ва китобдорони соҳибқасб китобхонаҳо бо таваҷҷӯҳ ба ниёзҳо метавонанд ба омили муассири ҷараёни ташвиқи қиширҳои мухталифи аҳолӣ ба мутолиаи китоб табдил ёбанд. Азбаски мо аз зумраи ҳалқҳои мутамаддину соҳибкитоб ҳастем, мақому манзalati илму ҳунар дар байни мардум волост. Имрӯз ҳама, маҳсусан ҷавонону наврасон қӯшиши беандозai илмомӯзӣ доранд, ҳунарҳои наву замонавиро азбар менамоянд, омодаанд ба ҳалқи хеш аз сидқи дил хизмат кунанд. Ҳамин сифатҳои воло - ватандӯстиву меҳанпарварӣ, ки аз донишомӯзӣ, ҳунармандӣ сарчашма мегиранд, маҳз дар китобхона парвариш мейбанд.

Имрӯз муҳимтарин омили пешрафти ҷомеа мавҷудияти дониши нав ва иттилооти фаровон аст. Ин иттилооту донишҳо танҳо бо роҳи мутолиаи китоб ва дигар воситаҳои илмию адабӣ ба даст меоянд. Аз ин рӯ, Пешвои миллат зимни ироаи

Паёми хеш ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбарони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳоро вазифадор намуданд, ки баҳри мукаммалгардонии фонди китобии китобхонаҳои соҳавӣ ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ маблагҳои зарурӣ ҷудо намоянд.

Таърихи пурифтиҳори ҳалқи тоҷик мактаби бузурги ҳудшиносӣ мебошад ва мо вазифадорем, ки ба он арҷ гузорем, саҳифаҳои дураҳшони қаҳрамониву диловарии гузаштагони ҳудро омӯзем ва онро ҳамчун асоси ғояи ватандӯстиву садоқат ба Ватан тарғиб ва ташвиқ намоем. Пешвои миллат дар Паёми навбатӣ иброз намуданд, ки баҳусус, дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рушди технологияҳои иттилоотӣ рӯ овардан ба таъриҳ ва оғоҳ будан аз аслу насаби хеш барои ҳар як фарди миллат, хусусан, насли наврасу ҷавон зарур ва ҳатмӣ мебошад.

Зимни ироаи Паём Пешвои миллат ба Ҳукумати мамлакат супориш доданд, ки бо мақсади омӯзиши амиқи таърихи пурифтиҳори ҳалқи тоҷик шоҳасари Бобоҷон Faфуров - китobi «Тоҷикон»-ро аз ҳисоби Фонди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп карда, то ҷаҳни 30-солагии Истиқлолияти давлатӣ аз номи Роҳбари давлат ба ҳар як оилаи қишивар тухфа намояд. Сарвари давлат вазоратҳои маориф ва илм, фарҳанг ва Академияи илмҳоро вазифадор намуданд, ки китоби мазкурро ба забонҳои байналмилалӣ тарҷума ва чоп карда, нусхай электронии онро тавассути шабакаҳои иттилоотӣ паҳн созанд [4].

Сокинони мамлакат ин пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро бо ҳуҷнудӣ истиқбол гирифтанд. Ин иқдоми Пешвои миллат имкон медиҳад, ки ҳар як сокини қишивар аз таърихи пурифтиҳори миллати тоҷик ба хубӣ воқиф гардида, дар рушду пешрафти қишивар саҳми фаъол гузорад.

Дар шароити кунунӣ, яъне замоне, ки ҳар як фарди ҷомеа ба ҳудшиносӣ ва ҳифзи хотираи таърихии ҳуд беш аз пеш

ниёз дорад, чопи ин шоҳасар ва дастраси тамоми мардуми кишвар гардондани он ба густариши эҳсоси ватандӯстиву ифтихори миллӣ ва болоравии сатҳи маърифатнокии чомеаи мо ҳамаҷониба мусоидат ҳоҳад кард.

Шоистаи зикр ва таҳсин аст, ки ҳар як иқдом ё санаде, ки аз олами афкору андешаҳои сабзу созандай Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзи вуҷуд мекунад, боиси болоравии маънавиёти мардум, баҳусус насли ҷавон ва умуман қишлоҳои муҳталифи чомеа мегардад.

Дар радифи андешаҳои пурқимат нисбат ба китобу китобдорӣ Сарвари давлат, инчунин, пешниҳод намуданд, ки ҳар сол озмунҳои ҷумҳуриявии «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» ва «Тоҷикистон - Ватани азизи ман» миёни таълимгирандагони муассисаҳои томактабӣ, ибтидойӣ, таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олӣ ва ба ин восита ҷалб намудани ҷомеа ба китобу китобхонӣ доир карда шаванд. Дар баробари ин, масъулонро муваззаф соҳтанд, ки минбаъд ғаъолияти хуби китобхонаҳоро дар мақомот, ташкилот, муассисаю корхонаҳо ва ҷамоатҳои дехот таҳти назорат гирифта, китобхона бунёд намуда, онҳоро бо китобҳои бадеиву тарҷумашудаи осори адабони ватанию ҷаҳонӣ таъмин намоянд.

Тавре аз мушоҳида ва сӯҳбату воҳӯриҳо бо наврасону ҷавонон, устодон ва донишҷӯён бармеояд, онҳо иқдоми фарҳангии Сарвари давлатро муҳим ва саривақтӣ арзёбӣ мекунанд. Зеро китоб яке аз беҳтарин оғаридаҳои инсон буда, тавассути он насли имрӯза аз таҷрибаи ниёғони хеш баҳраманд гардида, афкору андешаи худро сайқал дода, барои ояндагон ба мерос мегузорад, зеро китоб яке аз сарчашмаҳои муҳимтарини хештаншиносӣ ва ифтихори миллӣ маҳсуб меёбад.

Бо мақсади тарғибу ташвиқи ҳамаҷонибаи нуқтаҳои Паёми Пешвои миллат ва ба роҳ мондани хизматрасонии босифати китобхонавӣ - иттилоотӣ ба қишлоҳои гуногуни чомеа пешниҳодҳои зеринро манзур менамоем:

- барқарор намудани шуъбаи илмӣ - методии Китобхонаи миллии Тоҷикистон ба сифати соҳтори мустақил;

- ба роҳ мондани чопи васеи дастурҳои гуногуни илмӣ-методӣ ба ёрии тамоми кормандони китобхонаҳои ҷумҳурӣ новобаста аз тобеияти идоравӣ;

- ба талаботи рӯз мувоғиқ гардондани намуди берунӣ ва доҳилии ҳамаи китобхонаҳои давлатию оммавӣ, фароҳам овардани шароитҳои мусоид барои кору ғаъолияти кормандон ва хониши истифодабарандагон;

- тарғибу ташвиқи ҳамаҷонибаи бартарияти китоб дар баландбардории маънавиёти мардум, такмили донишу маҳорат, малака, тарбияи ҳисси хештаншиносӣ ва ифтихори миллӣ;

- бо мутахассисони баландхитисоси соҳавӣ таъмин намудани китобхонаҳо;

- дар китобхонаҳои марказии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ташкил намудани намоиши адабиёти нодир;

- ташкили оvezai китobi «Тоҷикон» - и Бобоҷон Гафуров дар ҳар як муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, бавижа дар китобхонаи мактабӣ;

- барои ҷалби бештари хонандагон ба мутолиаи китоб дар китобхонаҳои давлатию оммавӣ ҳамасола ташкил намудани озмуни «Ҳонандай беҳтарин»;

- баҳри таъмини пурраи китобхонаҳо бо технологияи мусоири иттилоотӣ ва телекоммуникатсионӣ таҳия намудани «Барномаи давлатии компютерқунонии китобхонаҳои давлатию оммавии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025»;

- бо мақсади таъмини дастрасии озодона ва пурраи гурӯҳҳои имкониятшон маҳдуд ва осебпазири аҳолӣ ба китоб ва дигар маводи иттилоотӣ эҳё намудани анъанаҳои китобдории даврони шӯравӣ - китобхонаҳои сайёр, нуқтаҳои китобдӣ ва китобкашонӣ;

- пайваста ғанӣ гардондани фонди китобхонаҳои давлатию оммавӣ бо адабиёти тозанашр.

АДАБИЁТ:

1. Бӯриев, К. Пешгуфтор [Матн]: / К. Бӯриев // Фаъолияти китобдорӣ дар Тоҷикистон. - Душанбе: Арҷанг, 2018. - Ҷ.7. - С.3-9.
2. Гаффорӣ, Н. Сипари ҳастии миллат [Матн]: / Н.Гаффорӣ // Китобхона - олами афсона.- Душанбе: Меъроҷ, 2016.- С. 3-6.
3. Дар бораи фаъолияти Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2019 ва вазифаҳо дар соли 2020 [Маводи электронӣ]: <https://www.vfarhang.tj/index.php/tj/>.
4. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 26 декабря соли 2019 // Ҷумҳурият.-2019.-26декабр.
5. Сӯғизода, Ш. Ҷаҳонро ба дониш тавон ёфтанд [Матн]: / Ш. Сӯғизода // Фаъолияти китобдорӣ дар Тоҷикистон. – Душанбе: Арҷанг, 2018. - Ҷ.7. - С.71-85.
6. Қонуни Ҷумҳури Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти китобдорӣ» [Маводи электронӣ]: info@mmk.tj/.

ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАЦИОНӢ - МЕТОДӢ - КАФОЛАТИ РУШДИ СОҲАИ КИТОБДОРӢ

Мақола ба яке аз мавзӯъҳои муҳимми соҳаи китобдории миллӣ - фаъолияти инноватсионӣ - методӣ бахшида шуда, муаллифон онро кафолати боъзтимоди рушди соҳаи китобдорӣ арзёбӣ намудаанд.

Ба андешаи муаллифони мақола, дар шароити ҷаҳонишавии фазои иттилоотӣ ва рушди илму техника нақши китобу китобхонаҳо дар пешрафти тамоми соҳаҳои ҳёти чомеа беш аз пеш баланд мегардад. Онҳо барҳамдиҳии шӯъбаи илмӣ-методии Китобхонаи миллии Тоҷикистонро ҳамчун рӯйдоди манғӣ дар соҳаи китобдорӣ арзёбӣ намуда, барқарорсозии онро тақозои замон меҳисобанд. Зоро тавассути барқарорсозии он фаъолияти китобхонаҳои тамоми вазорату идораҳои мамлакат ҳамоҳанг соҳта шуда, китобдорон ба шарофати дастурҳои илмӣ - методӣ аз дастовардҳои тозатарини соҳаи китобдорӣ, таҷрибаи ғаниҳи ҳамкасбони хориҷии худ огоҳӣ пайдо намуда, сатҳу сифати хизматрасонии китобдорӣ - иттилоотӣ ба истифодабарандагонро баланд мебардоранд.

Дар мақола иқдомҳои навбатии Пешвои миллат ҳамчун дастури роҳнамо дар соҳаи китобдорӣ ва василаи муҳимтарини баланд бардоштани сатҳи донишандӯзии ҷавонону наврасон, ташаккули ҷаҳонбинии онҳо арзёбӣ гардида, баҳри татбиқи амалии онҳо пешниҳодҳои мушахҳас манзур гардидаанд.

Калидвожаҳо: китобхона, Президент, китоб, иттилоот, инноватсия, Китобхонаи миллӣ, Тоҷикистон, Вазорати маориф ва илм, фарҳанг.

ИННОВАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА

Статья посвящена одной из важнейших тем в области национального библиотечного дела - инновационной и методической деятельности, авторы считают ее надежной гарантией развития библиотечной отрасли.

По мнению авторов статьи, в условиях глобализации информационного пространства и развития науки и техники роль книг и библиотек в развитии всех сфер общества возрастает. Они считают упразднение научно-методического отдела Национальной библиотеки Таджикистана негативным событием в области библиотечного дела и считают его восстановление вопросом времени. Поэтому благодаря его восстановлению будут координироваться деятельность библиотек всех министерств и ведомств страны, а библиотекарь, благодаря научным и методическим указаниям, будет в курсе последних

достижений в области бухгалтерского учета, богатого опыта своих зарубежных коллег и улучшить качество библиотечных и информационных услуг.

В статье дается оценка следующих шагов Лидера Нации, как руководство в области библиотечного дела и важнейшие средства повышения уровня знаний молодежи и подростков, формирование их мировоззрения, а также даются конкретные рекомендации для их практического применения и реализации.

Ключевые слова: библиотека, Президент, книга, информация, инновации, Национальная библиотека, Таджикистан, Министерство образования и науки, культура.

INNOVATIVE-METHODICAL ACTIVITY IS A GUARANTEE OF THE DEVELOPMENT OF THE LIBRARIANSHIP INDUSTRY

The article is devoted to one of the most important topics in the field of national librarianship - innovation and methodological activities, and the authors consider it a reliable guarantee for the development of the library industry.

According to the authors of the article, in the context of globalization of the information space and the development of science and technology, the role of books and libraries in the development of all spheres of society is growing. They consider the abolition of the scientific and methodological department of the National Library of Tajikistan as a negative event in the field of librarianship, and consider its restoration as a matter of time. Because through its restoration, the activity libraries of all ministries and departments of the country will be coordinated, and librarianship, thanks to scientific and methodological guidelines, will be aware of the latest achievements in the field of bookkeeping, the rich experience of their foreign colleagues and improve the quality of library and information services.

The article assesses the next steps of the Leader of the Nation as a guide in the field of librarianship and the most important means of raising the level of knowledge of young people and adolescents, the formation of their worldview, and provides specific recommendations for their practical implementation.

Keywords: library, President, book, information, innovation, National Library, Tajikistan, Ministry of education, culture.

Сведения об авторах: Шосайдзода Сафар Хасан – кандидат педагогических наук, доцент, помощник ректора Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзаде, 734019, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева, 17/6, тел.: (+992) 919 198 127, E-mail: shosaidov57@mail.ru

Зафари Шариф – заведующий кафедрой библиотековедения и библиографоведения ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде». Адрес: Республика Таджикистан, 734055, город Душанбе, ул. Борбад, 73 а, тел.: (+992) 93 806 02 72.

Information about the authors: Shosaidzoda Safar Hasan - candidate of pedagogics, assistant to the rector of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulugzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev Str., Tel.: (+992) 919 198 127, E-mail: shosaidov57@mail.ru

Zafari Sharif – head of the Department of library science and bibliography of the SEI «Tajik state Institute of culture and arts named after Mirzo Tursunzoda». Address: Republic of Tajikistan, 734055, Dushanbe city, Borbad st. 73 a, tel.: (+992) 938060272.

ТАЪСИРИ СИЁСАТИ ДАВЛАТ ДАР БАРНОМАСОЗИИ ТЕЛЕВИЗИОНИ ТОЧИКИСТОН

Рахимов Б.

МДТ «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода»

Ҳар як барномае, ки дар жанрҳои журналистикаи телевизион таҳия мешавад, дар худ ғояҳои сиёсии давлатро инъикос менамояд. Телевизиони Тоҷикистон соҳтори пурқуввати идеологиест, ки сиёсати пешгирифтаи давлатро дар фаъолияти ҳамешагии худ тарғиб менамояд. Бинобар ин, «Барои мустаҳкам кардани пояҳои давлати миллӣ ба ин рукни чоруми ҷомеа таваҷҷӯҳи вижа зарур аст» [8, с.16].

Дар ҳаёти сиёсии ҷомеаи мусир Телевизиони Тоҷикистон яке аз василаҳи муҳимтарин ва таъсиррасон ба шууру мафкураи ахли ҷомеа маҳсуб меёбад, ки вазифаҳои худро таҳти сиёсати хирадмандонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иҷро мерасонад. Бо ин мақсад расонаҳои иттилоотӣ, ки аз якчанд ҷузъ иборат мебошанд ва дар маҷмӯъ як ниҳоди муҳимми ҳаёти сиёсиро ташкил медиҳанд, дар ҷомеа мақоми баландро қардаанд.

Матбуот, радио ва телевизионро бо як қатор ҳусусиятҳо дар қатори се шоҳаи ҳокимијат: қонунбарор, иҷроия ва судӣ «ҳокимијати чорум» медонанд. Мақоми сиёсии воситаҳои ахбори омма дар он зоҳир меёбад, ки журналистон - намояндагони онҳо дар фаъолияти худ чунин амалҳоро ба иҷро мерасонанд:

Ташаккул додани афкори омма тавассути иттилооти сиёсӣ;

✓ Таъсири мусбат расондан ба раванди ҳаёти сиёсӣ;

✓ Барҳӯрдор гардондани аҳолӣ аз маълумоти сиёсии дохилӣ ва ҳориҷӣ;

✓ дар замони ҷаҳонишавии фарҳанг ва тамаддун баланд бардоштан дараҷаи маълумотирии сиёсии аҳолӣ;

✓ Ба роҳ мондани иртиботи ҳамешагии ҷомеа поёни ҷомеа бо ҷинаи боло;

✓ Муштарак гардондани муҳокимаҳо, фикру ақидаҳо дар баррасии масоили гуногунпаҳлу, аз ҷумла қабули қонуну қарорҳо;

✓ Ба назар гирифтани манфиатҳои умум, барқарор кардани адолати иҷтимоӣ дар ҷомеаи шаҳрвандӣ;

✓ Ҷоннок намудани маълумотгирӣ ва маълумотрасонии дукутба: болоӣ ва поёни дар фаъолияти ҳамешагии журналистон ва гайра.

«Васоити ахбори омма ҳамчун системаи иттилоотӣ аз зерсистемаҳои муҳталиф иборат мебошад. Айни замон ҷаҳор зерсистемаи васоити ахбори оммаро аз ҳам фарқ менамоянд: матбуот, радио, телевизион ва интернет. Ҳар яке аз ин зерсистемаҳо доираи шумораи зиёди шабакаҳои паҳн намудани иттилоот буда, бо роҳҳои гуногун ба афкори ҷамъияти таъсир мерасонанд» [5, с. 252- 253].

Телевизион бо ҳусусияти ҳоси худ ба ду узви ҳиссияти инсон: босира ва сомеа таъсир расонда, маълумотирии инсонро мукаммал мегардонад. Мо аз пайдоиши аввалин нишонаҳои журналистика дар ҷомеаи тоҷикон то имрӯз шоҳид гардидаем, ки ВАО ҳамчун воситаи муҳимми иттилоотӣ барои ҳамаи системаҳои сиёсӣ дар ҳама давру замон маҳз ба мардум дар бораи сиёсати дохилӣ ва беруни давлат маълумот медиҳад. Маълумоти дуқутбаро расондани журналистон – кормандони ВАО яке аз ҳусусиятҳои ҳоси ин ниҳоди сиёсӣ дониста мешавад. Ин тариқи маълумотрасонӣ дар ҷомеа манфиати бештар мерасонад. То ҷое мушоҳида кардаем ва оғаҳӣ дорем, яке аз

маълумотҳои дуқутба - ин маълумоти болой мебошад, ки характери расмӣ дорад ва аз тарафи мақомоту ташкилотҳои давлатӣ пешниҳод мешавад. «Журналистоне, ки фаъолияти мақомоти ҳукуматиро инъикос месозанд, буҷа ва дигар ҳуччатҳои молиявиро бояд хондаву шарҳ дода тавонанд» [2, с. 110].

Таҳлили дурусти далелҳо зимни таҳияи ҳабар, гузориш, муҳбирнома, ҳисбот ё дигар жанри журналистикаи телевизион аз журналист дониши комили соҳаро тақозо мекунад. Аз ин рӯ, ба маводи расмӣ ва гайрирасмӣ, ки журналист дар фаъолияти қасбӣ сари кор мегирад, бояд андешамандона рафтор намояд.

Муҳакқики соҳаи журналистика Ҷумъа Куддус дар дастури таълимии «Таҳқиқоти журналистӣ» маълумоти расмиро чунин шарҳ додааст: «Ба ғурӯҳи иттилооти расмӣ тамоми намудҳои эҷоди журналистии пешина: газета, мачалла, китобҳо, сайти интернет, барномаҳои телевизион ва радио ва гайра дохил мешавад» [3, с. 15].

Дар пешниҳоди маълумоти кутби болой журналист бояд аз принсипи журналистикаи холис - беғаразӣ истифода кунад. «Бо сиёсатмадорон, намояндагони ҳизбҳо, мансабдорони зинаҳои гуногуни ҳокимият ҳолисона муносибат кардан лозим аст. Зоро мо ҳақ надорем, ки ин ё он тарафро ҷонибдорӣ кунем» [6, с. 33].

Иттилооте, ки аз байнӣ мардум гирифта мешавад, маълумоти поёнӣ меноманд. Ин гуна иттилоъ бештар фарогир ва инъикоскунандай пахлӯҳои психикию сиёсии доираи васеи ҳалқ мебошад. Маълумоти поёнӣ барои дуруст муайян кардани афкори умум дар робита ба сиёсати пешгирифтаи Ҳукумат, бартараф кардани камбудиҳои ҷойдошта дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ мебошад, ки мақсади афкори умум дар сиёсати пешгирифтаи давлат дуруст муайян гардида, дар бораи бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта дар соҳаҳои ҳаёти иҷтимоӣ ҷораҳои зарурӣ андешидан мешаванд.

Модом, ки ВАО ҳусусияти бештари таъсиррасонӣ дорад, мусаллам аст, ки ин ниҳод аз назорати давлат дар канор буда наметавонад ва Ҳукумат қӯшиш менамояд, ки дар ҳама ҳолат расонаҳои иттилотиро ба манфиати ҳуд дар тарғиби сиёсат ва идеология ба кор барад. ВАО барои таъсир расондан ба шуури фардӣ, ғурӯҳӣ ва колективонаи одамон қодир аст, метавонад ҳодисаҳои ҳуруҷкунандаро пешгӯӣ ва пешгирий намояд, ин қудрати бузурги он аз дидгоҳи ҳокимияти давлатӣ ва шахсони воломақом аҳамияти хоса пайдо мекунад. Бо гузашти айём вазифаҳои журналистика бо тариқи васеъ ва ё маҳдуд шуданаш тафийр мейбанд. Журналисти телевизион вазифаҳои ҳудро дар асоси вазифаҳои ташкилоти ВАО: «- вазифаи иттилоотио коммуникативӣ (паҳн намудани иттилооти сиёсӣ, ба роҳ мондани иртибот ва муошират)», [5, с. 253] ба субут мерасонад. Вазифаи иҷтимоии журналистика то чи андоза ғаҳмо бошад, фаъолияти он ба ҳамон андоза босамар мешавад.

Дарк кардани қоидаҳо, ҳукуқу ӯҳдадориҳои меҳнатии кормандони ВАО имкон медиҳад, ки онҳо дар бораи вазифа ва ҳусусияти фаъолияти ҳуд таассуроти дуруст пайдо кунанд, то дар иҷрои вазифаи ба зимиашон гузашташуда озодона, босалоҳият ва бо маҳорати қасбӣ баромада тавонанд. «Дар ҳама давру замон ба муҳаррир - журналист талабот қалон буд ва ҳаст. Баланд бардоштани таъсирнокии воситаҳои ахбори умум, аз ҷумла телевизион, пеш аз ҳама, ба дараҷаи донишу маҳорати журналист вобастагии қалон дорад. Ин ба ҷараёни инкишофи иҷтимоӣ - сиёсии ҷамъият низ марбут аст» [1, с. 60].

Телевизиони Тоҷикистон ҳамчун ҷузъи ВАО якчанд вазифаҳо дорад ва муҳимтарини он вазифаи иттилоотӣ буда, аз ҷамъоварии маълумоти зарурӣ, коркард ва таҳлили факту далелҳо аз фаъолияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ барои шаҳрвандон мебошад. «Таҳлили сиёсӣ - кори ҷолиб, аммо нозуқ

аст. Дар ин чо муҳим он аст, ки муттасил фикр кардан ва пурсидан лозим аст» [7, с. 258].

Аз идораи барномаҳои сиёсии Телевизиони Тоҷикистон як зумра барномаҳо пешкаши тамошобин гардонда мешаванд. Барномаҳои «Меҳвар»-и Мирализода Умед, «Тадқиқоти журналистӣ»-и Хайрулло Мадисоев, «Қонун»-и М. Ёрмуҳаммад, «Об манбаи ҳаёт»-и Давлатёр Валиев, «Мурофиа»-и Назарзода Маъруф, «Дар мавзӯи рӯз»-и Хайруллоҳода Раҳматулло, «Тоҷикистон ва ҷаҳон»-и Фатҳиддин Маизов аз рӯи нақшай барномасозии идора ва барномаҳои «Сиёсати муваффак», «Аз Паём то Паём», «Набзи Истиқлол», «Ҳукумат» аз ҷараёни баргузории ҷорабинҳои сиёсӣ манзури тамошобинон гардонда мешаванд.

«Чуноне ки зикр намудам, соли ҷорӣ татбиқи амалии ташабbusи ҷоруми ҷаҳонии мо доир ба масъалаҳои об- Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028» оғоз гардид, ки барои расидан ба ҳадафҳои рушди устувори марбут ба захираҳои об дар ҳамаи сатҳҳо заминаи зарурӣ ва васеъ фароҳам меорад. Ҳамаги ҷанд рӯз пеш, яъне 20 декабря соли 2018 Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид лоиҳаи қатъномаи пешниҳоднамудаи Тоҷикистонро таҳти үнвони «Шарҳи миёнамуҳлати фарогири ҷараёни татбиқи Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028» яқдилона ва бо ҳаммуаллифии 190 қишвари узви созмон қабул кард» [10, с. 41- 42].

Ин нуктаи муҳимми Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ -Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олий ба роҳандозии барномаи «Об манбаи ҳаёт» дар идораи барномаҳои сиёсии Телевизиони Тоҷикистон замина гузошт.

Характери сиёсӣ дар аксари маводи иттилоотӣ, таҳлилий, публитсистию бадеӣ, ки аз тарафи журналист таҳия карда мешавад,

ба назар мерасад. «Боиси ёдоварист, ки муҳимтарин рисолати расонаҳои ҳабарӣ, пеш аз ҳама, дастгирӣ ва тарғиби ҳамаҷонибаи сиёсати имрӯзai Ҳукумати қишвар бояд қарор дошта бошад» [8, с. 18].

Имрӯз бархе аз журналистон «ҳабарҳои бесиёсат» (максусан дар радио) гуфта, ҳабарҳои фарҳангиро мадди назар мегиранд. Лекин то чи андоза бовар ҳосил кардан мумкин аст, ки дар ин ҳабарҳо, гузоришҳо ва ё барномаҳои телевизионию радиоӣ сиёсат дида намешавад. Пойдории мамлакат дар сиёсат аст ва ҳеч як соҳа бе сиёсати давлат рушд карда наметавонад.

Телевизион асосан воситаи тарғибари сиёсати давлату Ҳукумат дониста мешавад ва ин сиёсат бо шаклҳои гуногуни барномасозӣ гардида, ба аҳли ҷомеа расонда мешавад. Бо ин мақсад равишҳои гуногуни барномасозӣ дар телевизион мавҷуд аст, ки бо истифода аз ин усулҳо шаклгирии барномаҳо роҳандозӣ шуда, дар як навбат шахс иттилоъ гирифта, фароғат мекунад ва ҳамзамон, дар маҷрои сиёсат қарор мегирад.

Дар ҳаёти ҳаррӯзai муқаррарӣ мо аз Телевизиони Тоҷикистон ибораҳои «Фарҳанги истеҳсолӣ», «Фарҳанги боғдорӣ», «Фарҳанги либоспӯшӣ», «Фарҳанги меҳмондорио меҳмоннавозӣ», «Фарҳанги муошират» ва гайраро мешунавем, ки ҳар қадоми онҳо танҳо ба ҳусусияти фаъолияти соҳаи алоҳидай ҳаётӣ нигаронида шуда, дар маҷмӯъ чун унсури фарҳанги умумӣ баромад менамоянд. Лекин сиёсати фарҳангпарварона дар маркази онҳо қарор дорад ва ба ҳар соҳа таъсир гузошта метавонад.

Сиёсати давлатиро мо дар барномасозии Телевизиони Тоҷикистон ҳамарӯза шоҳид мегардем. Фаъолияти идораи барномаҳои сиёсӣ дар Телевизиони Тоҷикистон маҳз барои тарғибу ташвиқ кардани воқеаҳои сиёсии дохилу ҳориҷи қишвар равона карда шудааст. «Дар тӯли 20 соли соҳибистикӯлии Тоҷикистон Шабакаи якуми Телевизиони Тоҷикистон ва идораи барномаҳои сиёсии

он дар тарғибу ташвиқи сиёсати дохилию хориции Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва фармону дастурҳо, ҳидояту роҳнамоиҳо Сарвари давлат ҳиссаи арзанда гузошт. Ҳамзамон, кормандони идораи сиёсии телевизионро мебояд, ки дидгоҳи сиёсиашон хеле қавӣ ва дастрасии хубе ба интернет ва дигар васоили фановарии муосир дошта бошанд» [4, с. 31].

Дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии мамлакат таъкид гардида буд, ки: "Дар раванди истеҳсолот ба соҳаи кишоварзӣ ҳамчун яке аз соҳаҳои муҳимми иқтисоди кишвар эътибори аввалиндарача дода мешавад, зоро ҳифзи амнияти озуқавории мамлакат аз сатҳи рушди ин соҳа вобастагии мустақим дорад" [9, с. 22]. Телевизиони Тоҷикистон ин масъаларо тавассути идораи барномаҳои кишоварзӣ амалӣ мегардонад. Ба гунаи мисол, журналисти телевизион мусоҳибонро аз пешқадамони хочагии дехқонии ноҳияи пешқадам дар соҳаи кишоварзӣ ба студия даъват намуда, сухбат меорояд, бевосита аз хочагии дехқонӣ намоиш омода мекунад, маҳсулу дастоварди хочагии зарбдорро ҳамчун намуна ба омма ташвиқу тарғиб мекунад ва ҳатман аз нуктаҳои муҳимми Паёми Президенти кишвар дар барномаи худ ёдовар мешавад.

Аз натиҷаи арзишҳои маънавии фарҳанг низ телевизион мардумро барҳӯрдор мегардонад. Масалан, дар соҳае кашфиёт гузарондани олимон, ки дар натиҷаи дониши андӯхтаи онҳо сурат гирифтааст ё санъат, ки тарғибари фарҳанги миллии тоҷикон мебошад, бояд пайваста тарғибу ташвиқ шаванд. Фоя, забон, санъат, урғу одат, анъана, меъёрҳои иҷтимоӣ ва арзишҳо низ ба маънавиёти инсон даҳл доранд ва аҷр гузоштан ба онҳо, аз қабили доир кардани Рӯзи забони давлатӣ дар муассисаҳои таълимӣ, ки инъикосаш тавассути телевизион сурат мегирад, дар асоси сиёсати давлат ба нақша гирифта мешавад.

Аксаран чунин мепиндоранд, ки маълумот дар бораи обу ҳаво, намоишҳои

дилхушкунанда, варзиш характери сиёсӣ надоранд. Ба аҳбори сиёсӣ ҳамон ҳабарҳои дохил мешаванд, ки аҳамияти ҷамъияти доранд ва давлат ба онҳо таваҷҷуҳ зохир менамояд.

Дар ин маврид, масалан, дар масъалаи обу ҳаво, ба як нукта таваҷҷуҳ намудан лозим аст, ки аксари минтақаҳои Тоҷикистон кӯҳсor буда, иқлими онҳо аз ҳам фарқ мекунад. Номусоидии обу ҳаво дар интиқоли маводи кишоварзӣ ё саноатӣ таъсири худро расонда, инчунин метавонад ҳаёти одамонро зери ҳатар монад. Аз ин рӯ, дар ин тарзи иттилоърасонӣ сиёсат ба назар мерасад. Ё мисоли дигар: намоишҳои дилхушкунанда тавассути телевизион ҳусусияти сиёсӣ доранд, зоро ин воситай тарбия аст. Тарбия бошад, дар баробари таълим зери таъсири сиёсати давлат қарор дорад. Мавриҷое ба назар мерасанд, ки ҷавонон ба корҳои ношоиста даст мезананд ё ба ғурӯҳҳои ифротӣ шомил мешаванд. Вазифаи телевизион тавассути ана ҳамин ҷуна барномаҳо, ки аз таъкидҳои ҳамешагии Сарвари давлат ва сиёсати хирадмандонаашон бармеояду манша мегирад, тарбия кардани наврасону ҷавонон аст.

Варзиш, бешак, дар тарғиби сиёсати давлат, яъне солимгардонии ҷомеа нақши муҳим мебозад. Ин соҳа низ чун соҳаҳои дигар аз сиёсат берун буда наметавонад. Масалан, дар бораи шахси варзишгар, ки дар мусобиқаҳои варзишӣ кишвари моро муаррифӣ кардааст, ҳабар, гузориш, мусоҳиба, сухбат, лавҳа, очерк ё филми мустанаду ҳунарӣ таҳия кардану паҳш намудан тавассути телевизион ифтихори тоҷикистониён аст. Шинохти тоҷикон дар ҷаҳон бо ҳар роҳу воситай мусбат яке аз сиёсатҳои пешгирифтаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эсмомалӣ Раҳмон мебошад. Ҳамчунин, ин ҷуна мусобиқаҳои варзишӣ дар асоси сиёсати мутақобилаи ду ва ё зиёда кишварҳо сурат мегирад. Пас, чӣ ҷуна мо метавонем гӯем, дар замоне, ки соҳтану ба истифода додани

майдончаҳои варзишӣ ё зинда гардондани анъанаҳои қадимӣ, аз қабили оммавӣ гардондани бозиҳои варзишие, ки миёни мардуми тоҷик анъана гардидааст, варзиш ба сиёсат иртибот надорад? Аз ин бармеояд, ки сиёсат ба фаъолияти ҳамешагии соҳаҳои муҳталиф, баҳусус соҳаи телевизион таъсир мерасонад. Дар ташаккули афкори омма, андешаи онҳо дар бораи ин ё он ҳодисаю воқеаи баамаломада, ки ба фаъолияти дохилию хориҷии мамлакат, роҳбарони сиёсӣ алоқаманд аст, телевизион нақши калидӣ мебозад.

Бо дониш мусаллаҳ кардани шаҳрвандон ва аз маърифати сиёсию ҳуқуқӣ, иқтисодию фарҳангӣ барҳӯрдор гардондан ин маълумотдиҳӣ мебошад, ки ба вазифаи дигари ВАО, баҳусус телевизион иртибот мегирад. Ин вазифа ба шаҳрвандон имкон медиҳад, ки донишҳои гирифтаашонро бо дигар сарчашмаҳои дарёftи иттилоот муқоиса намоянд ва баҳо гузоранд. Лекин, икror бояд шуд, ки ВАО имконияти мунтазам расондани донишҳои сиёсиро ба шаҳрвандони кишвар надорад. Дар баробари ВАО дигар муассисаҳои фарҳангию маърифатӣ, аз қабили муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олии қасбӣ, театрҳо ва гайра низ фаъолият мекунанд, ки ин вазифаро бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ бояд иҷро кунанд.

Дар замони мусоир рӯ овардани аҳли ҷомеа ба шабакаҳои иҷтимоӣ ва

нахусттарчашмаи маълумот донистани он ба назар мерасад. Муҳаққики соҳаи журналистика Г. Умарова навиштааст: «Имрӯз, чуноне ки ишора кардем, пешравиу тараққиёти расонаҳои иртиботӣ, маҳсусан воситаҳои ахбори омма, инчунин журналистикаи онлайнӣ ҷаҳонро фаро гирифтааст ва ҳатто забт кардааст. Агар ба фаъолияти ояндаи ВАО назар дӯзем, дар солҳои начандон дур аз тарики телевизион рӯйдодҳои сайёра ба хонадони ҳар яки мо ворид гардида, моро ба андеша водор менамояд...» [8, с. 18].

Зикри як нукта муҳим аст, ки ҳамасола Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ироа мегардад ва он тавассути ҳамаи шабакаҳои телевизионии кишвар пахш мешаванд. Мусаллам аст, ки идеяи аксари барномаҳои телевизион дар асоси нуктаҳои муҳимми Паёми Сарвари давлат пайдо мегарданд ва онҳо фазои электронии ахбори оммаро пурра менамоянд.

Таҳлили амиқи фаъолияти гуногунпахлуи ҳаёти ҷомеа вобаста ба соҳаҳо ва мустақиман пахш намудани Паёму суханрониҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, на танҳо тавассути Телевизиони Тоҷикистон, балки ба воситаи ҳамаи шабакаҳои телевизионии ҷумҳурӣ, аз сиёсати фарҳанги давлат дар барномасозии телевизион шаҳодат медиҳад.

АДАБИЁТ:

1. Абдулсаломова Р. Телевизион ойинаи зиндагист. Душанбе «Сурушан», соли 2002. 143 с.
2. Дебора Поттер. Рӯзноманигори мустақил. Душанбе: - «13.09», 2010. 147 с.
3. Қуддусов Ҷ. «Таҳқиқоти журналистӣ». Дастури таълимӣ. «Авесто», 2004. 28 с.
4. Мирзоев И. «Рукни чорум». Қисми 2. Душанбе, «Матбуот», -2012. 265 с.
5. Муҳаммад А. Н., Хидирзода М. У., Сафарализода. Ҳ. Қ. «Сиёсатшиносӣ». Душанбе, «Паёми ошно», 2018. 414 с.
6. Муқим Ҷ. «Мусоҳиба ва техникаи таҳияи он».(Дастури таълимӣ). –Душанбе: Озар, 2013. 160 с.
7. Полетаев Э. Э. «Рӯзноманигори байналхалқӣ: роҳнамо барои муаллифон аз Осиёи Марказӣ». Душанбе, 2005. 280 с.
8. Умарова Г. «Телевизион ва воқеияти Тоҷикистон». Душанбе, «Шучоиён», 2011. 167 с.

9. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, 23 апрели соли 2014.

10. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, 26 декабри соли 2018.

ТАЪСИРИ СИЁСАТИ ДАВЛАТӢ ДАР БАРНОМАСОЗИИ ТЕЛЕВИЗИОНИ ТОҶИКИСТОН

Дар мақола муаллиф фаъолияти идораи барномаҳои сиёсии Телевизиони Тоҷикистонро дар тарғибу ташвиқи идеологияи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳаёти сиёсии чомеа мавриди таҳқиқ қарор додааст. Зерсистемаҳои иттилоотии ВАО: матбуот, радио, телевизион ва интернет ҳамчун воситаи таъсиррасон ба афкори шаҳрвандони чомеаи демократӣ дар мақола мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Доир ба ташаккули мақоми сиёсии ВАО чомеаи журналистӣ дар фаъолияти худ амалҳои умдаero бояд ба иҷро расонад, аз назари муаллиф дар асоси ҳашт банд баён гардидаанд. Ҷанбаи фарогирандаи мақола, усул ва хусусияти хоси таҳияи барномаҳои сиёсии телевизион дар асоси идеяи пешкадам, ки аз сиёсати Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бар меоянд, иборат аст.

Аз идораи барномаҳои сиёсии Телевизиони Тоҷикистон як зумра барномаҳо пешкаши тамошобин гардонда мешаванд, ки ҷанбаи сиёсӣ доранд. Барномаҳои «Мехвар» - и Мирализода Умед, «Тадқиқоти журналистӣ» - и Ҳайрулло Мадисоев, «Қонун» - и М. Ёрмуҳаммад, «Об манбаи ҳаёт» - и Ҷавлатёр Валиев, «Мурофиа» - и Назарзода Маъруф, «Дар мавзӯи рӯз» - и Ҳайруллоҳода Раҳматулло, «Тоҷикистон ва ҷаҳон» - и Фатҳиддин Маизов аз рӯи нақшай барномасозии идора ва барномаҳои «Сиёсати муваффак», «Аз Паём то Паём», «Набзи Истиқлол», «Ҳукумат» аз ҷараён ва баргузории ҷорабинҳои сиёсӣ, аз зумраи барномаҳое мебошанд, ки ҳаёти сиёсии кишварро инъикос менамоянд.

Калидвожаҳо: ҳаёт, сиёсӣ, телевизион, Тоҷикистон, маълумот, дуқутба, мақомот, идеология, журналист, барнома, иттилоот, тарғиб, ташвиқ, тарбия, иҷтимоӣ, ВАО, донишҳо, барномасозӣ, идора, ҳуқуқ, уҳдадорӣ, бегаразӣ, далел, мавод, фаъолият, ҷамъиятӣ.

ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ ТАДЖИКИСТАН

В настоящей статье автором рассматривается роль редакции политических программ телевидения в агитации и пропаганде идеологии Правительства Республики Таджикистан. В статье исследуются информационные подсистемы СМИ: печать, радио, телевидение и Интернет - как средства воздействия на сознание граждан демократического общества. Также излагаются точки зрения автора по формированию политической роли СМИ. Общество журналистов в своей деятельности должно осуществлять комплекс мер, который состоит из 8 пунктов. Охватывающий аспект статьи состоит из стиля и специфических особенностей разработки политических программ телевидения, основанных на прогрессивных идеях, которые вытекают из политики Основателя мира и национального единства - Лидера Нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Раҳмона.

В редакции политических программ телевидения «Таджикистан» телезрителям предлагаются ряд передач, имеющие политический аспект, Мирализода Умеда «Мехвар»

(«Ось»), Хайрулло Мадисоев «Журналистское исследование», М. Ёрмухаммад - «Закон», Давлатёр Валиев - «Вода - источник жизни», Назарзода Маъруф - «Мурофия» («Судебный процесс»), Хайруллоҳода Раҳматулло - «Актульные проблемы», Фахриддин Маизов - «Таджикистан и мир» и др.

По плану программирования редакции и передач «Сиёсати муваффақ» («Удачная политика»), «Из обращения», «Ритм Независимости», «Хукумат», - это передачи, которые отражают политическую жизнь нашей страны.

Ключевые слова: жизнь, политический, телевидение, Таджикистан, информация, дувухаспектный, органы, идеология, журналист, передача, сведения, агитация, пропаганда, социальный, СМИ, знание, программирование, редакция, право, обязанность, непричастность, факт, материал, деятельность, общественный.

IMPACT OF PUBLIC POLICY ON PROGRAMMING OF TELEVISION TAJIKISTAN

The author analyzed the activity of TV political programs of Tajikistan in the example of agitation and propaganda of ideology of the Government of the Republic of Tajikistan on the political life of the society. Also the subsystems of Mass media: press, radio, TV, and Internet as an influential device to Democratic society were considered in the article. According to author's analyze and conclusions, the journalism society must be brought to fruition, the important actions in its activity about the formation of political status. From the author's point of view it based on 8 points.

The main character of the article contains ways and peculiarities of the production political TV programs on the bases of advanced idea, is that the policy of the Founder of Peace and National Unity – The leader of the Nation, The President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon.

Many political TV programs of Tajikistan Channels are presented, have political aspects. Such as Miralizoda Umed's "Mehvar", Khairullo Madisoev's "Tadqiqoti Jurnalisti", M. Yormuhammad's "Qonun", Davlatyor Valiev's "Ob manbai Hayat", Nazarzoda Maaruf's "Murofia", Khayrullozoda Rahmatullo's "Dar mavzui ruz", Fathiddin Maizov's "Tojikiston va Jahon", "Siyosati muvaffaq", "Az Payom", "Nabzi Istiqlol", are the programs that, represent the political life of our country.

Keywords: life, political, television, Tajikistan, information, bipolar, authorities, ideology, journalist, program, propaganda, encourage, education, social, mass media, Universities, programming, control, law, responsibility, fact, material, organization.

Сведения об авторе: Рахимов Бободжон- заведующий отделом мониторинг качества учёбы ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде». Адрес: Республика Таджикистан, город Душанбе, проспект Борбад 73 «а». Тел: 988465864

Information about the author: Rahimov Bobojon - Head of the department of monitoring unit on education quality, of the SEI «Tajik state Institute of culture and arts named after Mirzo Tursunzoda». Address: 73a, Borbad Street, Dushanbe, Tajikistan.Tel: 988465864

МАЪЛУМОТ БАРОИ МУАЛЛИФОН

Талабот нисбат ба мақолаҳои илмие, ки барои чоп ба мачаллаи илмии «Фарҳанг ва санъат»-и МДТ «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода» пешниҳод мегарданд

Ҳамаи мақолаҳои илмие, ки барои чоп ба мачаллаи «Фарҳанг ва санъат» пешниҳод мегарданд, бояд ба талаботи зерин ҷавобгӯ бошанд:

а) мақолаи илмӣ бояд бо назардошти талаботи муқаррарнамудаи мачалла омода гардида бошад;

б) мақола бояд натиҷаи таҳқиқоти илмӣ бошад;

в) мавзӯи мақола бояд ба яке аз самтҳои илмии мачалла мувофиқат намояд.

Ҳамаи маводи илмие, ки ба мачалла пешниҳод мегарданд, бо ёрии системаи Antiplagiat барои муайян намудани дараҷаи аслияти матн санҷида мешаванд. Мақолаҳое, ки дар матни онҳо маводи дигар муаллифон бе овардани иқтибос истифода шудаанд, ба баррасии марҳилаҳои навбатӣ пешниҳод намегарданд ва ин гуна мақолаҳо ба чоп роҳ дода намешаванд.

Талабот нисбат ба таҳияи мақолаҳои илмӣ:

Матни мақола бояд дар формати Microsoft Word омода гардида, бо ҳуруфи Times New Roman барои матн бо забони русио англисӣ ва бо ҳуруфи Times New Roman. Тј барои матн бо забони тоҷикӣ таҳия гардида, дар матн ҳаҷми ҳарфҳо 14, ҳошияҳо 2,5 см ва фосилаи байни сатрҳо бояд 1,5 мм бошад.

Ҳаҷми мақола бо формати А4 бо назардошти рӯйхати адабиёти истифодашуда ва аннотатсияҳо аз 10 то 12 саҳифаро бояд дар бар гирад.

Соҳтори мақола бояд бо тартиби зерин таҳия гардад:

- индекси УДК (индекси мазкурро аз дилҳоҳ китобхонаи илмӣ дастрас намудан мумкин аст);

- номи мақола;

- насаб, дар шакли ихтисор ном ва номи падар (намуна: Шарипов Д.М.);

- номи муассисае, ки дар он муаллифи мақола кору фаъолият менамояд;

- матни асосии мақола;

- ҳангоми овардани иқтибос адабиёти истифодашуда ва саҳифаи мушахҳаси он бояд дар қавси чаҳоркунча [] нишон дода шавад. Намуна: [4, с.25]. Яъне, адабиёти №4 ва саҳифаи 25;

- нақшаҳо, схемаҳо, диаграммаҳо ва расмҳо бояд рақамгузорӣ карда шаванд. Инчунин, онҳо бояд номи шарҳдиҳанда дошта бошанд;

- рӯйхати адабиёти истифодашуда (на камтар аз 10 номгӯ ва на бештар аз 25 номгӯйи адабиёти илмӣ). Рӯйхати адабиёти истифодашуда бояд дар асоси талаботи ГОСТ 7.1-2003 ва ГОСТ 7.0.5-2008 таҳия гардад.

- баъди рӯйхати адабиёти истифодашуда маълумоти зерин бо се забон (точикӣ, русӣ ва англисӣ) омода карда шавад: номи мақола; насаб, ном ва номи падар; номи муассиса; аннотатсия ва калидвожаҳо (аннотатсия на камтар аз 20 сатр ва калидвожаҳо аз 7 то 10 номгӯ);

- дар охири мақола бо ду забон (русӣ ва англисӣ) маълумот дар бораи муаллиф ва ё муаллифон бо тартиби зерин нишон дода шавад: насаб, ном ва номи падар (пурра), дараҷаи илмӣ ва унвони илмӣ (агар бошанд), номи муассисае, ки дар он муаллиф кору фаъолият менамояд, вазифаи ишғолнамуда, телефон, e-mail, нишонии чойи кори муаллиф.



Маҷаллаи илмии «Фарҳанг ва санъат» бо Фармоиши Комиссияи олии аттестацонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 3 апрели соли 2019, № 69, ба Феҳристи маҷаллаҳои тақризшавандай Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид шудааст.

Научный журнал «Фарҳанг ва санъат» («Культура и искусство») по распоряжению Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан, от 3 апреля 2019 года, № 69, включён в Перечень рецензируемых журналов Республики Таджикистан.

The scientific journal "Culture and Art" on behalf of the Higher attestation commission under the President of the Republic of Tajikistan dated April 3, 2019, № 69, was included in the Register of review journals of the Republic of Tajikistan.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Требования к научным статьям, поступающим в научный журнал «Культура и искусство» ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде»

Все поступающие в редакцию журнала научные статьи должны соответствовать следующим требованиям: а) статья должна быть написана с соблюдением установленных требований журнала; б) статья должна быть результатом научных исследований; в) статья должна соответствовать одному из направлений (разделов) журнала.

Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие заимствований из открытых источников (плагиат), проверка выполняется с помощью системы Antiplagiat. Статьи, содержащие элементы плагиата, автоматически снимаются с рассмотрения, а авторы лишаются возможности опубликовать свою работу в журнале.

Требования к оформлению научных статей:

Статья должна быть подготовлена в формате Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, кегль 14, поля 2,5 см со всех сторон, интервал полуторный.

Объем статьи (включая аннотацию и список литературы) должен быть в пределах от 10 до 12 стр. формата А4.

Статья должна иметь следующую структуру:

- индекс УДК (индекс можно получить в любой научной библиотеке);
- название статьи;
- фамилия и инициалы автора (например, Шарипов Д.М.);
- название организации, в которой работает автор статьи;
- основной текст статьи;
- при цитировании конкретного материала ссылки указываются в квадратных скобках []. Образец: [4, с.25]. То есть, литература №4 и страница 25;
- таблицы, схемы, диаграммы и рисунки нужно сгруппировать и пронумеровать.

Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки должны иметь название. ;

- список использованной литературы (не менее 10 и не более 25 наименований научной литературы). Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.0.5-2008;

- после списка использованной литературы оформляется следующая информация на трех языках (на таджикском, русском и английском языках): название статьи, ФИО автора, название организации, аннотация и ключевые слова (аннотация не менее 20 строк, ключевые слова от 7 до 10 слов или словосочетаний) ;

- информация об авторе на русском и английском языках (здесь указываются ФИО автора полностью, ученая степень, ученое звание (если имеются), название организации, в которой работает автор (авторы), должность автора (авторов) в данной организации, телефон, e-mail, а также почтовый адрес места работы автора.

RULES FOR THE AUTHORS

Requirements for scientific articles entering the scientific journal “Culture and Art” of the SEI «Tajik State Institute of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda»

All the scientific articles entering the editorial office of the journal must meet the following requirements: a) the article should be written in compliance with the established requirements of the journal; b) the article should be the result of scientific research; c) the article must correspond to one of the areas (sections) of the journal.

All the materials coming to the editorial board are checked for borrowings from open sources (plagiarism) and the verification is performed using the Antiplagiat system. Articles containing elements of plagiarism are automatically withdrawn from the consideration, and the authors are deprived of the opportunity to publish their work in the journal. Requirements for the design of the scientific articles:

The article should be prepared in Microsoft Word format, font – Times New Roman, size – 14, fields – 2.5 cm from all directions, interval – 1.5.

The volume of the article (including the annotation and the list of references) should be in the range of 10 to 12 pages of A4 format.

The article should have the following structure:

- UDC index (the index can be obtained in any scientific library);
- the title of the article;
- the surname and initials of the author (for example, Sharipov D.M.);
- the name of the organization in which the author of the article is working;
- the main text of the article;
- the list of the used literature (no less than 10 and not more than 25 titles of scientific literature). References are made in accordance with the requirements of GOST 7.1-2003 and GOST 7.0.5 – 2008;
- the title of the article, abstract and key words are made in three languages (Tajik, Russian and English). Annotation is made in the volume of at least 20 lines, keywords from 7 to 10 words or phrases;
- Information about the author in Russian and English. Here the author's full name, academic degree, academic title (if any), the name of the organization in which the author works (authors), the position of the author (authors) in the organization, phone, e-mail, and the postal address of the author's work are indicated.

When citing a particular material, references are indicated in square brackets []. Sample: [4, p.25]. That is, the literature number 4 and page 25.

Tables, schemes, diagrams and figures must be grouped and numbered. Tables, charts, diagrams and figures should have a name both in the language of the article and in English.

ФАРҲАНГ ВА САНЪАТ

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

CULTURE AND ART

**№2
2020**

Нишонии мо:
ш. Душанбе, хиёбони Борбад 73а.
Телефонҳо: 231-22-63, 231-45-45,
www.ddst.tj
E-mail: tajartins@yandex.com

Нашрия аз тарафи Вазорати фарҳанги
Ҷумҳурии Тоҷикистон
таҳти №034/мҷ - 97 аз 6.12.2017 номнавис шудааст.

Теъдоди нашр 100 нусха.
Супориш № 150/20.

Мачалла дар матбааи нашриёти
«Истевдо» чоп шудааст. Шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 36.
Тел: 221-95-43.
E-mail: istedod2010@mail.ru